


**АКАДЕМИЯИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

ВБД: 330 (575.3)

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТКБ: 65 (2 Тоҷик)

3 - 86



ЗОҲИДОВ КАМОЛИДДИН СУЛАЙМОНОВИЧ

**МУКАММАЛГАРДОНИИ ФАҶОЛИЯТИ
МАРКЕТИНГӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
(ДАР МИСОЛИ СОҲИБКОРИИ ЭКОЛОГӢ)**

ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи
иҳтисоси 6D051100 – Маркетинг (6D051101 – Маркетинг)

Роҳбари илмӣ:
н.и.и., дотсент
Досиев М.Н.

Душанбе – 2025

МУНДАРИЧА

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО	3
МУҚАДДИМА	4
БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДИИ ФАҶОЛИЯТИ МАРКЕТИНГӢ ДАР СОҲАИ СОҲИБКОРИИ ЭКОЛОГӢ	16
1.1. Ҷанбаҳои назариявии ташкил ва рушди фаҷолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ	16
1.2. Принсипҳои асосии ташкил ва рушди фаҷолияти маркетингӣ дар бахши соҳибкорӣ	31
1.3. Таҷрибаи ҷаҳонии рушди низоми фаҷолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ	49
БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ ВАЗӢИ МУОСИРИ ФАҶОЛИЯТИ МАРКЕТИНГӢ ДАР СОҲАИ СОҲИБКОРИИ ЭКОЛОГӢ	65
2.1. Баҳодиҳӣ, усулҳои таҳлил ва омилҳои таъсиррасонанда ба соҳаи фаҷолияти маркетингӣ	65
2.2. Баҳодиҳӣ ва таҳлили сифати фаҷолияти маркетингии корхонаҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	79
2.3. Арзёбии моҳияти маркетинг ва хавфҳои таъсиррасонанда ба рушди фаҷолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ	99
БОБИ 3. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ФАҶОЛИЯТИ МАРКЕТИНГӢ ДАР СОҲАИ СОҲИБКОРИИ ЭКОЛОГӢ	113
3.1. Мукаммалгардонии танзим ва дастгирии давлатии фаҷолияти маркетингӣ дар бахши ҳусусӣ.....	113
3.2. Самтҳои асосии такмили фаҷолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ	125
3.3. Мукаммалгардонии самтҳои афзалиятноки фаҷолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкорӣ	136
ХУЛОСА ВА ПЕШНИҲОДҲО	150
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ	155
ИНТИШОРОТ АЗ РӮИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ	180

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО

АИДНПЧТ	Академияи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
БХЭ	Бозори хизматрасониҳои экологӣ
ИА	Иттиҳоди Аврупо
ИДМ	Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
ИМА	Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
ИХЭ	Идоракуни хизматрасониҳои экологӣ
ИЧШС	Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ
КОА	Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ММД	Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ
СМР	Стратегияи миллии рушд
СЭ	Соҳибкории экологӣ
ТГЭМ	Тоҷикгидроэлектромонтаж
ХМ	Хизматрасониҳои маркетингӣ
ХТН	Хизматрасонии техникии нақлиётӣ
ЧДММ	Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд
ЧМЧ	Ҷумҳурии мардумии Чин
ЧСК	Ҷамъияти саҳомии кушода
ЧСП	Ҷамъияти саҳомии пӯшида
ЧТ	Ҷумҳурии Тоҷикистон
ШДБХ	Шарикии давлат бо бахши хусусӣ

МУҚАДДИМА

Мубрамияти мавзуи таҳқиқот. Дар давраи истиқлолият иқтисодиёти Ҷумхурии Тоҷикистон дар роҳи ба мақсад расидани рушди устувори иқтисодӣ ба комёбиҳои беназир ноил гардид, ки дар он саҳми фаъолияти соҳибкорӣ тавассути хизматрасониҳои маркетингӣ нақши калидиро мебозад. Аён аст, ки самаранокии механизми бозор аз таносуби иқтисодиёт, истифодаи оқилонаи захираҳои меҳнатӣ, захираҳои моддӣ ва молиявӣ, мавҷудияти соҳаҳои устувори саноат вобаста аст, ки ба талаботи истеъмолкунандагон ва пешрафти илму техника мувофиқ бошанд.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ корхона обьекти асосии идоракунӣ ба ҳисоб рафта, фазои иқтисодии он амалан номаҳдуд аст, вале комилан ба қобилияти корӣ, мутобиқ шудан ба шароити тағйирёбандай муҳити иқтисодӣ ва самаранокӣ вобаста буда, фаъолияти он бо хизматрасонии маркетингӣ зич алоқаманд аст.

Таҷрибаи дарозмуддати хизматрасонии маркетингӣ ба таври боварибахш исбот меқунанд, ки дар шароити рақобат танҳо истифодаи самараноки хизматрасониҳои маркетингӣ ба субъектҳои бозор имкон медиҳад масъалаи фурӯши мол ва хизматрасонӣ босамар ҳал шавад. Махсусан, чунин концепсия барои бахши соҳибкории экологӣ ва фаъолияти тиҷоратии он амри зарурӣ ва ниҳоят муҳим ба шумор меравад. Хизматрасониҳои маркетингии соҳаи соҳибкории экологӣ метавонанд барои фаъолияти минбаъдаи он ва ба даст овардани натиҷаҳои мусбӣ заминаи мусоид фароҳам оварад.

Айни замон таъмини сифати баланди идоракуни корхонаҳо, инчунин, ташкили хизматрасониҳои маркетингӣ, ки омили самарабахши системаи комплексии иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ ба шумор мераванд, барои баланд бардоштани дараҷаи даромаднокии он аҳамияти маҳсус пайдо кардааст.

Барои самарарабахшии фаъолияти тамоми шаклҳои соҳибкорӣ давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста чораҷӯй намуда истодаанд.

Мавзуи рисолаи интихобшуда, ки ба фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ бахшида шудааст, дар шароити муосир хеле муҳим дониста мешавад. Аҳамияти иловагии таҳқиқот аз таваҷҷуҳӣ бештар ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ тавассути фаъолияти маркетингӣ вобаста аст, ки ин асоси мубрамияти мавзуъро ташкил медиҳад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаҳои фаъолияти маркетингӣ дар бахши соҳибкории экологӣ аз тарафи муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Дар коркарди назарияҳои фаъолияти маркетингӣ дар бахши соҳибкории экологӣ, асосҳои методологӣ ва назариявии танзими фаъолияти маркетингӣ дар бахши соҳибкории экологӣ як қатор олимони ватанӣ, ба мисли Ш.Б. Абдуллоева, Г.С. Абдусамадов, А.А. Бойматов, Ш. Дустбоев, М.Н. Досиев, М.Т. Каримова, Н.К. Қаюмов, С.Ч. Комилов, Г.Ш. Алиева, Д.И. Қандиёрова, Д.Б. Қодирзода, Б.Н. Маҳмадалиев, Т.Д. Низомова, Н.Ф. Нидоев, Х.А. Одинаев, А. Рауфӣ, З.А. Раҳимов, С.Б. Ризоев, Н. Сафаров, З.С. Султонов, Л.Х. Сайдмуродов, Ҳ.У. Умаров, Ҳ.Н. Фақеров, С.И. Ҳикматов, С.Ҳ. Ҳабибов, Ф.Р. Шаропов, Д.К. Эшов, А.Б. Алиев, И.С. Ашурев ва дигарон нақши назаррас гузоштаанд.

Ба омӯзиши моҳият ва рушди маркетинг дар фаъолияти соҳибкорӣ, маҳсусан соҳибкории экологӣ таҳқиқоти олимони хориҷӣ, аз ҷумла И. Ансофф, П. Друкер, Т. Левит, Ф. Котлер, Д. Оғилви, Т. Питерс, М. Портер, Э. Райс, Р. Ривс, Дж. Траут, И.Л. Акулич, М. Бейкер ва дигарон бахшида шудаанд.

Ҷанбаҳои алоҳидаи танзими хизматрасонии маркетингӣ дар бахши соҳибкории экологӣ дар асарҳои олимони рус, аз қабили А.П Панкрухин, В.И Черенков, В.А. Алексунин, Е.Н. Скляр, Ю.Н. Егоров, И.В. Алешина, Л.Е. Басовский, В.И. Беляев, А.М. Годин, Е.П. Голубков, П.Г. Завялов,

Р.К. Тсахаев, Н.Д. Волгин, В.И. Герчикова, Р.Б. Ноздрева, И. Салимжанов, И.Л. Акулич, Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, В.Я. Горфинкел, О. Третяк, Э. Уткин, В. Хрутский, А. Тсасулин, Л.И. Абалкин ва дигарон инъикос гардидаанд. Инчунин, асосҳои методии тадқиқоти илмӣ дар тадқиқотҳои илмии мутахассисони хориҷӣ оид ба маркетинг, ба монанди И. Ансофф, Д. Армстронг, Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Ч. Энчел, В.А. Швандар, Ф. Котлер, П. Дойл, С. Мориарти, Ч. Бернет, У. Уэллс, Ф. Дитер, У. Халвен, Ч. Чармазон, Н.Д Эриашвили ва дигарон мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Бо дарназардошти амиқии таҳқиқотҳои илмӣ, як қатор масоили назариявӣ ва амалӣ вобаста ба фаъолияти маркетингии субъектҳои хоҷагидор дар шароити муосир ва рушди босуботи иқтисодиёт ба таври пурра таҳқиқ нашудааст, инчунин, мукаммалгардонии масъалаи мазкур дар бахши соҳибкории экологӣ диққати зарурии олимонро ҷалб накардааст.

Зарурати ҳалли муаммоҳои дар боло зикргардида дар марҳилаи кунунии рушди босуботи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла бо мақсади баланд бардоштани саҳми соҳибкории экологӣ дар самти расидан ба ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ривоҷ додани рақобатпазирии онро ба миён меорад. Ҳамин тавр, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқи мушкилоти баёнгардида, инчунин, зарурати дарёftи усулҳои такмил додани механизми мукаммалгардонии фаъолияти маркетингӣ дар бахши соҳибкории экологӣ боиси интихоби мавзуи диссертатсия, ҳадаф ва вазифаҳои он гардидааст.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзухои илмӣ. Заминаи методологӣ ва назариявии таҳқиқоти диссертациониро асарҳои олимону иқтисодчиёни ватанию хориҷӣ ташкил додаанд, ки қонунийтҳои ташаккул ва рушди фаъолияти маркетингиро дар бахши соҳибкорӣ ошкор намудаанд. Дар рафти таҳқиқот асарҳои иқтисодчиёни ватаний оид

ба рушди фаъолияти маркетингӣ, маълумоти омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботҳои солонаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводи конференсияҳои илмӣ ва семинарҳо, интернет-захираҳо, муроҷаҳои шаҳсии муаллиф ва ғайра мавриди истифодабарӣ қарор гирифтаанд.

ТАВСИФОТИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Мақсади рисолаи мазкур аз ҷиҳати назариявӣ асоснок кардани муқаррароти концептуалии маҷмуаи воситаҳои рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ва таҳияи тавсияҳои амалӣ оид ба такмили механизми иқтисодии истифодаи он мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба мақсади дар диссертатсия гузошташуда вазифаҳои зерин омода ва ҳал карда шуданд:

- таҳқиқ ва муқаррар намудани масъалаҳои назариявии ташкили фаъолияти маркетингии соҳаи соҳибкории экологӣ;
- муайян намудани равишҳои муосири омӯзиши нақши маркетинг дар танзими фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ва омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ дар танзими хизматрасонии маркетингӣ дар фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ;
- арзёбии вазъи кунунӣ ва тамоюли рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ва таҳияи чораҳои такмили соҳтори он;
- муқаррарнамоӣ ва баҳогузории таъсири воситаҳои ба танзими фаъолияти маркетингӣ таъсиррасонанда дар соҳаи соҳибкории экологӣ;
- мукаммалгардонии роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ;
- таҳияи тавсияҳои методӣ ва амалӣ оид ба мукаммалгардонии механизми рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ.

Объекти таҳқиқоти диссертационӣ фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ҳамчун бахши фаъол дар рушди иқтисоди миллии кишвар ба шумор меравад.

Мавзуи (предмети) таҳқиқоти диссертациониро асосҳои назариявӣ-методологӣ ва методии баҳодиҳии рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ташкил медиҳад.

Фарзияи таҳқиқот. Ба сифати фарзияи ибтидоии илмии таҳқиқот муқаррароте пешниҳод карда шуд, ки дар ҳолати ба таври илмӣ асоснок кардан, рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ва самаранокии он бо роҳҳои муайянкунии омилҳои асосии таъсиррасон ба рушди соҳаи соҳибкорӣ дар бахши муҳити зист; мукаммалгардонии стратегияҳои мавҷудаи рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши муҳити зист; истифодаи таҷрибаи мамолики мутараққии хориҷӣ, муайянкунии меъёрҳои самаранокии хизматрасонии маркетингӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ; мукаммалгардонии танзим ва дастгирии давлатии хизматрасониҳои маркетингӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ; истифодабарии модели намунавии шарикии давлат бо бахши хусусӣ ва самаранокии он ба натиҷаҳои дилҳоҳ ва мукаммал; инчунин, таъмини рушди соҳибкории экологӣ дар мамлакат ноил гардидан мумкин аст.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертационӣ дар асоси истифодаи умумияти илмӣ, таърихӣ, таҳлилӣ, муқоисавӣ, умумисозӣ, ҷамъbastкунӣ, таҳияи хулосаҳои мантиқӣ, моделсозӣ ва пешниҳоди гипотеза ва усулҳои ташхис гузаронида шуд. Аз ҷумла, усулҳои иҷтимоию иқтисодии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ барои муайян намудани хусусиятҳои рушди соҳаи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозорӣ истифода шуданд.

Дар раванди таҳияи таҳқиқоти илмӣ аз равиши системавӣ ва истифодаи усулҳои таҳлили умумииқтисодӣ, усулҳои муқоисавӣ ва усули мантиқӣ истифода гардидаанд.

Сарчашмаи таҳқиқот. Ба сифати сарчашмаҳои илмии таҳқиқот санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумоти омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва субъектони

хочагидоре, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши муҳити зист машғуланд, ташкил менамоянд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Таҳқиқоти илмӣ дар кафедраи менечменти Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои 2020-2024 иҷро шудааст.

Навғонии илмии таҳқиқот аз мукаммал гардонидани асосҳои концептуалии танзими фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ иборат мебошад. Натиҷаҳои муфид ва муҳимми тадқиқоти диссертационӣ, ки навовариҳои илмиро инъикос намуда, мазмуни рисоларо ошкор мекунанд, инҳоянд:

- ҷанбаҳои назариявии танзими фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ омӯхта шуда, хусусиятҳои он ва масъалаҳои татбиқи он муайян карда шуда, омилҳои таъсиррасон аниқ карда шуданд. Мағҳум, маъно ва моҳияти хизматрасонии маркетингӣ, инчунин соҳибкории экологӣ дар рушди хочагии ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун фаъолияти самаранок ба ҳисоб меравад, мушаххас карда шуд;

- омӯзиши равишҳои муосири маркетинг дар соҳаи соҳибкории экологӣ ва таҷрибаи ширкатҳои хориҷӣ дар фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ асоснок карда шуданд. Дар асоси таҷрибаи ширкатҳои хориҷӣ зарурати фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ муайян ва пешниҳод гардиданд;

- дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва экологии вазъи кунунӣ ва тамоюлҳои рушди фаъолияти маркетингии соҳаи соҳибкории экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин тадбирҳои зарурии такмили соҳтори он бо роҳи беҳтар намудани нишондиҳандаҳои асосии механизмҳои маркетингӣ пешниҳод карда шуд;

- бо назардошти сифати маҳсуси афзояндагӣ ва нақши фаъолияти маркетинг дар рушди соҳибкории экологӣ, омилҳои таъсиркунанда ва танзими он дар шароити иқтисоди бозор, инчунин зарурати фароҷам

овардани шароити мусоид барои фаъолияти маркетинг дар соҳаи соҳибкорӣ асосноканд, пешниҳод шудааст;

- усулҳои асосии баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозорӣ дар асоси баҳодиҳии афзалияти муқоисавии он дар соҳаи соҳибкорӣ таҳия, пешниҳод ва муайян карда мешавад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҳсусан дар фаъолияти соҳибкории экологӣ ташкил ва рушди фаъолияти бартарияти ба рақобат тобовар дорад. Бо дарназардошти афзоиши рақобатпазирии фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳо барои такмили усулҳои фаъолияти маркетингӣ пешниҳод карда мешаванд;

- тавсияҳои амалию методӣ оид ба такмили механизми фаъолияти маркетингӣ дар бахши соҳибкории экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидаанд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд:

1. Масъалаҳои назариявии танзими фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ муайян карда шудаанд;

2. Таҳқиқи равишҳои мусири маркетинг дар соҳаи соҳибкории экологӣ ва омӯзиши таҷрибаи хориҷии танзими хизматрасониҳои маркетингӣ дар фаъолияти субъектҳои хочагидор муайян карда шудаанд;

3. Ҳолати кунунӣ ва тамоюлҳои рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ва таҳияи тадбирҳои такмили соҳтори он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардиданд;

4. Омилҳои таъсиррасон ба танзими фаъолияти маркетингӣ дар бахши соҳибкории экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозорӣ асоснок карда шудаанд;

5. Усулҳои асосии рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозорӣ оварда шудаанд;

6. Тавсияҳои амалӣ ва методӣ оид ба такмили механизми рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон коркард ва пешниҳод карда шудаанд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки муқаррароти назариявӣ-методӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия пешниҳодгардида ҳангоми мукаммалсозии механизмҳои фаъолияти маркетингии субъектҳои хочагидор, маҳсусан бахши соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозорӣ истифода шуда метавонанд. Муқаррарот ва пешниҳодоти диссертатсияро ҳангоми мукаммалгардонии механизми танзими фаъолияти маркетингии субъектҳои хочагидор аз тарафи соҳаҳои гуногуни хочагии ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар иқтисоди миллӣ истифода бурдан мумкин аст.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар имконияти истифода шудани натиҷаҳои илмии бадастомада аз тарафи субъектҳои хочагидор, маҳсусан бахши соҳибкории экологӣ ҳангоми коркард ва таҳияи сиёсати иқтисодии кишвар дар бахши хизматрасонии маркетингӣ, қабули консепсияҳои миллӣ дар самти такмил додани рушди хизматрасонии маркетингӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ, ҳамчунин, истифодаи он ба сифати маводи лексионӣ ифода меёбад.

Тавсияҳои асосии дар заминаи таҳқиқоти гузаронидашуда таҳиягардида дар фаъолияти амалии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, алалхусус бахши соҳибкории истеҳсолӣ татбиқ карда шудаанд.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо гузаронидани таҷрибаҳо, таҳлилҳо, дурустии маълумот, ҷамъоварӣ намудани ҳаҷми кифояи маводи таҳқиқотӣ, баррасӣ ва коркарди нишондиҳандаҳои омории натиҷаҳои таҳқиқот, инчунин дар сатҳи зарурӣ баровардани интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо бо мавод ва

нишондиҳандаҳои оморӣ асоснок карда шуда, таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ манзур карда шудаанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Таҳқиқоти диссертационӣ ба бандҳои зерини Шиносномаи феҳристи ихтисосҳои Комиссияи олии атtestатсияни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 6D051100 - Маркетинг (6D051101 – Маркетинг) мувофиқат мекунад: 1. Ҷанбаҳои назариявӣ ва самтҳои муосири рушди сиёсати бозории ширкатҳо дар асоси концепсияи маркетинг; 2. Асосҳои методологӣ, мундариҷа, шаклҳо ва усулҳои маркетинги стратегӣ ва амалиётӣ; 3. Идоракуни фаъолияти маркетингӣ, самтҳо ва шаклҳои ташкили маркетинг ва мутобиқсозии онҳо ба шароитҳои бозории тағиیرёбанда дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бозорҳои ҷаҳонӣ; 5. Маркетинги дохилита什килотӣ, ҳадафҳо ва таъсири он ба натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти ширкатҳо. Маркетинги муносибатҳо ҳамчун унсури стратегияи корпоративӣ; 6. Ташаккул ва рушди низомҳои муттаҳидшудаи иттилооти маркетингӣ, идоракуни муносибатҳо бо истеъмолкунандагон; 8. Баҳодиҳии фаъолияти рақибон, истифодаи он дар сиёсати маркетингии ширкат, бенчмаркинг; 9. Баланд бардоштани рақобатпазирӣ молҳо (хизматрасониҳо) ва ширкатҳо, омилҳои рақобатпазирӣ дар шароитҳои гуногуни бозорӣ; 19. Усулҳои ташкили маркетинги мустақим ва шароитҳои татбиқи он; 21. Маркетинги иҷтимоӣ-ахлоқӣ дар баландбардории уҳдадории иҷтимоии бизнес; 23. Рушди шакл ва усулҳои муосири фаъолияти рекламавӣ, ташкил ва баҳодиҳии самарабахшии реклама дар низоми коммуникатсияҳои маркетингӣ; 24. Идоракуни пешбарӣ (таблиғ)-и молу хизматрасониҳо, аз ҷумла идоракуни фаъолияти намоишгоҳӣ.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёftи дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Кори диссертационӣ натиҷаи кори мустақилонаи илмии муаллиф буда, муқаррароти илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар кори диссертационӣ таҳия

ва асоснокшуда аз ҷониби муаллиф мустақилона дар асоси гузаронидани таҳқиқи амалияи рушди хизматрасониҳои маркетингӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ анҷом дода шудаанд. Қисми таҳдилии диссертатсия дар асоси коркарди маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, арзёбии вазъи фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, таҳқиқи фаъолияти маркетингӣ дар бахши истеҳсолию иқтисодии субъектҳои ҳочагидор анҷом дода шудааст.

Тасвив ба амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Нуктаҳои асосӣ ва хулосаҳои илмии диссертатсия дар конференсияҳои илмӣ-амалии байналмилалии Донишгоҳи технологиي Тоҷикистон дар мавзуи “Заминаҳои илмӣ-техникӣ ва саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон” (24-25 ноябри соли 2023, Душанбе), конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба соли 2025 “Соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо” ва “Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, солҳои 2020-2040” (14 марта соли 2024, Душанбе), конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 75-умин согарди қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон ва рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия (1-2 декабря соли 2023, Душанбе), конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар мавзуи “Рушди низоми бонкӣ ва рақамикунонии бахши молиявӣ” (19-20 декабря соли 2023, Кӯлоб) интишор гардидаанд.

Интишорот аз руий мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертатсия 11 мақолаи илмӣ нашр шудааст, ки ҳаҷми умумии онҳо 4,2

ч.ч. буда, аз ҷумла 7 мавод дар нашрияҳои тақриздиҳандай аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда мебошанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, нуҳ зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст, ки дар 182 саҳифа чоп карда шуда, 20 ҷадвалу 30 расм дорад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда 253 номгӯйро дар бар мегирад.

БОБИ 1. АСОСХОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДИИ ФАЬОЛИЯТИ МАРКЕТИНГЙ ДАР СОҲАИ СОҲИБКОРИИ ЭКОЛОГЙ

1.1. Ҷанбаҳои назариявии ташкил ва рушди фаъолияти маркетингй дар соҳаи соҳибкории экологй

Ҷанбаҳои назариявии фаъолияти маркетингй, ки ба соҳибкории экологй дар чомеаи ҷаҳонӣ нигаронида шудаанд, бо рушди босуръати технологияҳо ва равандҳое алоқаманданд, ки таъсири муҳити зистро коҳиш медиҳанд ва рушди босуръати бозори хизматрасониҳои экологй ва марбутаро талаб мекунанд.

Механизми фаъолияти маркетингй дар соҳаи соҳибкории экологй ба таснифи усулҳои бозорӣ асос ёфтааст. Дар айни замон омилҳои зерини усулҳои идоракунӣ маълуманд:

- танзими маъмурӣ – ҷорӣ намудани стандартҳо ва маҳдудиятҳои даҳлдор, ки истеҳсолкунандагон бояд риоя қунанд, инчунин назорат ва иҷозатномадиҳии бевоситаи равандҳои идоракуни соҳибкорӣ дар бахши муҳити зист;
- ҳавасмандгардонии иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ, ки ба идоракуни муҳити зист нигаронида шудааст;
- танзими пардоҳт барои ифлосшавӣ ва андозҳои муҳити зист.

Ин усулҳо бояд дар марҳилаҳои гуногуни раванди маркетингии фаъолияти экологии ширкат истифода бурда шаванд. Ин таъсир аз таркиби захираҳои аввалия, хусусиятҳои раванди истеҳсолот ва технологияҳои экологие, ки ба муҳити зист партовҳоро тавлид мекунанд, вобаста аст. Равандҳои асосии фаъолияти маркетингй дар соҳаи соҳибкории экологй системаи мураккаби фаъолияти маркетингй буда, фаъолияти зеринро оид ба ҳалли масъалаҳои экологй дар бар мегирад (расми 1.1.1):

Равишҳои асосии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ

- Идоракуни мезондани тиҷоратӣ ва иқтисодӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ
- Идоракуни мезондани иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ
- Механизми фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ
- Идоракуни коркарди мол дар сатҳи тадқиқотҳои илмӣ ва таҷрибавӣ-конструкторӣ
- Ёрии иттилоотӣ ҳамчун унсури асосии фаъолияти маркетингӣ
- Азнавсозии соҳтори занчири фурӯш, истеҳсол, тақсимот ва истеъмол
- Идоракунӣ тавассути арзёбии экологӣ (давлатӣ, илмӣ, ҷамъиятӣ, тиҷоратӣ)
- Гузаронидани аудити экологии боэътиҳод дар фаъолияти СЭ
- Раёсати мониторинги фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи СЭ

Расми 1.1.1. – Равишҳои асосии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст.

Истифодаи усулҳои бозорӣ, ки барои ҳалли самараноки мушкилоти экологӣ бештар мусоиданд, муассир ва муҳим ҳисобида мешаванд. Муносабати аввал ба фаъолияти маркетингӣ дар соҳибкории экологӣ имкон медиҳад, ки аз талаботи ягонаи техникӣ барои манбаъҳои ифлосшавӣ даст қашад ва роҳҳои гуногуни ноил шудан ба стандартҳои ягонаи идоракуни партовҳоро интиҳоб кунад. Он дар асоси зарурати кам кардани ифлосшавии муҳити зист, ҷудо кардани фаъолияти меҳнатии дохили ширкат ва берун аз хочагиро ҳавасманд мекунад ва ба ин васила, имкони кам кардани хароҷоти умумии мубориза бо ифлосшавиро фароҳам меорад. Бояд тазаккур дод, ки дар сурати ба таври салоҳиятнок татбиқ намудани хизматрасониҳои маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ самтҳои афзалиятноки он инкишоф меёбанд, дар беҳтар

намудани вазъи экологӣ ва баланд бардоштани сатҳи даромаднокӣ дигаргуниҳои мусбат ба амал меоянд.

Мавриди зикр аст, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ ба даст овардани натиҷаҳои баланди молиявию хоҷагӣ дар ҳама гуна тиҷорат бидуни истифодаи модели муосири идоракунии маркетинг ғайриимкон аст, ки ин имкон медиҳад банақшагирӣ, ташкил, ҳавасмандгардонӣ, арзёбӣ ва назорат хуб ба роҳ монда шуда, қарорҳои идоракунӣ дуруст қабул кард шаванд.

Бо ин мақсад модели концептуалии идоракунии маркетингро дар расми 1.1.2 пешниҳод намудаем:



Расми 1.1.2. - Модели концептуалии идоракунии маркетинг

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст.

Ба фикри мо, дар шароити иқтисоди бозорӣ корхона объекти асосии идоракунӣ ба ҳисоб меравад, ки фазои иқтисодии он амалан номаҳдуд аст, вале он комилан ба қобилияти кори саҳҳо ва ба шароити тағйирёбанди муҳити иқтисодӣ мутобиқ шуда, самаранокии фаъолияти он ба хизматрасонии маркетинг зич вобаста аст.

Идоракуний фаъолияти маркетингий ширкат дар шароити имрӯзай мураккаб ва зудтағирибанда бо дарацаи баланди номуайяйӣ барои тиҷорат аҳамияти хосса дорад. Калиди самаранокии ширкат дар муҳити рақобат ин бо маҳсулоти арзишманд таъмин намудани истеъмолкунандагон аст, зеро ба ивази молу хизматҳои пешниҳодшуда ширкат фаъолияти иқтисодии худро инкишоф медиҳад [160, 57].

Дар шароити иқтисоди бозаргонӣ ва иқтисодиёти босуръат тараққиёбанда ба андеша ва таҷрибаи амалии роҳбарону мутахассисони замони гузашта такя кардан кифоя нест, зеро ба қарорҳо омилҳои гуногун таъсир мерасонанд, масалан, рафтори рақобатӣ аксар вақт аз моделҳои анъанавӣ берун меравад. Вазъият аз он сабаб мураккаб аст, ки системаи фурӯши корхона бо тартиби муқаррарӣ кор мекунад.

Барои кам кардани номуайяйӣ ва хавф ширкат бояд дар бораи фаъолияти бозор ва хизматрасониҳои маркетингӣ маълумоти коғӣ дошта бошад.

Хизматрасониҳои маркетингии фаъолияти соҳибкории экологӣ дар таҳлил, банақшагириӣ, татбиқ ва назорати барномаҳои даҳлдор, ки барои эҷод, нигоҳдорӣ ва рушди муносибатҳои судманд байни ташкилот ва истеъмолкунандаи мақсаднок (гурӯҳи мақсаднок) барои ноил шудан ба ҳадафҳои voguzorshuda пешбинӣ шудаанд, ифода мейбад.

Дар соҳибкории экологӣ хизматрасонии маркетингӣ аз ҷониби ҳадамоти маҳсуси маркетинг таъсис ва амалӣ карда мешавад, ки дар ҷадвали 1.1.1 нишон дода шудаанд:

Чадвали 1.1.1. – Марҳилаҳои раванди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ

М 1. Таҳлили имкониятҳои бозор	М 2. Интихоби бозорҳои мақсаднок	М 3. Рушди маркетинги ҳамгирошуда	М 4. Татбиқи идоракунии хизматрасонии маркетингӣ
<ul style="list-style-type: none"> - идоракунӣ ва таҳлили муҳити маркетинг; - омӯзиши бозорҳои истеъмол-кунандагони инфиродӣ; 	<ul style="list-style-type: none"> - муайян намудани ҳаҷми талабот ва сегментатсияи бозор; - интихоби сегментҳои мақсаднок; - мавқеъгирии маҳсулот дар бозор; 	<ul style="list-style-type: none"> - идораи таҳияи маҳсулот; - идоракунӣ ва муқаррар намудани нарҳҳои мол; - муайян намудан ва идоракунии усулҳои тақсимоти мол; - идоракунии пешбурди фурӯш; 	<ul style="list-style-type: none"> - идоракунӣ ва ташкили гузаронидани чорабиниҳо; - назорат ва идоракунии вазъи маҳсулот ва бозор

Сарчашма: Муаллиф дар асоси китоби дарсии Котлер Ф. Основы маркетинга. М. Ростингер, 2011 тартиб додааст

Вобаста ба ин, муҳаққиқ А.Б. Алиев чунин ақида дорад: “Таҳлили имкониятҳои бозор, ки қадами аввалин дар фаъолияти маркетингии корхона мебошад, муайян намудани бозорҳои нав ва арзёбии имкониятҳои маркетингро дар бар мегирад” [103].

Ба гуфтаи Ф.Котлер, “Яке аз роҳҳои муайян кардани бозорҳои нав ин истифодаи шабакаҳо барои ташаккули бозорҳои маҳсулот мебошад” [160, 124].

Тадқиқотчиён С.А. Красилников, А.Н. Романов ва Ю.Ю. Корлюгов чунин ақида доранд, ки “Ҳар як корхона бояд имкониятҳоро дар бозорҳои рушдёбанда муайян кунад, зоро ҳеч як корхона танҳо ба маҳсулот ва бозорҳои мавҷуда такя карда наметавонад. Корхонаҳоро зарур аст, ки маҳсулоти худро рақобатпазир созанд ва мавқеи худро дар бозор муайян кунанд” [188, 79].

Дар ин росто, мо низ ба андешаи ин олимон розӣ ҳастем ва чунин мешуморем, ки ширкатро зарур аст идоракунии истеҳсолоти экологӣ ва хизматрасонии маркетингро пурзӯр намуда, ин мушкилотро тавассути

мутахассисони маркетинг ҳал кунад, сатҳи маҳсулотро дар бозорҳои мувофиқ ва рушдёбанда муайян созад.

Қобили зикр аст, ки вазифаи асосии ташкилоту корхонаҳо дар шароити иқтисоди бозорӣ интихоби беҳтарин идеяҳое мебошад, ки ба ҳадафҳо ва захираҳои ширкат мувофиқат кунанд [160, 124].

Рушди интегратсияи маркетинг марҳилаи асосии раванди фаъолияти маркетингӣ дар бахши тиҷорат мебошад. Вақте ки соҳибкор қарор мекунад, ки маҳсулоти худро ҷойгир кунад, вай омодааст ҷузъиёти рушди фаъолияти маркетингиро ба нақша гирад.

Ҳамгирои фаъолияти маркетингӣ бо фаъолияти истеҳсолии соҳибкории экологӣ яке аз мағҳумҳои асосии системаи муосири маркетинг мебошад.

Ба ақидаи Ф. Котлер ин концепсия, “Маҷмуи тағйирёбандажои маркетинг, ки корхонаҳо метавонанд барои ҳавасманд кардани посухи дилҳоҳ дар бозори мақсадноки худ истифода баранд” [134, 127].

Дар соҳаи тиҷорати истеҳсолии экологӣ ҳамгирои фаъолияти маркетингӣ тамоми соҳаҳоро фаро мегирад ва ширкат тавассути онҳо ба маҳсулоти худ метавонад таъсир расонад.

Бешубҳа, метавон гуфт, ки ҳар як муассиса, корхона ва субъекти хоҷагидорие, ки ба тиҷорат машғул аст, ба идоракунии самараноки фаъолияти маркетингӣ манфиатдор буда, он бояд имкониятҳои бозорро таҳлил карда, омӯзад ва бозорҳои мувофиқи мақсаднокро интихоб карда, ҳамгирои самараҳаҳши маркетингро инкишоф диханд. Корхонаҳо метавонанд татбиқи фаъолияти маркетингиро самаранок идора кунанд. Ҳамаи ин унсурҳо раванди идоракунии фаъолияти маркетингии дороиҳои иқтисодиро ташкил медиҳанд. Олимон фаъолияти маркетингӣ ва маркетингро дар ширкат бо роҳҳои гуногун шарҳ доданд.

Чадвали 1.1.2. – Низоми таърифҳои мафҳуми маркетинг ва идоракунии хизматрасониҳои маркетингӣ

Ному насаби мӯҳаққиқон	Таърифҳои мафҳуми маркетинг ва хизматрасониҳои маркетингӣ
Питер Друкер	Ҳадафи фаъолияти маркетингӣ дар корхона кам кардани мушкилоти фурӯш ва зиёд намудани таблиғоти маҳсулот буда, инчунин, фаҳмидани сатҳи дониш ва фаҳмиши ниёзҳо ва талаботи муштариён аст, ки маҳсулот ва хизматрасониҳои пешниҳодкарда ба онҳо пурра мувофиқат кунанд ва худро мизочи доимӣ гардонанд.
Беляевский И.К.	Фаъолияти маркетингӣ низоми тадбирҳои идоракунии амалиёти фурӯш ва тиҷорат, омӯзиши бозор ва шароиту шаклҳои он мебошад.
Филипп Котлер	Маркетинг яке аз шаклҳои фаъолияти инсон мебошад, ки мақсад аз он қонеъ гардонидани талабот ва эҳтиёҷоти одамон тавассути мубодила мебошад.
Архипова Л.В.	Маркетинг мафҳуми идоракунӣ буда, самти бозорро барои фаъолияти истеҳсолӣ ва маркетингии ширкат таъмин мекунад.
Ассоциатсияи маркетингии амрикӣ	Пешниҳоди хизматрасониҳои маркетингӣ банақшагирӣ, эҷод, пешбурд ва паҳн кардани маҳсулот ва хизматрасониҳоро дар бар мегирад.
Багиев Г.Л.	Хизматрасонии маркетингӣ ба маънои аслии калима равандест, ки таҳқиқот, таҳлил, банақшагирӣ, татбиқ ва назорати барномаҳо ва омӯзиши талаботи истеъмолкунандагон, ташкили таъминоти оперативии истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, инчунин нарҳҳоеро, ки истеъмолкунандагонро қонеъ мекунанд, дар бар мегирад.
Завялов П.С.	Мафҳуми “маркетинг” ба истилоҳи “бозор” асос ёфтааст. Дар маҷмуъ, ин мафҳум фаъолияти ислоҳӣ мебошад, ки ин намуди фаъолияти ислоҳӣ истифодаи равиши систематикӣ ба ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ буда, усули системавии мақсаднок истифода мешавад.
Соловьев Б.А.	Маркетинг асосан ҳамчун мафҳуми бозор барои идоракунии истеҳсолот, бозоршиносӣ ва фаъолияти илмию техникии корхона равона гардидааст.
Эванс Ч., Берман Б.	Маркетинг як фаъолияти соҳибкорӣ буда, истеҳсоли молҳо ва хизматрасониҳоро дар бар мегирад ё ҳамчун як пайванди иҷтимоӣ тавассути он талабот ба мол ва хизматрасониҳо афзоиш мейёбад.
Зоҳидов К.С.	Маркетинг фаъолияти ташкилий ва маҷмӯи равандҳо барои эҷод, пешбарӣ ва пешниҳоди маҳсулот ё хизматрасониҳо барои қонеъ кардани ниёзҳои муштариён ва идоракунии муносибатҳо ба манфиати ширкат мебошад. Хидматҳои маркетингӣ на мол ё маҳсулот, балки як категорияи васеи фаъолиятҳои маркетингӣ мебошанд, ки ба фурӯши ҳама молҳо ва маҳсулот нигаронида шудаанд.

Сарчашма: дар асоси адабиёти мавҷуда аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст.

Бо дарназардошти андешаҳои ин донишмандон, мо чунин мешуморем, ки маркетинг ҳамчун мафҳуми бозор идоракунии давраҳои

маҳсулотро таъмин намуда, ҳадафҳои асосии иқтисодӣ ва истеҳсолии ширкатҳоро тавассути хидматрасонии маркетингӣ амалӣ менамояд.

Бо сабаби он ки мавзуи таҳқиқоти мо ба фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ бахшида шудааст, меҳоҳем оид ба моҳият ва мағҳуми соҳибкории экологӣ аз нуқтаи назари олимону муҳаққиқон таваҷҷӯҳ намоем.

Дар рисолаи илмии М.Н. Досиев фикру мулоҳизаҳои як қатор олимони рус оид ба соҳибкории экологӣ дар шакли ҷадвал пешниҳод карда шудааст, ки дар ин ҷо овардани онро лозим мешуморем:

Ҷадвали 1.1.3. – Шарҳ ва таърифҳои мағҳуми соҳибкории экологӣ

Ному наасаби муҳаққиқон	Шарҳ ва таърифҳои мағҳуми соҳибкории экологӣ
Яндиғанов Я.Я.	Соҳибкории экологӣ фаъолиятест, ки таҳти масъулияти баланд ва бо истифода аз моликияти шаҳсии соҳибкор бо мақсади ба даст овардани фоидаи тиҷоратӣ дар асоси ҳифз, истифодаи оқилона ва тақрористеҳсоли объектҳо ва захираҳои табии ташкил карда мешавад.
Чечунов Е.В.	Соҳибкории экологӣ бидуни истисно тамоми намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ оид ба истеҳсоли маҳсулот, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои гуногунро дар бар гиирфта, риояи талаботи экологии муқаррарнамудаи қонунгузории амалкунандаро таъмин менамояд.
Бобошко В.И., Гусева А. ва Потравний И.М.	Соҳибкории экологӣ як намуди фаъолияти иқтисодӣ буда, бояд ба меъёрҳои зерин ҷавобгӯ бошад: 1. Дар оинномаи ташкилот мақсади асосии фаъолият оид ба иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо, аз ҷумла истеҳсоли маҳсулоти экологӣ нишон дода шавад. 2. Иҷрои фармоишҳои давлатӣ дар доираи татбиқи барномаҳои экологӣ ва захираҳои экологӣ ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи минтақавӣ ва ғ.
Торопетский А.И.	Соҳибкории экологӣ фаъолияти ташкилотҳо ва соҳаҳои танзимкунанда мебошад, ки бо роҳи истеҳсоли маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ ба ҳифзи муҳити зист машғул буда, риояи талабот ва стандартҳои экологии таҳияшуда ё мавҷударо таъмин менамоянд.
Зоҳидов К.С.	Соҳибкории экологӣ фаъолиятест, ки ба истеҳсоли молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо машғул буда, ҳадафи асосии он ҳифз ва барқарорсозии муҳити зист ва захираҳои табии бо мақсадҳои зерин мебошад: ҳифз ва беҳтар намудани сифати муҳити зист, коҳиш додани таъсири манғии системаи хочагӣ ба муҳити табии, таъмини бехатарии экологӣ, сарфай захираҳои табии, баланд бардоштани масъулияти экологии шаҳрвандон ва корхонаҳо.

Сарчашма: Досиев М.Н. Особенности формирования и развития экологического предпринимательства: дис...канд. эконом. наук: 08.00.05/ М.Н. Досиев. - Душанбе, 2019. – С. 168 [244, 168].

Аз тавсиф ва таърифҳои ҷадвали 1.1.3. маълум аст, ки соҳибкории экологӣ ба эҳтиёҷоту талаботи муҳити зист ва экология, истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасониҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза асос ёфтааст.

Бояд гуфт, ки барои ноил шудан ба ин ҳадафҳо соҳибкории экологӣ низ ба фаъолияти маркетингӣ ниёз дорад.

Муҳаққиқ Э.П. Голубков чунин мешуморад, ки ноил шудан ба ҳадафҳои фаъолияти маркетингии ташкилотҳо асосан аз омилҳои зерин вобаста аст:

- “- дурнамои рушди хизматрасонии маркетингӣ;
- соҳтори ташкилоти хизматрасонии маркетингӣ;
- ҷигунағии раванди фаъолияти корхона;
- баланд будани дараҷаи таҳассусии кормандони шуъбаи маркетингӣ” [128, 115].

Мо низ чунин мешуморем, ки натиҷаҳои ниҳоии молиявии ҳар як ширкат, ки ба даст овардани фоида аст, аз тарзи дуруст ташкил кардани хизматрасонии маркетингӣ ва фаъолияти босамари ҳайати кормандони ин соҳтор вобастагии зич дорад.

Ташкили фаъолияти маркетингӣ таҳияи стратегияҳои мушаххаси маркетингиро дар бар гирифта, барои ноил шудан ба ҳадафҳои ширкат нигаронида шудаанд.

Ташкили чунин стратегия, аз нуқтаи назари мутахассисон, ба панҷ раванди идоракунӣ, ки мағҳумҳои асосӣ номида мешаванд, асос ёфтаанд ва ташкилот барои самаранок анҷом додани фаъолияти маркетингӣ истифода мебарад:

1. Ба андешаи олимӣ машҳур Ф. Котлер: “Консепсияи такмил додани истеҳсолот идеяро амалий мекунад, ки истеъмолкунандагон ба маҳсулоти маъмули дар бозор мавҷудбуда афзалият медиҳанд. Аз ин рӯ, роҳбарият бояд кӯшиш намояд, ки роҳҳои такмили истеҳсолот ва зиёд

кардани самараи системаи хизматрасонии маркетингиро муайян ва татбиқ намояд. Ин концепсия метавонад муваффақияти ташкилотро дар ду ҳолат кафолат диҳад: якум, вақте ки талабот ба маҳсулот дар бозор аз пешниҳоди он зиёд мешавад ва дуюм, вакте ки арзиши аслии маҳсулот хеле баланд гардида, ҳосилнокии баланди меҳнат барои кам кардани ин ҳароҷот имконият медиҳад” [160, 230].

2. Е.П. Голубков иброз менамояд, ки “Мафхуми мукаммалгардонии маҳсулот аз он иборат аст, ки истеъмолкунанда ба истеҳсоли маҳсулоти сифатнок ва дорои характеристикаи нав афзалият медиҳад ва дар ин ҳолат истеҳсолкунанда маҷбур мешавад, ки хусусиятҳои маҳсулотро доимо такмил диҳад. Ҳангоми истифодаи ин концепсия фаъолияти ҳадамоти маркетингии ташкилот бояд ба такмили пайвастаи маҳсулоти он нигаронида шавад” [128, 280].

3. Ф. Котлер бар он андеша аст, ки “Концепсияи пурзӯр намудани рекламаи тиҷоратӣ ба он асос ёфтааст, ки агар барои пешбуруди он дар бозор чораҳои маҳсус андешидан нашаванд, фурӯши васеи ин маҳсулотро одатан ин мафхум дар бар гирифта наметавонад Молҳои пассивро истифода бурда, ширкат бояд доираи ҳаридорони эҳтимолиро дақиқ муайян кунад ва бо онҳо оид ба ҳариди маҳсулоти пешниҳодшуда корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронад. Инчунин, концепсия дар бахши хизматрасонии ғайритиҷоратӣ ва истеҳсоли маҳсулоти арзиши иловашуда истифодабурда мешавад” [160, 32].

4. Ф. Котлер дар асари худ қайд менамояд, ки “Концепсияи маркетинг пешниҳод мекунад, ки ноил шудан ба ҳадафҳои ташкилий аз муайян кардани ниёзҳои бозорҳои мақсаднок ва инчунин ноил шудан ба қаноатмандии бештари муштариён нисбат ба рақибон вобаста аст. Концепсия коркард ва амалий соҳтани тадбирҳоеро пешбинӣ мекунад, ки ба ташкилот имкон медиҳанд маҳсулоти барои истеъмолкунанда зарурро истеҳсол карда, истеъмолкунандагонро қонеъ гардонад ва фоидаи ниҳоӣ ба даст орад” [134, 36].

5. А.Б. Алиев чунин мешуморад: “консепсияи маркетинги иҷтимоӣ-аҳлоқӣ аз он иборат аст, ки корхона бояд талабот ва манфиати гурӯҳҳои мақсаднокро (бозори мақсаднок) муайян кунад ва арзиши маҳсулоти пешниҳодшударо барои бештари муштариён дар муқоиса бо рақибон дастрас намояд, то ин ки дар як вақт некуаҳволии муштариён ва ҷомеаро таъмин карда тавонад” [103].

Ба назари мо, мағҳумҳои зикршуда давраҳои гуногун ва дигаргуниҳои асосии иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсиро, ки дар асри гузашта дар мамлакатҳои мутараққӣ ба амал омадаанд, тавсиф мекунанд.

Хизматрасонӣ як намуди фаъолияти иқтисодиест, ки дар натиҷаи амалҳои моддӣ ё ғайримоддӣ арзиш пайдо карда, ба истеъмолкунандагон дар ҷойи мушахҳас ва дар вақти муайян фоидай назаррас медиҳад.

Хизматрасонии маркетингӣ маҷмуи вазифаҳо ва равандҳои ташкилий оид ба эҷод, муайянсозӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои пулакӣ ба мизочон, инчунин идоракуни муносибатҳо бо мизочон бо мақсади ба даст овардани даромад аз фаъолияти ғайримоддии иқтисодӣ мебошад.

Ҳар як воситаи қонунии иртибот бо шикоят ва манфиатҳои маҳсулот ба муштариён хидмати қобили қабули маркетинг аст.

Дар баробари ин, баръакси молҳо хизматрасониҳо як қатор ҳусусиятҳо доранд:

- ғайримоддӣ мебошад;
- нигоҳдорӣ карда намешавад;
- ҷудонашаванда аз манбаъ (доштани робитай доимӣ бо истеъмолкунандагон ва ниёзҳои онҳо);
- номувоғиқ будани сифат (бо таъсири омили инсонӣ ва бештар ба таҳассуси корманд вобаста аст).


Ҳангоми пешбуруди хизматрасонӣ ҳамчун маҳсулот аҳаммияти робитай байни фурӯшанд ва ҳаридорро ба инобат гирифтани лозим аст. Инро тадқиқотҳои сершумор тасдиқ карда, пайваста муайян кардаанд, ки

соҳаи хизматрасонӣ ҷалби бештари шахсии кормандон, алоқаҳо ва гирифтани маълумотро аз истеъмолкунандагон талаб мекунад, ки ҳангоми фурӯши мол зарур аст.

Чунин ақида вучуд дорад, ки бо сабаби номуайянӣ ё тағиیرпазирии худ, бахши хизматрасонӣ нисбат ба бозорҳои дигар молҳо бештар танзими давлатиро тақозо мекунад. Аксар вақт даҳолати давлат ба фаъолияти бозори хизматрасонӣ на танҳо бо сабабҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, балки иҷтимоӣ низ сурат мегирад. Масалан, муқаррар намудани назорат ё бартарияти ҳар як сохтори тиҷоратӣ дар қисматҳои бозори хизматрасонӣ, ба монанди бонкӣ ё тандурустӣ метавонад (нисбат ба давлат) ба истиқлоли миллӣ ва амнияти кишвар таҳди迪 воқеӣ дошта бошад.

Аз ин рӯ, қариб дар ҳамаи кишварҳо барои танзими давлатии соҳаи хизматрасонӣ ва муқаррарсозии стандартҳои муайяне, ки мазмуни хизматрасонӣ ва сифати пешниҳоди онҳоро ба низом медароранд, тадбирҳо андешида мешаванд.

Ин стандартҳо асосан дар чунин соҳаҳои хизматрасонӣ, аз қабили тандурустӣ, маориф, телекоммуникатсия ва фаъолияти миёнаравҳои молиявӣ дар бозорҳои фондӣ ва қарзӣ муҳиманд.



Расми 1.1.3. – Баҳшҳои асосии хизматрасонии маркетингӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст.

Пайдо шудани аввалин корҳои илмӣ оид ба хизматрасонии маркетингӣ ба солҳои 50-уми асри XX рост меояд. Раванди ташаккули хизматрасонии маркетингӣ шартан ба се марҳила ҷудо мешавад:

1. “Ҳаракат бо душворӣ” (Раймонд Фиск солҳои 1953-1979);
2. “Ҳаракати бошитоб” (Стивен Браун солҳои 1980-1985);
3. “Қадами боваринок” (Мэри Битнер солҳои 1986-1993); [79]

Тамоюли асосии тағиирот гузариш аз истеҳсоли мол ба тақсимот ва мушкилоте мебошад, ки истеъмолкунандагон ва тамоми ҷомеа рӯ ба рӯ мешаванд.

Ҳамин тарик, метавон хулоса кард, ки ба системаи фаъолияти маркетингии тиҷорати экологӣ шумораи зиёди омилҳои гуногун таъсир мерасонанд. Ҳадафи асосии фаъолияти маркетингии соҳибкории экологӣ ҳамеша ба тағиир додани ниёзҳои муштариён ва гирифтани фоида дар бозорҳои мушаххас нигаронида шудааст. Мақсад ва самтҳои фаъолияти истеҳсолии соҳибкории экологӣ дар натиҷаи суръати тези пешрафти илмию техникӣ ва зуд тағиир ёфтани истеъмолкунандагон инкишоф меёбанд.

Аз ин рӯ, соҳторҳои фаъолияти маркетингӣ бояд мутобиқ ва ҷандир бошанд. Аммо ин танҳо дар сурате имконпазир аст, ки онҳо дар раванди тағиир додани стратегияи маркетинг ва муҳити тиҷорат (шароит) шаклҳои ташкилии худро тағиир диҳанд.

Аз ин лиҳоз, ҳангоми таҳияи стратегияи фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ бояд ба намудҳои гуногуни он диққати зарурӣ дода шавад.

Аз раванди тадқиқоти фаъолияти маркетингӣ дар ширкатҳо маълум мешавад, ки навъҳои зерини хизматрасонии маркетингиро ҷудо кардан ва ин намудҳоро дар фаъолияти соҳибкории экологӣ истифода бурдан мумкин аст (ниг. расми 1.1.4):

Таснифи намудҳои фаъолияти маркетингӣ

- Фаъолияти маркетинги дохилӣ
- Фаъолияти маркетинги содиротӣ
- Фаъолияти маркетинги воридотӣ
- Фаъолияти маркетинги илмӣ-техникиӣ
- Фаъолияти маркетинги молӣ
- Фаъолияти маркетинги байналмилаӣ

Расми 1.1.4. – Таснифи намудҳои фаъолияти маркетингӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Дар баробари ин, вобаста ба намуди маҳсулот 3 навъи фаъолияти маркетингиро аз ҳамдигар фарқ мекунанд:

- 1) Фаъолияти маркетингии молҳои истеъмолшаванда;
- 2) Фаъолияти маркетингии воситаҳои истеҳсолот;
- 3) Фаъолияти маркетингии хадамот.

Метавон гуфт, ки аввалин шуда маркетинги молҳои истеъмолӣ ба вучуд омадааст, ки тамоми системаи истеҳсолӣ ва маркетинги корхонаро дар бар мегирад ва истифодаи технологияҳои нави технологиро барои эҷоди навъҳои нави маҳсулоте, ки талаботи гуногунро қонеъ гардонида метавонанд, дар назар дорад.

Ба андешаи мо, мутобиқи назарияҳои нави илмии истеҳсоли молу маҳсулот ва фаъолияти маркетингӣ маркетологҳоро зарур аст, ки тавасути омӯзиши назария ва амалияи мусоир фаъолият дошта, баъдан молу маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намуда, онҳоро ба бозорҳои нави истеҳсолӣ бароранд. Молистеҳсолкуниҳое, ки бо ин роҳ афзоиш меёбанд, метавонанд имкони фоидаи ҳадди аксарро афзоиш диҳанд, аммо хавф низ мутаносибан меафзояд.

Манбаи ин намуди дурнамо ба тафаккури паҳлуии маркетинг асос ёфта, сохтор ва равандҳои муайянеро истифода мебарад, ки метавонанд

ба рушди фарҳанги навоварӣ дар дохили ширкат мусоидат кунанд. Бинобар ин, тафаккури паҳлуӣ дар ҳамаи ширкатҳо муҳим аст ва он мушкилотро ҳамчун назарияи ғояҳо ҳал мекунад ва боиси навоварони бештар дар бозор мегардад. Ин намуди стратегия, яъне тафаккури маркетингии ҷисмонӣ, дурнамои равшани муассир дорад ва ҳароҷотро кам мекунад.

Консепсияи маркетинг бояд тамоми соҳаҳои муштариён ва пайравонро дар як нақшай стратегӣ муттаҳид созад.

Тавассути барномаи маркетингӣ бояд чорабиниҳои маҳсус ташкил карда шавад, аз ҷумла воситаҳои маркетингиро такмил дода, ба мақсади мушаххас равона карда шавад ва ҳамоҳангсозии онҳо бо дигар зерсоҳторҳо низ зарур аст.

Мунтазам омӯхтани проблемаҳои талабот якҷоя бо имкониятҳои нави технологӣ, ба вучуд овардани хелҳои тамоман нави мол ва мавҷуд будани маҳсулоти рақобатпазир натиҷаи хуб мебахшад.

Ҳамин тариқ, метавон натиҷагирий кард, ки фаъолияти маркетингии бахши соҳибкории экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи нави рушдро паси сар менамояд. Фаъолияти маркетингӣ маҷмуи тадбирҳо оид ба рушди дурнамои истеҳсол ва фурӯши мол аз ҷониби ширкатҳои маҳаллӣ дар хориҷа ё ширкатҳои хориҷӣ дар бозори дохилӣ мебошад. Аз ин нуқтаи назар, фаъолияти маркетингӣ дар рушди соҳаи соҳибкорӣ, бахусус тиҷорати экологӣ нақши калидӣ дорад, он метавонад дар кишвар таъсири қавӣ дошта бошад.

Барои тасаввур кардан дар бораи он ки фаъолияти маркетингӣ ҳамчун илми ҷавон ҷӣ гуна ба сатҳи ҷаҳонӣ расида, шуҳрати умумибашарӣ пайдо карда, самаранокии маркетингро собит сохтааст, бояд таърихи инкишофи он ва принсипҳои асосии ташкил ва рушди онро омӯзем.

1.2. Принципҳои асосии ташкил ва рушди фаъолияти маркетингӣ дар бахши соҳибкорӣ

Масъалаи таъхирназари фаъолияти корхонаҳои тамоми ҷаҳон ба нақша гирифтан ва ташкили фаъолияти маркетингӣ мебошад. Яке аз сабабҳои фаъолияти зараровари соҳаи соҳибкорӣ, маҳсусан соҳибкории экологӣ диққат надодан ба фаъолияти маркетингӣ мебошад. Муҳаққиқон ба хулосае омаданд, ки: “Ташкили ҳаритаи фаъолияти маркетингӣ ба мувофиқат байни интизориҳои истеъмолкунандагон ва имкониятҳои бозор (инвентаризатсия) мусоидат мекунад. Фаъолият ва хизматрасониҳои маркетингӣ фаъолияти истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ буда, барои муайян кардан ва қонеъ гардонидани талабот ба хизматрасониҳои онҳо тавассути мубодила, ки мақсади он гирифтани фоида мебошад” [87].

Фаъолият ва хизматрасониҳои маркетингӣ мушкилоти зеринро ҳал мекунанд:


- “- тадқиқоти минбаъда, сегментатсия;
- таҳдил ва пешгӯии талабот;
- таблиғ ва пешбуруди фурӯш;
- сиёсати нархгузорӣ” [19].

Объекти хизматрасонӣ ва фаъолияти маркетингӣ низомест, ки аз үнсурҳои “талабот – мол, маҳсулот, нарх, таблиғот ва фурӯш” иборат аст. Дар ин низом ҷойи марказиро ҳамаи молҳое ишғол мекунанд, ки мақсад аз онҳо қонеъ гардонидани баъзе эҳтиёҷоти аҳолӣ мебошад.

Ба маънои васеъ, фаъолияти маркетингиро на танҳо ҳамчун як намуди фаъолият, балки ҳамчун концепсияи бозории идоракуни инстеҳсолот фаҳмидан лозим аст, ки ғояи асосии он қонеъ гардонидани талабот тавассути бозор ва дар асоси фаъолияти ҳамаи воҳидҳои соҳтории корхона мебошад.

Истеҳсоли маҳсулот комилан аз талаботи бозор ва имкониятҳои фурӯши он вобастагӣ дорад. Бо дарназардошти пешрафти илмию техникий ва рақобат ҳар як корхона бояд стратегияи мувофиқ оид ба ҳалли масъалаҳои маркетингӣ дошта бошад.

Фаъолияти маркетингии ҳар як корхона бо принципҳои зерин асос меёбад (ниг. расми 1.2.1):



Расми 1.2.1. – Принципҳои асосии фаъолияти маркетингӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Бо дарназардошти принципҳои асосии фаъолияти маркетингии дар расм овардашуда мо принципҳои зеринро низ пешниҳод менамоем, ки риояи онҳо ба ширкатҳо манфиати иқтисодӣ меорад:

1. Ҳангоми қабули қарорҳои иқтисодӣ талабот, ҳолат ва динамикаи талабот ва шароити бозорро бодиққат ба назар гиред;
2. Фароҳам овардани шароит барои ҳадди аксар мутобиқ кардани истеҳсолот ба талаботи бозор на дар асоси фоидаи лаҳзавӣ, балки дар асоси фаъолияти дарозмуддат.

3. Таъсир расонидан ба бозор ва харидор бо ҳама воситаҳо, пеш аз ҳама таблиғ.

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки фаъолияти маркетингӣ дар давоми рушди худ таҳаввулоти муайянери паси сар кардааст, ки ба он мафхумҳои муайян хос аст. Ба гайр аз принципҳои зикршуда, метавон гуфт, ки навъҳои гуногуни маркетинг низ вучуд доранд: фаъолияте, ки принципҳои алоҳида ва хусусиятҳои худро доранд. Масалан, фаъолияти маркетинги паҳлуиро метавон мисол овард, ки ҳамчун “паҳлуй” ё “ба паҳлу равонашуда” муайян намудаанд. Таъриф аз қалимаҳои лотинии “latus” ва “lateralis” ё ба маъни аслӣ “тараф” гирифта шудааст [52].

Маркетинги паҳлуй (лотинии lateralis — тараф) як системаи ғайристандартӣ дар маркетинг аст, ки бар хилофи маркетинги амудӣ дар асоси назарияи сегментатсия ва мавқеъбандӣ бунёд ёфтааст. Маркетинги паҳлуй технологияи таҳияи маҳсулоти нав ва ғояҳои нав на дар дохили бозори муайян, балки берун аз он буда, дар асоси маркетинги моддӣ як намуди маҳсуси тафаккур - тафаккури паҳлуй, усули муносибати ғайристандартӣ ва эҷодкориро ба вучуд меорад.

Ба ақидаи М.С. Сулейманова, “маркетинги паҳлуй ҷустуҷӯи имкониятҳои навро бо таваҷҷӯҳ ба равишҳои муоширати ғайристандартӣ, усулҳо ва усулҳои фурӯш ва муайян кардани хоҳишҳои истеъмолкунандагон дар бар мегирад” [82].

Ин намуди маркетинг ба принципҳои зерин асос ёфтааст:

- таҳлили норозигии истеъмолкунандагон ва муайян намудани объекти тағиирот: усулҳои алоқа, молҳо ва хизматрасониҳо;
- тамаркузи объекти тағиирот, табдил додани он ба чизи тамоман дигар;
- табдили “гузариши паҳлуй” - қатъи ҷараёни муқаррарии тафаккури мантиқии тақсимшуда, занчири муқаррарии доварӣ бо мақсади эҷоди ангезае, ки қобилияти фикрронии эҷодии шахсро таҳрик медиҳад;

- дар натицаи тағийир додани объект иртиботи нав пайдо кардан, пайванди нав эчод кардан;
- омӯхтан ва тафтиш кардани шикоятҳои мизочон, муайян кардани самтҳои такмил додани маҳсулот, хизматрасониҳо ва алоқа;
- диққати ҷиддӣ ва афзалиятнок додан ба объектҳое, ки тағийироти куллиро талаб мекунанд;
- эҷоди фазои ҳавасмандкунанда барои мизочон;
- эҷоди робитаҳои нав бо мизочон, рақибон ва бозор, ки тавассути он объект тағийир меёбад [70].

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки ҳар як раванди ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ консепсияи хоси худро дорад, ки тибқи қисматҳои он фаъолияти минбаъдаро ба роҳ мемонанд. Дар ин замана, бояд зикр намоем, ки хизматрасонии маркетингӣ низ консепсияи худро дорад.

Консепсия ин низоми ақидаҳоест, ки равиши корхонаро барои расидан ба ҳадафи ниҳоии худ муайян месозад.

Дар натицаи омӯзиши адабиёти гуногуни иқтисодӣ аён гардид, ки ҳафт мағҳуми хизматрасонии маркетингӣ мавҷуданд ва ин мағҳумҳо метавонанд дар татбиқи принсипҳои фаъолияти маркетингии соҳибкории экологӣ нақши муассир дошта бошанд: маркетинги истеҳсолӣ, маркетинги маҳсулот, маркетинги тиҷорат, маркетинги классикӣ, маркетинги иҷтимоӣ-ахлоқӣ ва инфиродӣ, маркетинги мутақобила ва маркетинги инноватсионӣ [128, 28].

Мо боварӣ дорем, ки ҳангоми ба роҳ мондани фаъолияти самараноки маркетингӣ, фурӯшандагони ширкатҳо бояд бо ҷалби доираи васеи харидорон пешбурди маҳсулотро анҷом диҳанд, сифат ва арзиши аслии онро ба таври возеҳ шарҳ диҳанд, вазъи тағийирёбандаи бозорро мунтазам омӯзанд ва инчунин, барои татбиқи консепсияи истеҳсолот ҷораҳо андешанд.

Консепсияи истеҳсолӣ чидду ҷаҳди бузурги корхонаро барои такмил додани истеҳсолот бо роҳи ба кор андохтани захираҳои дохилӣ барои васеъ намудани истеҳсолот ва мувофиқан паст кардани арзиши аслии маҳсулот пешбинӣ шудааст. Ин мағҳум ба сатҳи пасти рушди муносибатҳои бозорӣ мувофиқат мекунад. Дар фаъолияти соҳибкории экологӣ бошад, консепсияи истеҳсолӣ бо роҳи истифодаи усулҳо ва технологияҳои мусир истеҳсол намудани маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза амалӣ карда мешавад.

Ба гуфтаи Е.П. Голубков консепсияи маҳсулот аз он ҷиҳат аҳаммиятнок аст, ки он барои истеъмолкунанда дорои сифатҳои пурарзиш буда, ба беҳтар шудани хосиятҳои маҳсулот, нишондиҳандаҳои кор ва тарҳрезӣ таъсир мерасонад. Муваффақияти тиҷорат дар он аст, ки бояд ҳоҳиши муштариёнро дарк кард, яъне ҳаридорон маҳз чиро меҳоҳанд ва оё ин пешниҳодро қабул мекунанд? Консепсияи маҳсулот, инчунин, равshan кардани ниёзҳоро дар бар мегирад, то равshan шавад, ки қадом маҳсулот онҳоро қонеъ мекунад. Тарафдорони ин консепсия ҳатто пешниҳодҳои истеъмолкунандагони худро барои беҳтар кардани сифати маҳсулот қабул мекунанд ва фаъолона барои санчиш гурӯҳҳои мутамарказро истифода мебаранд. Сифати маҳсулот қувваи пешбарандаи он ба омма мебошад. Воситаҳои таблиғотӣ ҳам заруранд, аммо онҳо дуюмдараҷаанд. Дар консепсияи маҳсулот сифат дар ҷойи аввал меистад. Аммо ҳусусиятҳои дигар низ муҳиманд: навоварӣ, бароҷатӣ (истифодаи қулай), вазифанокӣ, ҷойгиркунӣ, нарҳ, бехатарӣ ва таҷрибаи корбар. Бо вуҷуди ин, ҳар як маҳсулот маҷмуи меъёрҳои худро дорад, ки он аз ҳадаф вобаста аст.

Ин консепсия ба талаботи рақобат ҷавобгӯ мешавад, агар имкониятҳои баланд бардоштани рақобатпазирӣ тавассути такмили он дар шароити тақозои устувор мавҷуд бошад [127, 230].

Хусусияти асосии мафхұмхой дар боло мұхокимашуда аз он иборат аст, ки дар маркази диққати онҳо истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир дар бозорҳои дохила ва хориҷи кишвар аст.

Консепсияи тичоратй барои бисёре аз истеҳсолқунандагон асосй ва муҳим мебошад. Ин ба он асос меёбад, ки агар ширкат фурӯшро фаъолона ҳавасманд намояд, харидор молҳои пешниҳодшудаи бисёрро меҳарад. Одатан маҳсулотеро бошиддат пешбарӣ менамояд, ки талаботи истифодаи ҳаррӯза доранд. Фурӯши муваффақиятнок бевосита аз тадбирҳои пешбарандаи маҳсулот вобаста аст.

Мувоғиқи консепсияи тичоратй ширкат амалҳои зеринро ичро мекунад:

1. Диққати асосй ба эҷоди хоҳиши дар харидори оянда барои харидани маҳсулоти мушаххас равона карда мешавад;
2. Манфиатҳои воқеии харидорон ба назар гирифта намешаванд, зеро ҳадафи маркетинг фурӯш аст.
3. Воситаҳои маркетингӣ ҳавасмандгардониро барои харид ва нархҳоро барои идоракуни талабот истифода мебаранд.

Ҳавасмандгардонии фурӯш дар ҳолатҳои зерин ҷой дорад:

- пешниҳод барои истеъмолқунанда арзишманд аст, аммо талабот зиёд нест;
- захираҳои ҷамъшударо зуд фурӯхтан зарур аст;
- маҳсулот дар бахши рақобатноки бозор фурӯхта мешавад ва онро фарқ кардан душвор аст [70].

Консепсияи тичорат воситаҳои дурушти савдо ва методҳои фаъоли ҷалбқунандаро истифода мебарад. Консепсияи мазкур барои садоқати муштариёнро зиёд кардан ва ўро ба муштарии доимӣ қарор додан хизмат мекунад.

Сараввал ширкат онҳоро меомӯзад, баъд мол истеҳсол мекунад. Фурӯш танҳо ҳамчун воситай иртибот ва омӯхтани истеъмолқунанда

баррасӣ мешавад. Мақсади маркетинг дар ин ҳолат қонеъ гардонидани талабот, на ин ки гирифтани фоида мебошад [70].

Маъни мағҳуми маркетинги иҷтимоӣ ва ахлоқӣ аз он иборат аст, ки он на танҳо ба манфиати шабакаи тиҷоратӣ, балки ба некуаҳволии шахсони алоҳида, инчунин, барои ҳалли мушкилоти ояндаи иҷтимоӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва умуман, ҷомеа хизмат мекунад: муҳофизати муҳити зист, сарватҳои табиӣ, саломатии одамон, афзоиши аҳолӣ, бехатарии ҷамъиятӣ ва дигар масъалаҳои иҷтимоиро ба назар мегирад. Он муносибати мутавозуни байни се омилро талаб мекунад: фоидаи ташкилот, сатҳи қонеъ кардани ниёзҳои истеъмолқунандагон ва ба назар гирифтани манфиатҳои ҷомеа. Агар ташкилот талаботи ҷамъият ва истеъмолқунандагонро пурра қонеъ нагардонад, пас вай вазифаи иҷтимоии худро иҷро карда натавонистааст.

Консепсияи мутақобила исбот мекунад, ки ҳар як ҳаридор муносибати инфиродӣ ва ҳаракати мутақобиларо талаб мекунад. Дар ин ҳолат мақсади асосии ширкатро барпо намудани системаи муносибатҳои дарозмуҳлат бо ҳаридорон ташкил медиҳад, ки садоқати онҳоро кафолат диҳад. Ҳадафи консепсия, воқеан, ба даст овардани боварии муштариён аст. Ин консепсия муайян мекунад, ки инфиродӣ кардани стратегияи маркетинг барои ҳар як муштарӣ ва рушди фаъолияти маркетингӣ як равиши инфиродӣ барои ҳар як муштари инфиродӣ мебошад.

Консепсияи инноватсионӣ маъни онро дорад, ки корхона технологияҳои амалқунанда, маҳсулот ва намудҳои стратегияи маркетингро пайваста такмил медиҳад. Ҳарочоти моддии молиявӣ, захираҳо ва вақт барои таҳия, эҷод ва пешбурди маҳсулоти комилан нав ё навсозӣ сарф карда мешаванд. Ҳоҳиши ба вучуд овардани ашёи нодир дар асоси мақсади ба даст овардани даромади зиёдатӣ ба шарофати монополияи яклаҳзаина ба маҳсулоти нав шарҳ дода мешавад.

Мо ба чунин ақидаем, ки “Мувофиқи консепсия, ширкат вазифаҳои зеринро ичро мекунад: тавлиди ғояҳо, таҳияи стратегия, таҳлили алтернативӣ, ҳисобкуни тиҷоратӣ, озмоиш, мукаммалгардонӣ, прототипсозӣ, таҳия ва бастабандӣ”. Навоварӣ тафаккури эҷодиро талаб мекунад ва аз ғояҳои кормандони боистеъдод оғоз мегардад. Идея бошад, нуқтаи ибтидоии татбиқи маҳсулот аст.

Консепсияҳои хидматрасонии маркетингро метавон ҳамчун маҷмуи амалҳои пай дар пай муаррифӣ кард:

1. Сегментасияи истеъмолқунандагон бо истифода аз интихоби оптималий;
2. Таҳлили ҳусусиятҳои истеъмолқунандагони асосӣ;
3. Таҳлили муҳити рақобат;
4. Ташаккули маҷмуи хизматрасониҳо;
5. Инкишофи сиёсати нархгузорӣ;
6. Соҳтани нақшаи маркетингӣ;
7. Назорати ичрои он;
8. Ислоҳи нақша аз рӯйи натиҷаҳои ичро ё назорат;

Яке аз қадамҳои рушди соҳибкории экологӣ дар иқтисоди кишварҳои рӯ ба тараққӣ, дар баробари қонунҳои кофӣ, баҳусус қоидаҳои экологӣ мебошад. Ин тамоюл ба он водор месозад, ки сармоягузории фаъол ба иқтисодиёти мамлакат ҷалб карда шуда, дар мамлакат корхонаҳои байналмилаӣ соҳта шаванд.

Соҳибкории муосири мамлакат дар ҳоли ҳозир ба ҷанбаҳои экологӣ беэътиноӣ мекунад. Ҳусусигардонии маҷмуи корҳои корхонаҳои хурду бузурги молистехсолкунанда, инчуни, фирмаҳои миёнарав ба бад шудани вазъи экологии кишвар ва ҷаҳон оварда истодааст.

Дар як қатор мамлакатҳои тараққикардаи иқтисодиёти бозаргонӣ раванди соҳибкории иқтисодӣ якҷоя бо фаъолияти соҳибкории экологии кифояткунанда амалий гашта, заминаҳои қонунгузорӣ низ муҳофизати

муҳити зистро мустаҳкам мекунад. Ин далел ба он водор мекунад, ки ба иқтисодиёти мамлакат сармоягузорӣ ворид карда шуда, корхонаҳои байналмилалӣ сохта шаванд. Бо ин роҳ мушкилоти соҳибкории экологии бавуҷудомада ва ҷанбаҳои таҳқиқнашудаи ин мушкилот роҳи ҳалли худро меёбад. Яке аз намудҳои фаъолияти соҳибкории экологӣ ин коркарди партовҳо мебошад.

Мушкилоти асосии рушди соҳибкории экологӣ дар кишвар инҳоянд:

- эътироф накардани соҳибкории экологӣ ҳамчун объекти алоҳидаи танзими ҳуқуқӣ;
- сиёсати иқтисодии “микромуҳит”-и заруриро барои рушди соҳибкории экологӣ муҳайё накардааст. Набудани талабот ба маҳсулоти мувоғиқ;
- экологикунонии соҳаҳои истеҳсолот, инчунин, тафаккури аҳолии мамлакат ҳанӯз ҳам характери маҷбурий дорад ва аз ин рӯ, бесамар аст.
- мониторинги экологӣ айни замон дар дараҷаи ғайриқаноатбахш идома дорад [209].

Дар асоси мушкилоти муайяншуда мо ба хулосае омадем, ки бо рушди бахши моликияти экологӣ ҳамчун як соҳаи рушди иқтисодӣ заминаи ҳуқуқӣ таҳия ва мустаҳкам карда шудааст. Ба рекламаи фаъоли соҳа таваҷҷӯҳ талаб карда мешавад.

Тадқиқотчӣ Е.В. Чечунова қайд менамояд, ки “Рушди соҳибкории экологӣ имконият медиҳад, ки экологияи кишварро пурра тағиیر диҳад, ҳифзи муҳити зист ва истифодаи захираҳои табииро беҳтар кунад” [252].

Зикр намудан зарур аст, ки соҳибкории экологӣ дар баробари гирифтани фоидаи максималӣ, инчунин, бояд ҳадафҳои башардӯстона дошта бошад.

Барои расидан ба ҳадафҳои мазкур ҳар як ширкат бояд дурнамо ва тактикаи хизматрасонии маркетингиро таҳия намояд.

Дурнамо рафтор ва муносибати ширкатҳо ва корхонаҳоро дар бозор, сатҳ, сифат ва нархи маҳсулот, инчунин, усулҳои таблиғ ва маркетинги маҳсулотро дар ояндаи наздик ва дур тавсиф мекунад.

Тактикаи маркетинг қабули қарорҳои мушаххас оид ба масъалаҳои гуногуни сегментҳои бозор ба шумор меравад, ки бояд ҳар як субъекти хоҷагидор онро босамар роҳандозӣ намояд.

Асоси тактика ва дурнамои маркетинг тадқиқоти бозор, таҳлил ва соҳторбандии доимии он мебошад. Аз нуқтаи назари маркетинг бозорро метавон ҳамчун маҷмуи харидорони воқеӣ ва эҳтимолии мол баррасӣ кард. Нишондиҳандаи асосӣ дар бозор ин талабот ба маҳсулот мебошад [56].

Мо низ ба фикру мулоҳизаҳои боло розием ва боварӣ дорем, ки ҳар як ширкат фаъолияти истеҳсолию тиҷоратиро бе ташкил намудани тактика ва дурнамои маркетинг муваффақона пеш бурда наметавонад. Бинобар ин, масъулини соҳибкории экологӣ низ бояд тактика ва дурнамои маркетингии худро таҳия намуда, дар асоси талаботи он фаъолияти мунтазами худро роҳандозӣ намоянд.

Яке аз принципҳои асосии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ин рақобатпазир будан дар бозори дохила ва хориҷи кишвар ба шумор меравад. Пажӯҳишгарони рус гуфтаанд, ки "Рақобатпазирӣ ин қобилияти субъект ё ширкат барои фурӯши маҳсулот ва хизматрасонӣ дар бозорҳои пур аз маҳсулот ва хизматрасониҳои шабех, бо мақсади ҷалби муштариёни бештар аст" [18].

Рақобатпазирӣ муайян мекунад, ки то чӣ андоза ширкат дар бозор ба рақобат тобовар аст. Рақобатпазирӣ одатан аз бисёр омилҳо вобастагӣ дорад, аз қабили сифати маҳсулот, самаранокии маркетинг, нархи маҳсулот ва ғайра. Агар ширкат хеле рақобатпазир бошад, он муваффақ мешавад.

Барои омӯзиши бозор шуъбаи маркетингии корхона бояд на танҳо ба таҳлили талабот ба маҳсулот, балки ба дигар хусусиятҳо низ диққати ҷиддӣ диҳад. Бозор ҳамчун низоми муайян метавонад аз рӯйи меъёрҳои муайян ба гурӯҳҳои харидорон - сегментҳои бозор ҷудо карда шавад. Сегментатсияи бозор тақсимоти истеъмолкунандагон ба гурӯҳҳои гуногун мебошад, ки дар доираи онҳо истеъмолкунандагони ниёзҳои гуногун гурӯҳбандӣ карда мешаванд [79].

Барои молҳои истеъмолӣ меъёрҳои зерини сегментатсия муқаррар карда мешаванд: психологӣ, иҷтимоӣ, ҷуғрофӣ ва демографӣ. Бо ёрии сегментатсия ширкат метавонад дурнамои фарогирии бозорро интихоб намояд. Ба инҳо равишҳои тафриқашуда, тафриқанашуда ва мутамарказ доҳил мешаванд.

Маркетинги тафриқавӣ фарогирии якчанд сегменти бозорро дар як вақт ва таҳияи барномаро барои ҳар яки онҳо бо дарназардошти хусусиятҳои онҳо, тавсиф мекунад. Маркетинги тафриқанашуда як дурнамои иқтисодиест, ки агар онро якбора якчанд корхона истифода баранд, боиси рақобати шадид мегарданд.

Маркетинги мутамарказ ҳолатеро тавсиф мекунад, ки корхона кӯшишҳои худро ба як сегменти алоҳида мутамарказ карда, ба ин васила, афзоиши хавфро ба вучуд меорад [86].

Диверсификатсия (анг. “diversify”) стратегияест, ки имкони нигоҳ доштани захираҳо ва афзоиши фоидаро тавассути паҳн кардани хатар фароҳам меорад. Ҳадафи асосии диверсификатсия кам кардани сатҳи хавфҳо мебошад. Ҳар қадаре, ки ширкат дар фаъолияти худ навъҳо ва равишҳои гуногунро истифода барад, натиҷаҳои он ҳамон қадар пешгӯишаванда ҳоҳад буд. Ин ҳолат аз афзоиши ғайричашмдошти фоизҳо, кам шудани талабот ба маҳсулот, таназзул, тағиирот дар иқтисодиёт ва сиёsat ва дигар омилҳои манғӣ ба вучуд омадааст. Масалан, барои кам кардани талафоти эҳтимолӣ сармоя диверсификатсия

карда шуда, якбора ба якчанд намуди воситаҳо сармоягузорӣ карда мешавад. Агар воситае арzon шавад, воситаи дигар қимат мешавад ва сармояро дар ҳолати мувозинат нигоҳ медорад.

Дурнамои диверсификатсия маънои онро дорад, ки корхона бо маҳсулоти нави худ ва азхудкуни истеҳсолоти марбут ба бозори наворид мешавад. Он дар якчанд шакл буда метавонад:

- диверсификатсияи хавфҳо – кам кардани хатоиҳои эҳтимолӣ бо мақсади таъмини фоидаи устувор, яъне то беҳтар шудани вазъият ҳароҷот байни баҳшҳои гуногуни тиҷорат тақсим карда мешавад;
- диверсификатсияи тиҷорат - дороиҳои ширкат барои афзоиши даромади умумӣ тақсим карда мешавад;
- диверсификатсияи корхона - вақте истифода мешавад, ки ширкат дар бозор рақибони ҷиддӣ дорад, фоида ва талабот ба маҳсулот коҳиш меёбад. Як роҳи ҳалли умумӣ ҳамроҳ шудан бо ширкати дигар аст.

Интиҳоби шакли дурусти диверсификатсия мушкил буда, асосноккунии бодиққатро талаб мекунад. Диверсификатсия вақте истифода мешавад, ки фаъолият рушди истеҳсолотро маҳдуд мекунад [93].

Дар давраи инкишофи худ фаъолияти маркетингӣ таҳаввулоти муайянро паси сар кардааст, ки марҳилаҳои онро мағҳумҳои муайян тавсиф мекунанд. Ҳар яке аз консепсияҳо самти фаъолиятро барои иҷрои ҳадафҳои муайян тавсиф мекунанд. Дар фаъолияти соҳибкорӣ консепсияҳо метавонанд бо ҳам пайваст шаванд ва дар якҷоягӣ истифода шаванд.

Ба андешаи мо, бо дарназардошти пешрафти илмию техникӣ ва рақобат, соҳибкории экологӣ бояд барои фаъолияти худ оид ба фаъолсозии хизматрасониҳои маркетингӣ ва ҳалли мушкилоти бозор дурнамо дошта бошад, инчунин, дар заминаи принципҳои асосии хизматрасонии маркетингӣ фаъолияти худро ба роҳ монда, дар бозорҳои дохила ва хориҷи кишвар мавқеи хоси худро пайдо кунад. Зеро пешбурди

тактика ва дурнамои рушд ба таҳлили вазъи бозор ва сохторбандии он асос меёбад.

Қисмати муҳимми тактика ва дурнамои фаъолияти маркетингӣ муқаррар кардани нархи маҳсулоти истеҳсолкардаи ширкат мебошад.

Интихоби дурнамои рушди корхона аз бисёр меъёрҳои сегментатсияи бозор (ҷуғрофӣ, соҳавӣ, вазни истеъмолӣ, устувории мизочон) вобаста аст. Инчунин, унсури муҳимми дурнамои рушд сиёсати нархгузорӣ ба шумор меравад, ки бояд ҳар як субъекти хоҷагидор оид ба масъалаи мазкур диққати аввалиндарача зоҳир намояд.


Аз ин рӯ, дар шароити кунунӣ эҳтиёҷоти истеъмолкунандагон ва бозорро ба назар гирифтан ва дар ҳар як ташкилот ва иттиҳодия системаи идоракуниро таъсис додан лозим аст, ки барои истифодаи пурраи захираҳо ва имкониятҳо мусоидат мекунад. Дар баробари ин, таъсири маркетинг ба тамоми давраи истеҳсолот бояд ҳалкунанда бошад.

Дар асоси натиҷаҳои омӯхташуда бозори молҳои истеъмолии истеъмолкунанда ва хусусиятҳои истеъмолии ҳар як коргар, конструктор, техник ва хизматчии соҳаи истеҳсолотро дар бораи хусусиятҳои истеъмолии ин маҳсулот маълумот додан зарур аст. Принципҳои маркетинг бояд пурра ҷорӣ карда шаванд, ки ин ба таркибу технологияи истеҳсолот ва такмил додани раванди истеҳсолот таъсири мусбат мерасонад. Тибқи ин принцип ба рушди иқтисодии истеҳсолот бо дарназардошти методология, тадқиқоти бозор, арзёбии сифат ва рақобати мавод, имконияти нусхабардорӣ ва татбиқи пешравиҳои ворид шудан ба бозор таъсир мерасонад. Ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш фоида меорад ва барои расидан ба ҳадафи ниҳоии ширкат мусоидат мекунад.

Ба ақидаи мо, таҷрибаи амалӣ нишон медиҳад, ки сохтори фаъолияти маркетингӣ дар бахши соҳибкории экологӣ дар баробари омӯзиши бозори молу маҳсулот, инчунин, бояд ба муносибатҳои

молиявии ширкат дар асоси принсипҳои муайяни ташкилий, ки бо асосҳои фаъолияти хоҷагидорӣ алоқаманданд, аҳаммияти хосса зоҳир намоянд.

Принсипҳои муайяни ташкили молияи корхонаҳо, ки барои фаъолияти самараноки соҳибкории экологӣ низ амри зарурӣ маҳсуб меёбанд, дар расми 1.2.2 дарҷ гардидаанд.



Расми 1.2.2. – Принсипҳои асосии маркетинг

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Бо дарназардошти ин, ҳар як соҳибмулк, аз ҷумла соҳибони муҳити зист барои сари вақт пардохтани андоз ва дигар пардохтҳо масъулияти пурра дорад. Онҳо уҳдадориҳоро ба дӯши худ гирифта, тамоми ҳарочоти заруриро аз даромади гирифтаашон мепӯшонанд ва музди меҳнати коргарон ҳам ҳамин тавр дода мешавад. Аз ин сабаб, соҳибкории экологӣ бояд хизматрасонии экологӣ, инчунин, тавассути хизматрасониҳои мусбати маркетингӣ истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва фаъолияти самарабахшро дар бозорҳои дохилию ҳориҷӣ хуб ба роҳ монад.

Бинобар ин, мо бар он ақидаем, ки соҳибкории экологӣ дар асоси истифодаи самараноки принципҳои асосии фаъолияти маркетингӣ манбаъҳои маблағузории дигарро низ метавонад роҳандозӣ намояд.

Масалан, ҷалби грантҳо барои ҳифзи табиат ва пиряҳо, инчунин, ташкили курсҳои маҳсус оид баланд бардоштани саводнокии экологии шаҳрвандон, ки метавонад барои рушди устувори иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ заминаи мусоид фароҳам оранд.

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки дар адабиёти иқтисодӣ принципҳои маҷмуии фаъолияти маркетингӣ инҳо мебошанд: “Ширкат вақте ба муваффақият ноил мегардад, ки диққати худро ба истеъмолқунандагон равона кунад ва ҳангоми тағйирёбии талабот истеҳсолот ва пешниҳодро таъмин кунад, маҳсулоти истеҳсолшуда талаботи истеъмолқунандагонро пурра қонеъ гардонад” [75].

Яке аз принципҳои маркетинг сегментатсия мебошад. Сегментатсияи истеҳсолқунандагон барои доираи васеи гурӯҳҳои истеъмолқунандагон мувофиқ буда, имкон медиҳад, ки фаъолият самараноктар ва рақобатпазир гардад.

Сегментатсия ба тақсими бозор барои зиёд кардани ҳаҷми фурӯш асос ёфтааст ва метавонад ҳаҷми бозорро афзун ва ба ғанӣ шудани он мусоидат кунад.

Сегментатсия бо ҷойгирқуни маҳсулот зич алоқаманд буда, муҳимтарин стратегияи маркетинг ба ҳисоб меравад. Ҷойгиркуниро барои интихоби истеъмолқунандагон дар сегменти нав истифода бурдан мумкин аст ва барои фарқият дар ин сегмент кумак мекунад. Ҷойгиркуни ҳамчун стратегия барои таҳияи маҳсулоти нав имкониятҳои васеъ мекушояд.

Сегментатсияи бозор яке аз роҳҳои баланд бардоштани самаранокии қӯшишҳои маркетингии ширкат мебошад. Умуман, новобаста аз маҳсулот ё хизматрасонии пешниҳодшуда, маркетинги

хидматрасонии истеъмолӣ ё қасбӣ метавонад дар сатҳҳои зерин, ба монанди чакана, саноат, бозор, ихтисос ё сатҳи муштари инифиродӣ истифода шавад.

Дар асоси принципи банақшагирӣ бошад, барномаҳои харочоти истеъмолиро тартиб додан мумкин аст, ки асоси пешгӯии вазъият мебошад. Ин принцип ҳамчун механизми ягона амал карда, ба корхона имконият медиҳад, ки истеҳсоли маҳсулотро мувофиқи талаботи харидорон ба нақша гирад, харочоти меҳнатро мӯътадил гардонад, захираҳои моддиро оқилона тақсим намояд, иқтидори амалиётиро бо нақши истеҳсолӣ мувофиқ қунонад. Банақшагирӣ барномаи возехӣ амалиёти корхона буда, барои як давраи муайян пешбинӣ шудааст.

Банақшагирӣ на танҳо барои ба ҳайрат овардани сармоягузорон, балки барои таҳияи стратегияи рушд, пешгӯии хатарҳои бозор ва беҳтар фаҳмиданни тиҷорати худи ширкат зарур аст. Соҳтори ягонаи банақшагирӣ имкон медиҳад, ки норасоиҳоро ошкор намуда, бо кумаки он ширкат дар бозор мавқеи худро пайдо қунад.

Принципи муҳимми дигари маркетинг инноватсия ва ё навоварӣ аст. Навоварӣ, такмили пайваста, азnavsозӣ, эҷоди молҳои нав, воридсозии технологияҳои нави истеҳсолот ва истифодаи усулҳои нави маркетинг мебошад.

Принципҳои маркетинг барои истеҳсолоти кишоварзӣ асосӣ буда, фаъолияти тиҷоратӣ ва молиявиро дар бар мегиранд. Принципҳои асосии идоракуни маркетинг низ мавҷуданд, ки аз инҳо иборатанд:

- Принципи аввал ин аст, ки тамоми бозорро фаро гирад ва шабакаҳои алоқаро истифода барад, ки тақсимоти баланди маҳсулот ва ҳамзамон харочоти камтаринро таъмин мекунанд.

- Принципи дуюм ба талаботи асосии истеъмолкунанда нигаронида шудааст. Ширкатҳои истеҳсолии дохилий танҳо бо маҳсулоти стандартӣ кор мекунанд ва онҳо дар ҳаҷми калон бо миқёси хурд истеҳсол мекунанд.

Ҳар як истеъмолкунанда ба маҳсулот ниёз дорад, ки дорои маҷмуи муаяни хусусиятҳои стандартии "ҳатмӣ" мебошад.

- Принсиipi сeюm омодагии истeҳсолкунанда ба xарочоти зиёд мебошад. Агар фурӯшандагон барои фаро гирифтани тамоми бозор вазифадор карда шаванд, пас онҳо бояд то xаридори эҳтиmolӣ дар бораи маҳсулот маълумот гирад ва ин маблағгузорӣ барои рушди паҳнкунии оммавӣ ва иртиботи оммавии маҳсулотро талаб қунад. Tibқi принсиipi аввал, алоқа бо истеъмолкунанда бояд арзиши паст дошта бошад, аммо маълум мешавад, ки бо фарогирии баланд шумораи бештари он лозим аст. Az ин бармеояд, ки сармоягузорӣ ба таблифи маҳсулоти оммавӣ az ҳамаи усулҳои гаронтарини ба бозор пешбарӣ кардани мол мегардад.

- Принсиipi чорум ба истeҳсолоти оммавӣ диққат медиҳад. Ba ширкат лозим нест, ки бо корхонаҳои хурди танҳо ба доираи танги истеъмолкунандагон нигаронидашуда рақобат қунад.

- Принсиipi панҷум муттаҳидшавӣ аст, яъне ширкат бояд ба ҳадди аксар муттаҳид кардани ашёи хом, баставандӣ ва дигар xарочоти истeҳсолӣ машғул шавад. Бешубҳа, баъзан хоҳиши гуногунрангӣ вуҷуд дорад, аммо ҳама чиз бояд ҳамеша ба ҳадафи асосӣ - эҷоди маҳсулоти оммавӣ бо xарочоти кам мувофиқ бошад [72].

Ҳамин тариқ, метавон ба хуносae омад, ки рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ба ҷустуҷӯи ду шакл вобаста аст, ки тамоюлҳои тиҷорати ҷаҳонӣ ва муносибатҳои иқтисодии байналмилалиро инъикос мекунанд. Dar ҳар як марҳилаи инкишоф такмили фаъолияти маркетингӣ дар ширкатҳо метавонад на танҳо az ҷиҳати миқдор, балки az ҷиҳати маҳсулоти мушаххаси рақобатпазир, az ҷумла такмили хосият ва механизмҳои пешбурди он фарқ қунад. Az ин рӯ, бояд бодиққат таҳлил карда шавад, ки чӣ гуна раванди интихоби таъминкунандай хизматрасонии тиҷорати экологӣ ба вазъияти мушаххас монанд аст, инчунин, механизмҳои фурӯши маҳсулоти тоза az оғози

занчири истеҳсол то фурӯши мол ба истеъмолкунданаи ниҳоӣ чӣ гуна муайян карда мешаванд. Бо дарназардошти ин қайд намудан ҷоиз аст, ки субъектони соҳибкории экологӣ бояд дар фаъолияти ҳамарӯзаи худ принсипҳои асосии рушди фаъолияти маркетингиро риоя намуда, баҳри баланд бардоштани афзоиши суръати рушд ва самаранокии фаъолияти минбаъда қӯшиш ба ҳарҷ диҳанд.

Принсипҳои умумии маркетинг ба принсипҳои идоракуни хизматрасониҳои маркетинг монанданд. Аз ин рӯ, дар раванди фаъолияти маркетингии ширкат чунин принсипҳо бояд ба назар гирифта шаванд.

Азбаски натиҷаҳои фаъолияти маркетингии корхона бевосита ташкил ва ба назар гирифта мешаванд муҳити иҷтимоӣ ва шароити зиндагии инсон, он метавонад як намуди маҳсуси фаъолияти иҷроия ҳисобида шавад, аз ин рӯ ҳангоми татбиқи принсипҳои фаъолияти маркетингӣ ҷойгоҳи омилҳои иҷтимоиро ба назар гирифтан лозим аст.

Хулоса, дар зербоби зерин марҳилаҳои асосии таҳаввулоти хизматрасонии маркетингӣ мураттаб гардида, принсипҳои асосии ташкил ва рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ муайян карда шуданд. Рушди таҳаввулоти фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкорӣ бо тағйироти иқтисодиёти ҷаҳонӣ, гузариш аз шаклҳои гуногуни ибтидоии пешбурди мол аз ҷониби истеҳсолкунандагон ва худи фурӯшандагон, тавассути ташаккули воҳидҳои соҳторӣ ва ширкатҳои алоҳида, ки бо пешниҳоди хизматрасониҳои маркетингӣ машғул буданд, мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтаанд.

1.3. Таҷрибаи ҷаҳонии рушди низоми фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ

Мусаллам ва возеҳ аст, ки ҳадафи асосӣ ва дурнамои истеҳсолии ҳар як ширкат ба даст овардани фоидай соф, ҷалб намудан ва нигоҳ доштани муштариён ба шумор меравад.

Муҳаққиқони рус Е.А. Костюкович, И.В. Швед, Н. Костюшко дар таҳқиқоти худ чунин навиштаанд, ки “Нигоҳ доштани фаъолияти маркетингии ширкат, баҳусус хизматрасонии маркетингӣ, ҷузъи ҷудонашавандай маркетинги байналмилалӣ мебошад. Истифодаи хизматрасонии маркетинги истеъмолӣ аз ҷониби ташкилотҳое, ки молҳо ва хизматрасониҳоро мефурӯшанд, аз ҷойиршавии истеъмолкунандагон вобаста аст. Маркетинги байналмилалӣ шакли дигари ташкили фаъолияти маркетингӣ дар кишварҳои гуногун мебошад” [49].

Таҷрибаи ҷаҳонӣ исбот менамояд, ки ширкатҳои хориҷӣ ба таблиғот ва хизматрасониҳои маркетингӣ аҳаммияти қалон медиҳанд. Инчунин, вақтҳои охир ба дигар усулҳои ҳавасмандгардонии фаъолияти маркетингӣ шуруъ намудаанд. Пешниҳоди хизматрасониҳои маркетингӣ дар соҳаи тиҷорат ба корхона имкон медиҳад, ки шумораи зиёди мизочони эҳтимолиро пайдо кунад ва муносибатҳои фоидаоварро нигоҳ дорад.

Дар натиҷаи омӯзиши таҷрибаи амалии ширкатҳои хориҷӣ баръало маълум гардид, ки таблиғот (реклама) яке аз функцияҳои асосии хизматрасонӣ ва фаъолияти маркетингӣ ба шумор меравад.

Ҳамин тарик, таблиғот дар хориҷа як унсури бисёрҷониба ва бисёрфункционалии пешбурди мол ба бозор буда, ширкатҳои ватаний мудар ин самт ба таҷрибаи ғанини хориҷӣ ниёз доранд.

Ба андешаи мо, тамоюли муайянкунандай даҳсолаи охир дар кишварҳои хориҷӣ, ки зоҳирان дар оянда низ идома хоҷад ёфт, афзоиши

робитаҳои ҳамгирошудаи фаъолияти маркетингӣ дар бахши соҳибкорӣ мебошад.

Барои исбот ва муайян намудани муҳиммияти фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ таҷрибаи ҷаҳонии якчанд мамолики хориҷиро мавриди таҳқиқ ва омӯшиш қарор додем.

Таҳдилҳо нишон медиҳанд, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамчун яке аз пешсафон дар савдои ҷаҳонӣ қодир аст ба ҳамаи кишварҳои дигар таъсир расонад. Ин муваффақият асосан тавассути истифодаи усулҳои гуногуни фаъолияти маркетингӣ барои ҳавасмандгардонӣ ва пешбурди маҳсулот ба даст меояд.

Маврид ба ёдоварист, ки дар замони муосир ва бозори рушдёбанда то имрӯз аксарияти мавқеъҳои пешбариро дар бозори байналмилаӣ ширкатҳои амрикӣ ишғол меқунанд, ки тамғаҳои онҳо қариб дар тамоми гӯшаҳои ҷаҳон муаррифӣ шудаанд. Ин тамоюл аз мавҷудияти таҷрибаи баланди амалий дар истеҳсол ва фурӯши маҳсулот дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шаҳодат медиҳад, ки дар аксари кишварҳо он қадар равshan ифода карда нашудааст. Фаъолияти маркетингӣ, ки дар аввал танҳо дар Амрикои Шимолӣ бомуваффақият татбиқ карда мешуданд, тадриҷан ҳусусияти байналхалқӣ пайдо карда, ба тамоми кишварҳои ҷаҳон таъсири худро расонидаанд [215].

Аз ин сабаб, омӯзиши тамоюлҳои муосири фаъолияти маркетингиро аз таҷрибаи ширкатҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико роҳандозӣ намудан мувофиқи мақсад мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки бозори Амрико бо рақобати устувортарин дар ҷаҳон машҳур аст, ки ба ширкатҳо ва соҳибкорон нисбат медиҳад, ки усулҳо ва роҳҳои нави ҷалби таваҷҷӯҳи харидоронро ҷустуҷӯ кунанд. Муҳаққиқон иброз медоранд: “Аз таҷрибаи ҷаҳонии ширкатҳои хориҷӣ, баҳусус ширкатҳои амрикӣ, дида мешавад, ки усулҳои гуногуни

фаъолияти маркетингӣ мавҷуданд ва яке аз онҳо” усули ниҳоӣ ва муосири фаъолияти маркетинги электронӣ мебошад [81].

Таҷрибаи кишварҳои пешрафта ба таври боварибахш нишон медиҳад, ки шакли асосии таъмини фаъолияти самараноки иқтисодӣ дар иқтисоди бозорӣ фаъолияти маркетингӣ мебошад. Имрӯзҳо қариб ҳамаи ширкатҳои ИМА, Аврупои Ғарбӣ, Япония ва бисёр дигар давлатҳо фаъолияти соҳибкориро дар асоси принсипҳои фаъолияти маркетингӣ амалӣ менамоянд.

Маълум аст, ки истеҳсолоти капиталистӣ – истеҳсоли мол барои бозор мебошад. Маркетинги муосир шакли мукаммали чунин истеҳсолотро таҷассум мекунад, ки нуқтаи ибтидоии он талабот, инчунин, имкониятҳои бозор ва охиринаш фурӯши мол дар бозор ба шумор меравад.

Аз ин рӯ, дар сатҳи сармояҳои инфиродӣ маркетинг ба маънои асосии худ як роҳи идоракунӣ мебошад, ки ба робитаи зичи мустақим ва бозгашти имкониятҳои истеҳсолӣ бо бозор ва истеъмолкунанда асос ёфтааст.

Фаъолияти маркетинги электронӣ (онлайнӣ) бошад, имрӯз яке аз пешқадамтарин самтҳои фаъолияти ширкатҳои хориҷӣ буда, ширкатҳо метавонанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ маълумот ҷой диҳанд, маҳсулотро паҳн намоянд ва фурӯшанд, дар интернет таблиғ кунанд ва бо фурӯши маҳсулоти худ бидуни ҳароҷоти иловагии тиҷорат таваҷҷуҳи муштариёнро ҷалб кунанд. Аз мулоҳизаҳои баррасишуда мо метавонем натиҷагирий намоем, ки тамоюлҳои кунунии фаъолияти маркетингӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки дар боло баррасӣ шудаанд, дар бораи тағијирот дар бозори ҷаҳонӣ ва усулҳои асосии фаъолияти маркетингӣ маълумот гирем.

Дар тиҷорат маркетингро ҳарбаријати экологиро истифода мебарад ва ба воситаи он ҳадафи асосии ширкат гирифтани фоидай иқтисодӣ мебошад.

Муҳимтарин фарқияти фаъолияти маркетинги кишварҳои хориҷӣ ин равиш ба фаъолияти маркетингии байни ширкатҳо ва муштариён мебошад. Хизматрасонии маркетинги хориҷӣ тиҷорати доимӣ ва дарозмуддати ширкат мебошад ва ҳама воситаҳои маркетинг барои дурнамои дарозмуддати рушди бренд интихоб карда мешаванд. Ин ба субот дар соҳаи қонунгузорӣ, яъне заминаи ҳуқуқӣ вобастагӣ дошта, дар доираи он тиҷорат устувор, шаффоғ ва муваффақу пешбинишаванда фаъолият мекунад.

Маркетологони хориҷӣ дар фаъолияти худ як равиши ҳамгирошудаи стратегиро корбарӣ намуда, аз ҳама воситаҳои маркетингӣ истифода мебаранд, инчунин, интиқоли иттилоотро байни мизочон ва ширкатҳо таъмин менамоянд.

Барои ширкатҳои хориҷӣ ҳамкории дарозмуддат ва мутақобилан судманд бо муштариён муҳим аст, аз ин рӯ, барои фаъолгардонии ин алоқаҳои бехатар ва устувортарин истифода бурда мешаванд. Мутаносибан, меҳвари хизматрасонии маркетингӣ барои ширкатҳои хориҷӣ маркетинги контент ва ё маркетинги мундариҷаи иттилоотӣ мебошад, ки ҳадафи он барқарорсозии муносибатҳои дарозмуддат ва боэъти мод бо муштариёни мавриди ҳадафи ширкатҳо қарордошта мебошад. Дар фаъолияти маркетингии ширкатҳо контент-маркетинг (маркетинги мундариҷаи иттилоот) низ истифода мешавад. Маркетинги мундариҷа (маркетинги мундариҷаи иттилоотӣ) маҷмуи усулҳои маркетингиест, ки ба эҷод ё паҳн кардани иттилооти барои истеъмолкунандагон муфид бо мақсади ба даст овардани эъти mod ва ҷалби муштариёни эҳтимолӣ асос ёфтааст. Роҳҳои гуногуни паҳн кардани мундариҷаи иттилоот, аз ҷумла вебсайтҳо, васоити ахбори омма, васоити

анъанавӣ, китобҳо, маҷаллаҳо, нашрияҳои чопӣ ё онлайн, обуна ба бүллетенҳо, семинарҳо, конфронсҳо, мизҳои мудаввар ва ф.

Таҳлили фаъолияти ширкатҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки маркетинги контент (маркетинги контенти иттилоотӣ) бо мақсадҳои гуногун, аз ҷумла эҷоди симои ширкат, зиёд намудани фурӯши мустақим ва шиносоии истеъмолкунандагон бо маҳсулот ё хидматҳои муосири маркетингӣ истифода мешавад.

Дар ширкатҳои Федератсияи Россия фаъолияти маркетингӣ амал менамояд, vale бо оғози ислоҳот дар давраи роҳбарии М.С. Горбачёв дар солҳои 1985-1986 марҳилаи нави инкишофи маркетинги Россия оғоз гардида буд. Пеш аз ҳама, фаъолият дар соҳаи маркетинги байналхалқӣ вусъат ёфт. Соли 1987 дар ҳайати Иттиҳодияи умунииттифоқии “Союзпатент”-и Палатаи савдои саноатии ИЧШС маркази консалтингии хизматрасониҳои маркетингро ба корхонаҳои саноатӣ таъсис дод, ки ба рушди фаъолияти корхонаҳо шароит фароҳам овард.

Муҳаққиқ Е.А. Костюкович чунин назар дорад: “Ба ғайр аз баромадан ба бозорҳои байналмилаӣ аксар вақт имконияти воқеии ба даст овардани даромади иловагӣ мавҷуд аст. Ҳангоми ворид шудан ба бозорҳои нави хориҷӣ, корхона бояд муҳити сармоягузориро таҳлил кунад ва ҷолибияти бозории онро муайян кунад. Ҳангоми таҳияи нақшай маркетинг бояд сатҳи рушди кишварҳо ба назар гирифта шаванд. Барои ба даст овардани мавқеи пешсаф дар самтҳои соҳа, корхона бояд сиёсати рақобатпазириро таҳия кунад, маҳсулоти худро барои истеъмолкунандагон ҷолиб ва қобили қабул гардонад. Корхонаҳо бояд кӯшишҳои маркетингии худро барои муваффақ шудан дар бозорҳои рӯ ба тараққӣ ба нақша гиранд. Дар мавриди ворид шудан ба бозорҳои нави хориҷӣ, корхона бояд муҳити сармоягузориро пешгӯй кунад ва ҷолибияти бозории онро муайян кунад. Ҳангоми таҳияи нақшай маркетинг, сатҳи рушди кишвар бояд омӯхта шавад. Корхона бояд кӯшишҳои маркетингии

худро ба нақша гирад, то дар роҳи рушд муваффақ гардад. Дар марҳилаҳои аввали рушд стратегияҳои маркетинги ҷаҳонӣ танҳо як шакл доштанд, ки дар тамоми кишварҳои ҷаҳон истифода мешуданд. Бо гузашти вақт стратегияҳои нави ҷаҳонӣ пайдо шуданд. Равиши маъмуртариини ширкат ҷаҳонишавии стратегияи маҳсулот мебошад, ки ҳатҳои маҳсулот, тарроҳии маҳсулот ва брендҳоро дар бар мегирад” [50].

Аз нуқтаи назари мо, ширкатҳои миллӣ, ки стратегияи байналмилалии фаъолияти маркетинги глобалиро амалӣ мекунанд, метавонанд онҳоро дар фаъолияти худ истифода баранд. Вақте ки аксари унсурҳои ин стратегия аз нуқтаи назари равандҳои ҷаҳонӣ, дурнамои маркетинги ҷаҳонӣ, нархгузорӣ, тақсимот ва ғайра баррасӣ мешаванд, он иртибот, сегментатсияи стратегии бозор ва мавқеъгирии маҳсулот ва ширкатҳоеро дар бар мегирад, ки аллакай дар равандҳои ҷаҳонӣ иштирок мекунанд. Ин дурнамо маънои онро дорад, ки фаъолияти ширкатҳо дар ҳар як минтақаи мушаххаси ҷаҳон ба ҳамдигар хеле монанд аст ва ба ширкат имкон медиҳад, ки дурнамои интихобшударо дар ҳама кишварҳо амалӣ кунад.

Бо вучуди ин, метавон қайд кард, ки татбиқи дурнамои рушди ҳадамоти маркетинги ҷаҳонӣ хеле кам ба амал меояд. Аммо намудҳои гуногуни фаъолияти маркетинги ҷаҳонӣ мавҷуданд, ки ҳар як ширкат метавонад ба соҳаи мушаххаси худ, вазъияти мушаххас ва бозори мушаххас мутобиқ шавад.

Тадқиқотчӣ Е. Костюкевич қайд менамояд: “Корхонаҳое, ки ба бисёр бозорҳои хориҷӣ ворид мешаванд, аксар вақт дар фаъолияти маркетингии худ дурнамои ҷаҳонӣ доранд, аммо дар айни замон меъёрҳои умумӣ қабулшударо риоя мекунанд. Ин стратегия танҳо вақте самаранок аст, ки дар байни бозорҳо фарқиятҳои назаррас вучуд дошта бошанд ё дар як вақт дар яке аз бозорҳои интихобшуда якчанд сегментҳо мавҷуд бошанд.

Корхонаҳое, ки ҳадафи асосии маркетингии онҳо ба даст даровардани тамоми сегменти бозор аст, стратегияи сегменти ҷаҳониро риоя мекунанд. Дар айни замон, ширкат метавонад дар самти таҳқиқи пойгоҳи муштариёни худ ва татбиқи ин таҷриба дар бозорҳои хориҷӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ рушд кунад” [50].

Таҷрибаи ширкатҳои хориҷӣ дар тӯли даҳсолаҳо нишон медиҳад, ки бисёр ширкатҳо асосан аз ҳисоби манфиатҳои маркетинг, идоракуни истеҳсолот ва фурӯш ва аҳамияти таваҷҷӯҳ ба истеъмолкунанда, ки онҳо сари вақт дарк кардаанд, муваффақ шудаанд. Ширкатҳои бонуфузи Ҷопон ва Амрико ба моделҳои гуногуни ташкилӣ тааллуқ доранд. Шиори модели ҷопонӣ “омили инсонӣ” ва модели американӣ “банақшагирии стратегӣ” мебошад.

Маркетинг дар намунаи ҷопонӣ “эҳсосоти умумӣ” бо истеъмолкунанда ва қонеъ кардани ҳоҳишҳои ў дар ҳамон сатҳе мебошад, ки худи истеҳсолкунанда ҳоҳишҳои худро қонеъ мегардонад” [47].

Ҳамин тариқ, бар хилоғи Ғарб Ҷопон, аз як тараф, бо системаи маркетингии хуб таҳияшуда дар робита ба омӯзиши талабот ва намуди истеъмолкунандагон тавсиф карда мешавад ва аз тарафи дигар, Ҷопон бояд ҳимояи истеъмолкунандагонро тавассути чаҳорҷӯбаи қонунгузорӣ беҳтар кунад. Ҳамзамон, ҳоҳиши соҳибкорони ҷопонӣ барои хушнудии муштарӣ баъзан боиси поймол шудани ҳуқуқи истеъмолии ў мегардад. Дар маркетинги ҷопонӣ тактикаи асосиро хизматрасонӣ ба мизочон тавассути маҳсулот ва хизматрасониҳо ташкил медиҳад. Афзалияти системаи фаъолияти маркетингии Ҷопон дар он аст, ки бо истифода аз шумораи зиёди навовариҳо дар бахши маркетинг, он тамоми ҷанбаҳои асосии маҳсулоти истеҳсолшударо ба назар мегирад ва ба ин васила мушкилоти умумии ширкатро ҳал менамояд.

Маълум аст, ки ИМА дар давоми сад соли охир дар ҳудуди худ бори гарони ҷангро надидааст, аз ин сабаб, таъминот аз ҷиҳати потенсиал аз

талабот хеле зиёд аст. Аз ин рӯ, дар ин чо амалан ягон соҳае нест, ки ба “нуқтаи маркетинг”-и худ наздик нашавад. Дар ин чо, ҳар як соҳаи иқтисодиёти миллӣ кайҳо боз ниёзи фаврии рушди маркетингро эҳсос кардааст, бинобар ин, Амрико дар соҳаи маркетинг “тамоюлмуайянкунанда (трендсоз)” гардид ва маркетинг ҳамчун воситаи мукаммали ҳалли проблемаҳои дарозмуддати тиҷоратӣ баромад мекунад. Дар ИМА моделҳои маркетингии тафриқавӣ ба бозорҳо на танҳо барои молҳои истеъмолӣ, балки барои воситаҳои истеҳсолот, хизматрасонӣ ва ғояҳо низ татбиқ мешаванд.

Дарвоҷеъ, модели маркетинги амрикӣ таъкид мекунад, ки дар ҳоле ки ниёзҳои истеъмолкунандагон муҳиманд, эътимод ва назорати харидорон барои ноил шудан ба “ҳадафҳои ташкилий”-и ширкат заруранд. Дар маркетинги амрикӣ тактикаи асосӣ ин бовар қунонидани харидори эҳтимолӣ барои хариди ин ё он маҳсулот ё хизматрасонии ширкат мебошад.

Бартарии модели амрикоии фаъолияти маркетингӣ қобилияти зуд мутобиқ шудан ба тафйироти қуллии ҳусусияти технологӣ ва иқтисодидошта мебошад, ки бо ин васила, тамоми кӯшишҳоро баҳри мутамарказ кардани самтҳои афзалиятноки рушд равона месозад.

Илова бар ин, мо метавонем дар бораи ҷолибияти кофии фаъолияти маркетингии ширкатҳои Федератсияи Россия сухан ронда, таҷрибаи бойи онҳоро рӯйи кор гирен.

Мавриди зикр аст, ки барои аксари ширкатҳои Россия ташкили самараноки фаъолияти маркетингӣ бо дарназардошти шароити мушаххаси мамлакат як нуқтаи муҳим дар фаъолияти ҳамарӯзai онҳо ба шумор меравад.

Мо низ ҷонибдори онем, ки дар тамоми ширкатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти маркетингӣ амри зарурӣ ҳисобида шуда, баҳри

баланд бардоштани рақобатпазирии худ дар бозорҳои дохила ва хориҷӣ саъю кӯшиш намоянд.

Дар Федератсияи Россия фаъолияти маркетингии ширкатҳо аз ҷониби кормандони корхона, аз ҷумла роҳбарони корхона, кормандони хизматрасонӣ, маҳсусан шуъбаи маркетинг, таблиғ, фурӯш, фаъолияти иқтисодии беруна, молия ва ғайра амалӣ карда мешавад, ки боиси дастгирист.

Қобили зикр аст, ки фаъолияти маркетинг на танҳо дар корхонаҳои бузурги истеҳсолӣ амалӣ карда мешавад, балки таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки хизматрасонии маркетингӣ дар ҳама самтҳои татбиқи онҳо, аз ҷумла дар тиҷорат, берун аз тиҷорат ва ғайра дастрас аст.

Масалан, дар соҳаи соҳибкорӣ ширкатҳои хориҷӣ дар фаъолияти тиҷоратии худ фаъолияти маркетингиро дар вақтҳои гуногун қабул кардаанд.

Ширкатҳои хизматрасонии майшӣ, баҳусус бонкҳо ва ширкатҳои ҳавопаймой аз фаъолиятҳои муосири маркетингӣ бо нарҳҳои мувофиқ истифода мебаранд. Масалан, ширкатҳои ҳавоии кишварҳои хориҷӣ муносибати мусофиронро ба намудҳои гуногуни хизматрасониҳои худ меомӯзанд, аз ҷумла фосилаи парвозҳо, коркарди бағочҳо, хизматрасониҳо ҳангоми парвоз, меҳрубонӣ ва муомилаи наку, бароҷатии нишаст ва ғ. Ба ғайр аз он, брокерҳо, ширкатҳои суғурта, як гурӯҳи соҳибкорони касбҳои озод, аз қабили ҳуқуқшиносон, муҳосибон, аудиторҳо, нозирон, табибон, меъморон ва ғайра ба фаъолияти маркетингӣ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва кӯшиш мекунанд, ки онро рушд қарордошта ба таври васеъ истифода мешавад.

Идоракунии хизматрасонии маркетингӣ дар арсаи байналмилалӣ, баҳусус дар кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ мутараққӣ ва дар ҳоли рушд қарордошта ба таври васеъ истифода мешавад. Бисёре аз ширкатҳои

байналмилалӣ, аз қабили “Nestle”, “Siemens”, “Toyota”, “Sony” ва ғайра дар фаъолияти амалии худ аз хизматрасониҳои муосири маркетингӣ васеъ истифода мебаранд.

Ба андешаи мо, дар фаъолияти соҳибкории мамлакати мо, маҳсусан соҳибкории экологӣ истифодаи таҷрибаи ширкатҳои номбаршудаи хориҷӣ аз манфиат холӣ нест.

Илова бар ин, бояд хотирнишон намуд, ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар соҳаи фаъолияти ғайритичоратӣ, масалан, коллечҳо, оркестрҳои симфонӣ, осорхонаҳо, беморхонаҳо ва ғайра ба фаъолияти маркетингӣ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. Ҳамаи онҳо дар шароити иқтисоди бозаргонӣ ба душвориҳо дучор меоянд. Роҳбарони ин муассисаҳо дар шароити тағйир ёфтани муносибатҳои истеъмолкунандагон ва нарасидани воситаҳои молиявӣ барои пеш бурдани фаъолияти ҳаррӯзai худ мубориза мебаранд. Барои ёфтани ҷавоб ба ин мушкилот муассисаҳо ва ташкилотҳо ба идорақунии маркетинг ва ба даст овардани мизочон муроҷиат мекунанд.

Мо чунин мешуморем, ки фаъолияти ин ниҳодҳо боиси дастгирии соҳибкории экологӣ мегардад, ки фаъолияти ғайритичоратӣ, аз ҷумла омӯзиши стандартҳои экологӣ ва баланд бардоштани саводнокии экологии аҳолӣ буда, умуман, ба фаъолияти ҷамъиятӣ машғуланд ва метавонанд аз таҷрибаи фаъолияти маркетингии муассисаҳои номбаргардида истифода баранд.

Дар таҳқиқоти Н. Конюшко, Е.А. Костюкевич ва И.В. Швед гуфта шудааст, ки “Корхонаҳое, ки ба бозорҳои хориҷӣ ворид мешаванд, аксар вақт стратегияҳои глобалии маркетингро барои сармоягузорӣ ба бозор истифода мебаранд, дар ҳоле ки стандартҳои байналмилалиро барои мақсадҳои худ риоя мекунанд. Ин стратегия вақте самаранок аст, ки байни бозорҳо фарқияти калон вуҷуд дорад ё дар яке аз бозорҳои интихобшуда якчанд бахш мавҷуд аст. Корхонаҳое, ки ҳадафи асосии

маркетингии онҳо ба даст овардани сегменти муайяни бозор аст, стратегияҳои сегменти глобалиро риоя мекунанд” [49].

Стратегияи воридшавӣ ба бозорҳои хориҷӣ аз ҷониби бисёр ширкатҳои ҷаҳонӣ бо назардошти меъёрҳои муайяни андозаи бозор, рафтори ҳаридорон ва таҷрибаи маркетинг таҳия карда мешавад ва бозори нав аз бозори дохилӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Аз ин рӯ, барои рақобатпазир будан дар ҷаҳон, корхона бояд ҳадафи возеҳи стратегӣ дошта бошад, ки ба амалиёт ва идоракунӣ таъсири назаррас расонад. Фаҳмиданӣ бозори нав, стратегия ва истифодаи потенсиали бозор барои рушд муҳим аст. Сабабҳои асосии ворид шудан ба бозорҳои хориҷиро метавон ба таври зерин муайян кард: а) имконияти воқеии рушд дар бозори ҷаҳонӣ; б) қонеъ гардонидани арзишҳои истеъмолӣ дар хориҷа; в) фарогирии суръати гуногуни рушди иқтисодӣ; г) таъсири маҳсулот ва давраи ҳаёт; д) рушди иқтидор дар бозорҳои хориҷӣ; д) афзоиши фоида дар бозорҳои хориҷӣ.

Баъзе бартариҳои ворид шудан ба бозорҳои хориҷӣ, ба гуфтаи муҳаққиқон, “тамоюлҳои ҷаҳонии иқтисодӣ, шароити демографӣ дар дигар кишварҳо, рақобат дар бозори мо, қарорҳои андоз ва имтиёзҳоро дар бар мегиранд. Ғайр аз он, воридшавӣ ба бозорҳои хориҷӣ гуногун аст ва банақшагирӣ, ташкил ва назоратро талаб мекунад. Марҳилаи аввал системаи тиҷорати байналмилалиро муайян мекунад; марҳилаи дуюм, ҳаҷми фурӯши маҳсулот ва шумораи кишварҳоро муайян мекунад; марҳилаи сеюм, рақибонро дар бозори муайян месанҷад ва дар арзёбии бозгашти эҳтимолии сармоягузорӣ вобаста ба дараҷаи хавф нақши муҳим мебозад; марҳилаи чорум, муайян мекунад, ки чӣ гуна корхона ба бозор ворид мешавад. Бисёр корхонаҳо аз содирот оғоз мекунанд ва сипас ба иҷозатномадиҳӣ, тиҷорати муштарак ва сармоягузории мустақим мегузаранд. Ин равандро интернатсионализатсия (байналмилалигардонӣ) меноманд” [50].

Дар хотир доштан муҳим аст, ки марҳилаи навбатӣ таҳия ва пешбурди маҳсулот, сиёсати нархгузорӣ ва шабакаи дистрибуториро дар бар мегирад. Ҳар як ширкат бояд фаъолияти самараноки маркетинги байналмилалиро рушд диҳад ва бо қабули қарор дар бораи тавсияи тиҷорати худ дар сатҳи байналмилалӣ, он аз марзҳои ҷуғрофӣ ва байналмилалӣ берун меравад. Ба гуфтаи манобеъ, “Кишварҳои пешрафта, аз ҷумла Ҷопон, Аврупо ва Амрикои Шимолӣ дар ҷаҳон саҳми нобаробари ММД-ро ташкил медиҳанд. Бозорҳои кишварҳои рӯ ба тараққӣ аз бозорҳои кишварҳои пешрафта, баҳусус аз ҷиҳати рушди иқтисодӣ, ба қуллӣ фарқ мекунанд. Метавон гуфт, ки бозорҳои Амрикои Лотинӣ, Африқо, Ҳовари Миёна ва Осиё низ зери хатар қарор доранд.

Ҳамин тарик, дар фаъолияти ширкат дараҷаи баланди номуайяниро интизор шудан мумкин аст. Ӯғози тиҷорат дар кишвари пешрафта беҳтар аз оғози тиҷорат дар кишвари рӯ ба тараққӣ аст, зоро муҳити берунае, ки ба тиҷорат таъсир мерасонад, эҳтимолан аз ҷониби кишварҳои рӯ ба тараққӣ назорат карда мешавад, фазои сармоягузорӣ мусоидтар аст” [83].

Қарзи хориҷӣ, ноустувории вазъи иқтисодӣ, мушкилот дар сиёсати хориҷӣ, болоравии тарифҳо ва дигар монеаҳо аксар вақт ба ҷалби сармоя аз кишварҳои рӯ ба тараққӣ монеъ мешаванд ва ба шарофати тиҷорат, зуҳуроти гуногуни коррупсия, бюрократия, экстремизм, имконияти навовариҳои технологӣ ва сатҳи баланди рушди иқтисодиёт арзиши маҳсулотро меафзояд.

Ин омилҳо эҳтимолан барои ворид шудан ба бозорҳои Амрикои Лотинӣ, Африқо, Осиё ва Ҳовари Миёна монеаҳои ҷиддӣ эҷод мекунанд. Зоро рақобат дар бозорҳои кишварҳои рӯ ба тараққӣ нисбат ба кишварҳои пешрафта ба таври дигар рушд кардааст. Таҷрибаҳо нишон доданд, ки хатарҳои баланд аксар вақт бо фоидаи баланд асоснок карда мешаванд. Аз ин рӯ, ширкатҳо бояд аввал манфиатҳо ва хатарҳои бозорҳои рушдёбандаро арзёбӣ кунанд. Ғайр аз ин, барои он ки ширкат

дар фаъолияти худ рақобат қунад, он бояд бозорҳоро интихоб қунад, зеро ин масъала дар таҳияи стратегияҳои маркетинги ҷаҳонӣ хеле муҳим аст.

Корхонаҳо бояд пеш аз ворид шудан ба бозорҳои нави хориҷӣ фазо ва ҷолибияти сармоягузориро дуруст таҳлил ва таҳқиқ қунанд ва ҳангоми таҳияи стратегияи маркетинг, ки татбиқи он дар ҷаҳон нодир аст, бояд сатҳи рушди кишварҳоро ба назар гирифта, сипас сиёсати рақобатро таҳия ва татбиқ қунанд. Албатт, стратегияҳои маркетинги ҷаҳонӣ қисман дастрасанд, аммо ширкатҳо имкон доранд, ки ба соҳаи мушаххаси фаъолияти худ дар бозори мушаххас мутобиқ шаванд.

Омӯзишҳо нишон медиҳанд, ки он корхонаҳое имконияти ворид шудан ба бозорҳои хориҷиро ба даст меоранд, ки аксаран аз стратегияи маркетинги ҷаҳонии фишангӣ бозор истифода мебаранд ва ҳадафҳои стандартизатсияи универсалиро амалӣ мекунанд.

Ҳамин тариқ, ҳар ширкате, ки ба бозорҳои хориҷии ҳар як кишвари ҷаҳон ворид мешавад, аввал, бояд стратегияи маркетинги ҷаҳониро босаводона ва мантиқӣ таҳия қунад, ки ин имкон медиҳад, то ки дар баробари кам кардани ҳама хатарҳо фоидай иловагӣ ба даст орад.

Чунин ақидаро дар таҳқиқоти муҳаққиқ Е.А. Костюкович низ мушоҳида кардан мумкин аст, ки мегӯяд: “Ширкат метавонад дар самти таҳқиқи пойгоҳи муштариён рушд қунад ва аз ин таҷриба дар бозорҳои хориҷӣ дар саросари ҷаҳон истифода барад. Ҳамин тариқ, ҳар ширкате, ки ба бозори ҷаҳонӣ ворид мешавад, аввал, бояд стратегияи маркетинги ҷаҳониро босаводона ва мантиқан таҳия қунад, чунки ин имкон медиҳад дар баробари кам кардани ҳама хатарҳо фоидай иловагӣ ба даст орад”[50].

Тибқи таҳлилҳо, ба наздиқӣ дар Чопон лоиҳае амалӣ карда шуд, ки бо номи ихтисоршудаи лоиҳаи МІ 21 – “Инноватсияи маркетингӣ барои асри 21” аст. Ҳадафи асосии ин тадқиқот муайян кардани он буд, ки маркетологҳои чопонӣ дар назди худ қадом ҳадафҳоро гузоштаанд ва

кадом ҳадафҳо дар соҳаи маркетинг дар Ҷопон муҳимтаранд. Тибқи талаботи ин лоиҳаи тадқиқотӣ ба роҳбарони ширкатҳои Ҷопон саволномаҳо фиристода шуда, аз қариб чорсад нафар менечер посух гирифта шуд.

Пас аз таҳлили мундариҷаи посухҳо муҳаққиқон ба хулосае омаданд, ки менечерони ҷопонӣ аз се мавзуи асосӣ нигаронанд:

- суръати афзоиши истеҳсоли маҳсулот ва қабули қарорҳои стратегӣ;
- қаноатмандии муштариён;
- баланд бардоштани обрӯи ширкат.

Тақрибан наваду ҳашт фоизи пурсидашудагон дар ин назарсанҷӣ мавзуи афзоиши маҳсулот ва қабули қарорҳои стратегӣ ё самаранокиро ҳамчун мавзуи асосии асри XXI муайян кардаанд. Аз ин андешаҳо бармеояд, ки муваффақиятҳои Ҷопон дар соҳаи самаранокӣ дар татбиқи равандҳо, аз ҷумла равандҳои татбиқи хизматрасониҳои маркетингӣ ҳамеша дар ҷаҳон баҳои баланд дода мешуданд, хусусан вақте ки сухан дар бораи давраи рушди баланди иқтисодӣ меравад.

Рӯзноманигори фаронсавӣ Юбер Горан дар китоби худ “Ҷопон ҳамчун империяи сеом” кӯшиш намудааст, ки сабабҳои дар нимаи дуюми асри гузашта ба ҷойи сеоми иқтисодии ҷаҳон муюссар гардиданӣ Ҷопонро фаҳмад. Муаллиф сабаби асосии муваффақияти иқтисодии Ҷопонро маҳз дар самаранокӣ ва суръати инкишофи равандҳо тавассути идоракунии самараноки хизматрасониҳои маркетингӣ мебинад [37].

Мо бар он ақидаем, ки Ҷопон дар самти фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ низ пешсаф ба шумор меравад.

Зоро дар самти ташкил ва рушди соҳибкории экологӣ Ҷопон дар нимаи дуюми асри XX яке аз аввалинҳо ва пешвоён маҳсуб меёбад.

Аз ин лиҳоз, мо чунин мешуморем, ки соҳибкорони ватании мо метавонанд дар фаъолияти истеҳсолии худ таҷрибаи ширкатҳои Ҷопониро истифода баранд.

Ҳамин тариқ, ҳангоми омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ дар идоракунии стратегии фаъолияти маркетингӣ метавон қайд кард, ки фаъолияти маркетингӣ банақшагирии стратегиро дар доираи стратегияи маркетингии корхона дар кишварҳои ғарбӣ бештар ба истеъмолкунандаи воқеӣ нигаронида шудааст.

Барои корхонаҳои хориҷӣ донистани андешаи харидоре, ки аллакай маҳсулотро санҷидааст, муҳимтар аст. Ин бо тамоюли умумии ширкатҳои хориҷӣ барои пӯшонидани хатарҳои тиҷоратӣ бо навъҳои зиёди маҳсулоти нав, ки ба бозор бароварда мешавад, ҳангоми баҳодиҳии иқтидори модели мушахҳас дар натиҷаи фурӯши воқеӣ шарҳ дода мешавад. Ба ҷойи ҳарҷ кардани маблағ барои тадқиқоти пеш аз бозор, ширкатҳо доираи маҳсулоти худро васеъ меқунанд ва аз таҷрибаи воқеии бозор меомӯзанд. Яъне таҷрибаи санҷиши бозор қабл аз бозор баровардани маҳсулоте, ки дар кишварҳои ИДМ ва Қазоқистон истифода мешавад, аз ҷониби ширкатҳои хориҷӣ сарфи беҳудаи вақт дониста мешавад [42].

Яке аз ҷанбаҳои муҳимтарини байналмилалии самараноки корхона бунёди низоми салоҳиятдори фаъолияти маркетингии маҳсулот ба шумор меравад. Барои ин, ба ҳайати роҳбарикунандай корхона лозим аст, ки бо муҳити маркетинги кишваре, ки дар он ҷо ворид шудан ба бозор ба нақша гирифта шудааст, шинос шавад.

Ғайр аз ин, тибқи концепсияи маркетинг, корхонаҳо тавассути таҳияи пешниҳодҳое, ки талаботи истеъмолкунандагони мақсаднокро нисбат ба пешниҳоди рақибон бештар қонеъ меқунанд, бартарии рақобатӣ ба даст меоранд.

Ҳамин тариқ, стратегияҳои маркетинги байналмилалӣ бояд на танҳо ниёзҳои муштариён, балки стратегияҳои рақибонро дар бозорҳои хориҷӣ низ ба назар гиранд. Қадами нахустин дар ин самт таҳлили рақибон аст, яъне раванди муайянсозӣ ва арзёбии рақибони асосӣ ба шумор меравад.

Ҳамин тариқ, дар зербоби сеюм таҷрибаи ҷаҳонии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкорӣ баррасӣ гардида, нуктаҳои асосӣ ва усулҳои гуногуни хизматрасонии маркетингӣ тибқи амалкарди ширкатҳои хориҷӣ муайян карда шуд ва таҷрибаи амалии корхонаҳои мамолики хориҷӣ барои истифода дар раванди фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуданд.

Дар натиҷаи омӯзиши ин масъала ҷанбаҳои назариявии ташкил ва мукаммалгардонии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ, инчуни, унсурҳои асосӣ ва механизми идоракунии он муайян карда шуданд. Ҳоло мо ба хулосае омадем, ки фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкорӣ ин таҳияи механизмҳо ва амалҳоест, ки ба таъмини даромаднокии дарозмуддати ширкат тавассути қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти мавҷуда ба маҳсулоти алоҳида нигаронида шудааст.

Ҳамаи ин омилҳо барои фаъолияти корхонаҳои истеҳсолии миёна ва бузурги хориҷӣ, баҳусус корхонаҳои экологӣ, ки субъекти асосии фаъолияти маркетингӣ маҳсуб меёбанд, аз он иборат аст, ки онҳо дорои сармояи баланди бозорӣ ва таҷрибаи байналмилалӣ буда, тавассути усулҳои гуногуни маркетинг тавонистанд ҳудро дар арсаи байналхалқӣ шуҳрат пайдо қунанд.

Аз ин рӯ, дар оянда фаъолият ва таҷрибаи соҳибкории миёна ва бузурги хориҷии истеҳсолӣ, баҳусус соҳибкории экологӣ, хусусиятҳои дурнамои онҳо ҳангоми ворид шудан ба бозорҳои навро омӯхта, инчуни, омӯзиши роҳҳои муошират бо шарикони хориҷӣ ба мақсад мувоғиқ аст.


БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ФАҶОЛИЯТИ МАРКЕТИНГӢ ДАР СОҲАИ СОҲИБКОРИИ ЭКОЛОГӢ

2.1. Баҳодиҳӣ, усулҳои таҳлил ва омилҳои таъсиррасон ба соҳаи фаҷолияти маркетингӣ

Дар шароити муосир барои рақобатпазир будани ширкат дар бозорҳои кишвар ва хориҷ бояд вазъи фаҷолияти маркетингӣ дар асоси таҳқиқотҳои илмию назариявӣ ва амалӣ ба роҳ монда шуда, ҷанбаҳои рушди рақобатпазирӣ ҷоннок карда шаванд. Оид ба масъалаи мазкур таҳлили панҷ қувваи рақобатпазири пешниҳоднамудаи олими машҳур Майкл Портер, ки дар расми 2.1.1 оварда мешавад, аз манфиат холӣ нест.

Ин таҳлил яке аз омилҳои асосие мебошад, ки қувваҳои асосии рақобатии ширкатро муайян карда, мавқеи онро дар сатҳи бозор инъикос карда метавонад.

Майкл Портер дар модели пешниҳоднамудаи худ қувваҳои рақобатпазирии зеринро, ки ба фаҷолияти ширкат таъсири мусбат мерасонанд, аз ҳамдигар ҷудо менамояд (ниг. расми 2.1.1.):



Расми 2.1.1. - Панҷ қувваи рақобатпазирии корхона

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст [60]

Қоиди асосии назарияи панҷ қувваи рақобат ба он асос ёфтааст, ки таъсири қувваи рақобат ҳар қадар камтар бошад, ширкат дар соҳаи

муайян ҳамон қадар фоидай зиёд мегирад ва баръакс, ҳамон қадар қувваи рақобат зиёд бошад, аз бозор кам фоида ба даст меорад.

Бо назардошти аҳамияти панҷ қувваи рақобатии соҳибкорӣ, мо боварӣ дорем, ки ин омилҳо бояд дар соҳаи соҳибкории экологӣ ва рақобатпазирии онҳо дар бозорҳои дохилий ва хориҷӣ низ омӯхта шаванд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон на ҳамаи субъектҳои хочагидор таҳлили панҷ қувваи рақобатпазириро ба инобат мегиранд. Аз таҳлилҳо мушоҳида мегардад, ки агар ширкат мунтазам фаъолияти рақибони худро наомӯзад, метавонад хатари рақобати байнисоҳавӣ таҳдид кунад. Масалан, таҳди迪 ба миён омадани рақибони нав, таҳдид аз ҷониби истеъмолкунандагон ва таҳдид аз ҷониби таъминкунандагон. Ин таҳдиҷо метавонанд дар ҳар лаҳза пайдо шаванд. Дар ин ҳолат, маркетинг ба омӯзиш ва таҳлили мунтазам ниёз дорад, то боварӣ ҳосил шавад, ки ширкат дучори хатарҳои зиёд нашавад.

Барои дуруст нигоҳ доштани рақобатпазирии корхона, бояд пайваста пешниҳодҳои рақибон ва пайдоиши рақибони навро назорат кард, таъсири рақобати нарҳро ба фурӯши ширкат коҳиш дод, муносибатҳои дарозмуддатро бо муштариён нигоҳ дошт.

Яке аз таҳлилҳои хизматрасониҳои маркетингӣ, ки метавонад таъсири тамоюлҳои бозор, истеъмолкунандаро ба фурӯш ва фоидаи ширкатро фаро гирад, таҳлили STEEP мебошад. Ин омилҳои асосии муҳити берунаро, ки метавонанд бевосита ба фаъолияти ширкат таъсир расонанд, муқаррар менамояд.


Раванди таҳлили STEEP-ро ба якчанд марҳила тақсим кардан мумкин аст:

- муайян кардани омилҳои асосии ба ширкат таъсиркунанда;
- муайян кардани маълумот дар бораи ҳар як омили таъсиррасон;
- аҳамият ва дараҷаи таъсири омилҳои таъсиррасон;
- аҳамият ва баррасии дараҷаи таъсири омилҳои таъсиррасон;

- тартиб додани چадвали чамъбастии STEEP - таҳлил.

Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки кормандони сохторҳои хизматрасонии маркетингӣ ҳамчун мутахассиси баҳодиҳии омилҳои муҳити дохилий ва берунии корхона бояд омилҳои пешниҳодшударо таҳлил намуда, дараҷаи таъсири онҳоро ба ширкат ва имкони тағийрёбии онҳоро баҳо диҳанд.

Бо дарназардошти ин, бояд қайд кард, ки ба раванди нархгузорӣ ба маҳсулоти экологӣ омилҳои зиёде таъсир мерасонанд, ки бояд дар раванди фаъолияти маркетинг ба назар гирифта шаванд (ниг. расми 2.1.2).



Расми 2.1.2. – Омилҳои асосии таъсиррасон ба раванди нархгузории маҳсулоти экологӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст.

Ширкат наметавонад ба аксари омилҳо таъсир расонад, бинобар ин, дар робита ба онҳо бояд механизми тағийрёбандаро инкишоф диҳад ва бо дарназардошти имкони пайдоиши онҳо сенарияҳои ояндаро таҳия намояд. Бо вуҷуди ин, ширкат метавонад доимо сифати маҳсулот ва хизматрасониҳои худро назорат кунад. Ҳамзамон, дар оянда ҳам ба тартиб андохтани тамоми тамоюлҳои навоварии бо тараққиёти илму техника дар истеҳсолот алоқаманд аз манфиат холӣ нест.

**Омилҳои муҳимтарине, ки ба фаъолияти маркетингии
субъектҳои хоҷагидор таъсир мерасонанд**

- а) сатҳи таваррум ва меъёрҳои фоизӣ
- б) қурби асьори миллӣ
- в) талабот ба сифати маҳсулот ва сатҳи хизматрасонӣ
- г) дараҷаи инноватсионӣ ва рушди технологи саноат
- д) дастрасӣ ба технологияҳои навтарин
- е) вазъи экологии кишвар
- ё) сиёсати андоз (тарифҳо ва имтиёзҳо)
- ж) вазъи сиёсии кишвар
- з) савияи дониши кормандони шӯббаи маркетингӣ

**Расми 2.1.3. – Омилҳои муҳимтарине, ки ба фаъолияти маркетингии
субъектҳои хоҷагидор таъсир мерасонанд**

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Дар баробари ин, ба яке аз таҳлилҳои хизматрасониҳои маркетингӣ, ки мавқеъгирии муассири ширкатро дар бозор таъмин мекунад, метавон “4Р-таҳлил”-ро дохил намуд. Ин таҳлил хусусиятҳои маҳсулотро аз ҳар ҷониб омӯхта, дар муайян намудани сатҳи нарҳ ва равишиҳои тақсимоти он метавонад нақши муҳим дошта бошад. Ногуфта намонад, ки фаъолияти ташвиқу таблиғотӣ, дар навбати худ, унсури муҳимтарини муваффақият ба шумор меравад. Ин механизм тавассути он мавқеи асосиро ба истеъмолкунандагон мерасонад. Таҳлили мазкур чор унсури асосӣ дорад, ки дар ҷадвали 2.1.1. нишон дода шудаанд:

Чадвали 2.1.1. – Унсур асосии 4Р-тахълил дар хизматрасониҳои

Маркетингӣ

№	Унсурҳои 4Р – тахълил	Тавсифи унсурҳои 4Р-тахълил
1	Унсурӣ якум – маҳсулот (Product)	<p>Маҳсулот - корхона ба мизочони худ пешниҳод мекунад (ҳам эҳтимолӣ ва ҳам мавҷуда). Ин асоси консепсияи 4Р мебошад, ки бояд аз ҳамин марҳила таҳияи стратегияи маркетинг оғоз шавад. Ин унсур талаб менамояд, ки қадом вазифаҳоро ичро кардани маҳсулот муайян карда шавад. Бартарии беназири он чист? Маҳсулот то чӣ андоза босифат аст? Барои категорияҳои гуногуни истеъмолкунандагон нишондиҳандай сифат ба таври гуногун ҷен карда мешавад, масалан, барои як истеъмолкунанда муҳим аст, ки сабзӣ рост ва тоза бошад, дигаре сифатро аз рӯйи минтақае, ки дар он ҳосил ҷамъоварӣ шудааст, баҳо медиҳад. Муайян карда шудааст, ки навъҳои маҳсулот то чӣ андоза зиёд бошад, хизматрасонӣ барои ҳар як истеъмолкунанда ҳамон хел мешавад. Тамғагузории маҳсулот низ ба ин бахши консепсия даҳл дорад. Бояд номе гузошта шавад, ки ба қайд гирифтани, ҳифз, коркард, логотипсозӣ ва ба услуби брендӣ коркардшаванда бошад.</p>
2	Унсурӣ дуюм – нарх (Price)	<p>Нарх натанҳо ба фоидай ширкат, балки ба дарки истеъмолкунанда дар бораи маҳсулот низ таъсир мерасонад. Агар нархи муқарраршуда хеле баланд ё хеле паст бошад, он метавонад ба қарорҳои ҳарид таъсири манғӣ расонад ва эътиимида истеъмолкунандагонро коҳиш диҳад. Сиёсати нархгузории ширкат муайян мекунад, ки маҳсулот дар қадом сегменти нарх ҷойгир карда шавад. Ин бевосита ба дарки истеъмолкунандагон ба стратегияи воридшавӣ ба бозор таъсир мерасонад. Ҳангоми муқаррар кардани нархҳо бояд тактикаҳои гуногуни нархгузорӣ барои шабакаҳои гуногуни фурӯш ба назар гирифта шавад, масалан, барои ҳаҷм таҳифиҳои маҳсус миқаррар ё барои маҷмуи муайянни молҳо нархи маҳсус пешниҳод карда шавад. Чунин пешниҳоди “баста”, инчунин имкон медиҳад, ки бо баҳогузории нодуруст мубориза бурда шавад. Ба инобат гирифтани нархҳое, ки барои давомнокии аксияҳои гуногун ба нақша гирифта шудаанд (агар ширкат гузаронидани онҳоро ба нақша гирифта бошад) ё муайян кардани шартҳои чорабиниҳои таблиғотӣ муҳим аст.</p>

Идомаи ҷадвали 2.1.1

3	Унсури сеюм – чой (Place)	Ин ҷузъи омехтаи маркетинг модели тақсимоти маҳсулотро баррасӣ мекунад. Маҳсулот бояд на танҳо дар ҷои лозима, балки дар вақти мувоғиқ бошад, то истеъмолкунанда дар бораи харидани он қарор қабул кунад. Ҷуғрофияи маҳсулот ва ба дигар бозорҳо ва ҳудудҳо васеъкунии банақшагирифтари муайян кардан лозим аст. Шабакаҳое (каналҳое), ки мол тавассути онҳо тақсим карда мешаванд, муҳимтар аз он аст, ки қоидаҳои намоиш, андозаи он ва ҷаримаҳо барои миёнаравҳо ҳангоми вайрон кардани талабот пешбинӣ карда шаванд; Мушаххас карда шавад, ки дар сурати ба амал омадани ҳолатҳои форс-мажорӣ чӣ қадар мол бояд дар анбор нигоҳ дошта шавад.
4	Унсури ҷорум – таблиғ (Promotion)	Ин баҳш ҳама намудҳои алоқаи маркетингиро дар бар мегирад. Онҳо метавонанд ҳам барои огоҳ кардани истеъмолкунандагон дар бораи маҳсулот, эҷод ё танзими симои онҳо ва эҷоди эҳтиёҷоти харид ё хариди дубора равона карда шаванд. Ин баҳш стратегияи пешбурди дилҳоҳ маҳсулотро муайян мекунад. Буҷаи коммуникатсия ва ҳиссаи банақшагирифтаи овозаи бренд дар ҷараёни умумии паёмҳои таблиғотӣ бояд муайян карда мешавад. Натиҷаи пешбурди ба нақша гирифташуда муайян карда мешавад (он бояд бо рақамҳои мушаххас ифода карда шаванд, масалан, ҳиссаи интизории бозор ё афзоиши садоқати муштариён 10%). Каналҳои иртиботӣ интихоб карда шуда, ҷорабинҳои зарурӣ ба нақша гирифта мешаванд, ки ширкат ташкил карданист ё дар он иштирок кардан зарур аст. Стратегияи ВАО ва нақшай баргузории аксияҳо ва дигар ҷорабинҳои таблиғотӣ таҳия карда мешаванд.

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф дар асоси адабиёти мавҷуда тартиб дода шудааст.

Аз ҷадвали 2.1.1 бармеояд, ки дар давоми фаъолияти истеҳсолӣ ҳамаи субъектҳои ҳоҷагидор бояд дар давраҳои муайяни ҳисботӣ таҳлилҳои сиёсати маҳсулот, таъминот, нархгузорӣ ва низоми пешбурди фаъолияти корхонаро мавриди амал қарор диханд.

Таҳлили ABC усуlest, ки имкон медиҳад захираҳои ширкат аз рӯйи аҳамияташон гурӯҳбандӣ карда шаванд. Ин таҳлил яке аз усулҳои тафаккурталаб буда, дар фаъолияти ҷар ҷақ корхона истифода бурдан мумкин аст. Он ба принсипи Парето асос ёфта, 20% тамоми молҳо ва 80% гардишро истеҳсол мекунад. Аз нуқтаи назари таҳлили ABC, қоидаи Парето метавонад чунин бошад: назорати боэътимоди 20% мавқеъҳо

имкон медиҳад, ки 80% системаро назорат кунад, хоҳ он захираҳои ашёи хом ва иловаҳо, аз ҷумла маҳсулоти корхона ва ғайра.

Таҳлили ABC - таҳлили захираҳои моддӣ тавассути тақсим ба се категория гузаронида мешавад:

A - арзишноктарин, 20% - навъҳои гуногун; 80% - фурӯш;

B - миёна, 30% - навъҳои гуногун; 15% - фурӯш;

C - камарзиш, 50% - навъҳои гуногун; 5% - фурӯш

Вобаста ба ҳадафҳои таҳлил шумораи ихтиёрии гурӯҳҳоро метавон муйян кард. Аксар вақт 3, камтар 4-5 гурӯҳ вучуд доранд.

Асосан, таҳлили ABC рейтинги намудҳои гуногун аз рӯи параметрҳои гуногун мебошад. Ҳамин тариқ, корхона метавонад таъминкунандагон, инвентаризатсия, харидорон ва давраи тӯлонии фурӯшро арзёбӣ кунад - ҳама чизҳое, ки миқдори кофии омор доранд. Натиҷаи таҳлили ABC таснифи объектҳо аз рӯи дараҷаи таъсир ба натиҷаи умумӣ мебошад.

Ин усули таҳлил ба принсиҳи номутавозунӣ асос ёфтааст, ки дар давоми он график бо вобастагии таъсири ҷамъшаванда аз шумораи элементҳо соҳта мешавад. Ин графикро каҷхаттаи Парето, каҷхаттаи Лоренс ё каҷхаттаи ABC меноманд. Дар асоси натиҷаҳои таҳлил ашёҳои навъҳои гуногун вобаста ба андозаи ҳиссаи онҳо ба самараи умумӣ ҷойгир ва гурӯҳбанӣ карда мешаванд.

Дар логистика, таҳлили ABC одатан барои пайгирии ҳаҷми интиқоли баъзе молҳо ва басомади дарҳостҳо барои як қатор маҳсулот, инчунин гурӯҳбандии муштариён аз рӯи миқдор ё ҳаҷми фармоишҳои онҳо истифода мешавад [20].

Дар асоси ин метавон хулоса кард, ки ҳама гуна иртиботи маркетингӣ афзалиятҳо ва нуқсонҳои худро дорад, аммо бояд қайд кард, ки ҳар яке аз бартариҳои баррасишуда хеле муҳим арзёбӣ карда мешавад. Азбаски алоқаи мукаммали хизматрасониҳои маркетингие, ки камбудӣ

надошта бошад, вуҷуд надорад, бинобар ин, маркетологҳои ширкатҳо онҳоро дар маҷмуъ истифода мебаранд, зеро ҳамгирии мунтазами онҳо барои ноил шудан ба ҳадафҳои ширкат мусоидат мекунад.

Дар ин замина, субъектҳои соҳибкории экологӣ бояд воситаҳо ва шаклҳои паҳнкуни иттилооти таблиғотиро бо афзалиятҳо ва нуқсонҳои онҳо баррасӣ ва ислоҳ намуда, истифодаи шакли алтернативии беҳтаринро роҳандозӣ намоянд.

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки аксари ширкатҳои истеҳсолию тиҷоратӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаклҳои паҳн кардани ахбори рекламавиро он қадар истифода намебаранд. Тавре аз таҳқиқоти сотсиологии гузаронидаи мо бо намояндагони баъзе корхонаҳо ва соҳибкорон аён аст, ин аз фаъолияти мунтазами субъектҳои хочагидор вобастагӣ дорад, зеро корхона бештар ба муштариёни доимии худ, ки аллакай дар бораи корхона фикру андешаи худро ташаккул додаанд, тамаркуз намуда, шаклҳои паҳн кардани ахбори рекламавиро кам истифода мебаранд. Бар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда метавон гуфт, ки агар соҳторҳои маркетингии корхонаҳо бо истифода аз усулҳои гуногуни таблиғот шумораи муштариёни худро зиёд кунанд, ин аз бартариятҳо холӣ нест.


Муайян кардан лозим аст, ки оё мол ё маҳсулоти корхона ба таблиғ ниёз дорад ё не? Зеро корхонаҳои муваффақе ҳастанд, ки ба истифодаи маводи таблиғотӣ ниёз надоранд.

Онҳо бо роҳҳои дигари ҷалбнамоӣ ва ҳавасмандгардонии мизочон, аз қабили истифодаи таҳфиҷҳои пулӣ ва молӣ, бо насияи бефоиз пешниҳод намудани маҳсулот ба муҳлатҳои муайян ва ғайра мизочони бештарро ба раванди асосии тиҷорати худ ҷалб мекунанд.

Шакли дигари таҳлили маркетинг таҳлили раванди фаъолияти муштариёни корхона мебошад. Яъне, субъекти хочагидор бояд таҳлил кунад, ки бо кӣ ҳамкорӣ мекунад ва вазъи молиявии ӯ дар қадом сатҳ аст.

Дар марҳилаи аввали таҳдил сегментатсияи истеъмолкунандагони бозор зарур аст. Аз рӯйи мавҷудияти маблағ корхона метавонад гурӯҳҳои зерини муштариёнро ҷудо намояд: 1. **VIP – мизочон (“VIP-клиенты”)** - ба ин гурӯҳ шахсони ҳуқуқие дохил карда мешаванд, ки даромади умумии солонаашон 25 000 000 (бисту панҷ миллион) сомониро ташкил дода, субъектҳои соҳибкории калон маҳсуб меёбанд [5].

Ба гурӯҳи VIP - мизочон корхонаҳои калони саноатӣ дохил мешаванд. Корхонаҳои мазкур бо бъзе хусусиятҳои худ аз мизочони дигар бартарият доранд, ки ин хусусиятҳо дар расми 2.1.4 пешниҳод гардидаанд (ниг. расми 2.1.4).




Расми 2.1.4. – Хусусиятҳои хоси VIP – мизочон

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Аз расми 2.1.4 маълум мегардад, ки субъектҳои хочагидор бояд бо мизочоне ҳамкориро ба роҳ монанд, ки дорои хусусиятҳои хоси пешниҳодгардида буда, технологияи фаъоли фурӯшро истифода намоянд ва мунтазам ҳаҷми фармоишотро афзун гардонида, сари вақт молҳои пешниҳодгардидаро қабул ва ба ҷойҳои лозима расониданро кафолат дода тавонанд. Инчунин, пардоҳти саривақтии молро таъмин намоянд.

Дар натиҷаи таҳқиқот маълум гардид, ки зиёд кардани навъи истеҳсоли маҳсулот бо раванди технологӣ ва хусусиятҳои истеҳсолии

корхона маҳдуд карда мешавад. Аз ин лиҳоз, соҳибкорон ва умуман, субъектҳои хочагидор бояд мувофиқи имкониятҳои истеҳсолияшон VIP – мизочонро интихоб намоянд. Ба андешаи мо, дар сатҳи роҳбарияти субъектҳои хочагидор оид ба интихоби VIP – мизочон дар асоси меъёрҳои маҳсус қарор қабул карда мешавад. Меъёрҳои интихоби мизочон инҳоянд:



Расми 2.1.5. – Меъёрҳои маҳсуси интихоби мизочон

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Аз меъёрҳои маҳсуси дар расми 2.1.5 нишондодашуда маълум мегардад, ки маркетологони корхонаҳо бояд муайян намоянд, ки VIP – мизочони ҳамкорикунанда бояд дорои собиқа ва таҷрибаи кории боэътиmod бошанд ва имконияти харидорӣ намудани молу маҳсулотро бо нархи муайян дошта, пардохти саривақтиро анҷом дода тавонанд.

Илова бар ин, дарозии масофа ҳангоми тақсимоти мол ва инчуни, вазъи иқтисодию молиявӣ ва сиёсии мизочро бояд муайян намуд.

Мизочони миёна. Ба ин гурӯҳ, яъне соҳибкории миёна шахсони ҳуқуқие дохил мешаванд, ки даромади умумии солонаашон аз 1 000 000

(як миллион) то 25 000 000 (бисту панҷ миллион) сомониро ташкил медиҳад [5].

Ба ин гурӯҳи мизочон корхонаҳои миёна дохил мешаванд, ки онҳоро маркетологони субъектҳои хочагидор аз рӯйи имконияташон таҳлил намуда, оид ба ҳамкорӣ намудан дар оянда дар якҷоягӣ бо роҳбарияти корхона қарори даҳлдор мебароранд.

Мизочони дигар. Ба ин гурӯҳ мизочоне дохил мешаванд, ки ба дуи қаблӣ дохил нашудаанд. Яъне даромади умумии онҳо дар як сол то 1000000 (як миллион) сомониро ташкил медиҳад [5].

Муштариёни доимӣ шахсони ҳуқуқӣ ё воқеие мебошанд, ки дар давоми ҳар даҳ моҳи соли ҳисоботӣ аз корхона мол харидорӣ мекунанд.

Дар ин замана, бояд қайд кард, ки системаи идоракунии хизматрасониҳои маркетингӣ дар корхона, ба монанди ҳама гуна раванди идоракунӣ, дорои ҷузъҳое мебошад, ки коркарди иттилоотро дар тамоми марҳилаҳои раванди идоракунӣ, омӯзиши муфассали муҳити дохилӣ ва берунии корхона, ҷиҳатҳои қавӣ ва заифи он таъмин менамояд.


Ба андешаи мо, низоми фаъолияти маркетингӣ дар корхона бо истифодаи бомавриди усулҳои фаъолияти маркетингӣ робитаи қавӣ дорад.

Усулҳои фаъолияти маркетингӣ ин роҳҳои идоракунии фаъолияти маркетингӣ дар раванди фаъолияти истеҳсолии ширкат ба шумор меравад.

Мувофиқи ақидаи А.П. Панкрухин, “Усулҳои фаъолияти маркетингӣ аз ҷумлаи системаи усулҳо ва самтҳои фаъолияти маркетингӣ мебошанд:

- омӯзиши фазои маркетинг;
- идоракунии муносибатҳои иртиботӣ дар маркетинг;
- арзёбии қарорҳои психологӣ дар бозор ва ғайра....” [180]

Ба ақидаи Д. Гилберт алгоритми даврии фаъолияти маркетингӣро худои зеринро дар бар мегирад:



Расми 2.1.6. – Алгоритми даврии фаъолияти маркетингӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Вобаста ба мундариҷа ва механизмҳои таъсиррасонӣ ба объекти идоракунӣ, усулҳои амалисозии фаъолияти маркетингӣ ё усулҳои идоракуни онро метавон чунин гурӯҳбандӣ кард: [125].

- а) иқтисодӣ;
- б) иҷтимоӣ-психологӣ;
- в) ташкилию маъмурий.

Дар низоми усулҳои идоракуни маркетинг мавқеи асосиро усулҳои иқтисодӣ ишғол мекунанд, ки ҳангоми ба назар гирифтани таъсири қонунҳои иҷтимоию иқтисодии истеҳсолот ба муомилоти бозор асос ёфтаанд. Таҳқими усулҳои иқтисодӣ тавассути вусъат додани мустақилияти субъектҳои идоракунӣ ва манфиатҳои бозор дар беҳтар намудани натиҷаҳои иқтисодӣ муайян мегардад.

Мұхаққиқ А.Л. Разумовская зикр менамояд, ки “усулҳои иҷтимоиу иқтисодӣ воситаҳои таъсиррасон ба муносибатҳои иҷтимоиу психологии байни объект ва субъекти идоракуни маркетингиро дар бар мегиранд, аз чумла ташаккули ангезаҳои харид, идоракуни нарх ҳамчун усули ҳавасмандгардонии фурӯш ва ғайра” [187].

Дар фаъолияти маркетингӣ, дар баробари усулҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиу психологӣ, инчунин, усулҳои дорои хусусияти ташкилию маъмурӣ истифода бурда мешаванд. Дар шароити иқтисоди бозорӣ истифодаи ин усулҳо маҳдуд буда, асосан ба иштирокчиёни низоми тақсимот дар доираи шартномаҳои басташуда нигаронида шудааст.

Илова бар ин, дар механизми фаъолияти маркетингӣ зернизомҳои функционалий ҷойи муҳимро ишғол мекунанд. Онҳоро метавон ба асосӣ ва таъминкунанда тақсим кард [120].

Зернизомҳои асосие, ки ба иҷрои вазифаҳои мушаххаси хизматрасониҳои маркетингӣ нигаронида шудаанд, вазифаҳои умумӣ ва мушаххаси идоракуниро дар бар мегиранд.

Маркетинг вазифаи умумии идоракунӣ барои ҳамаи намудҳои фаъолияти идоракунӣ мебошад. Мұхаққиқон Т.С. Бронникова, А.Г. Чернявский чунин иброз менамоянд, “а) банақшагирӣ – муқаррар намудани мақсадҳо, зермақсадҳои таъсири идоракунӣ, муайян намудани марҳилаҳои татбиқи онҳо, иҷроқунандагон, захираҳо; б) ташкилот - интихоби соҳтори объект ва субъекти идоракунӣ, таҳлили робитаҳо ва ҳамкории онҳо; в) ҳамоҳангсозӣ - танзим ва фаъолсозии таъсири мақомоти идоракунӣ; г) назорат - ҳисоб ва омӯзиши натиҷаҳои фаъолияти идоракунӣ; ғ) коркард ва дарки маълумот барои инкишофи диалектикаи объекти идоракунӣ; д) пешгӯӣ – баҳодиҳии падидаҳо ва равандҳои имконпазири хоси объекти идоракунӣ.

Намудҳои мушаххаси идоракунӣ вазифаҳои фаъолияти маркетингиро дар бозори меҳнат ифода мекунанд, ки ҳар яки онҳо объекти умумиро доро мебошанд:

- омӯзиш ва пешгӯи шароити бозор, мутобиқ шудан ба онҳо;
- таҳияи дурнамои идоракуни бозор бо дарназардошти дурнамои қонеъ гардонидани талабот бо молу хизматрасонӣ;
- дурнамои рушди соҳибкорӣ дар минтақа;
- пешгӯй, банақшагирии дарозмуддат ва ҷорӣ;
- таҳлил ва дурнамои рушди сохтор ва иқтидори бозор;
- таҳлили пешниҳоди рақибон;
- омӯзиши рақибон барои истеҳсоли маҳсулоти дорои сифати муайян;

- муқаррар намудани рақобатпазирии баланди маҳсулот;
- иштиёқманд намудани истеъмоли шадиди маҳсулот;
- ташаккули садоқатмандӣ ба бозори мақсаднок;

Функцияҳои омӯзиши потенсиали сегментҳои бозор:

- омӯзиши имкониятҳои эҷоди талабот ба намуди муайян;
- такмили хусусиятҳои маҳсулот бо дарназардошти эҳтиёҷоти сегментҳои гуногуни бозор” [184].

Инчунин, барои татбиқи хизматрасониҳои маркетингӣ дар раванди истеҳсолоти ширкат, вазифаҳои ёрирасон мавҷуданд, ки ба андешаи мо, нақши калидӣ доранд [184].

Вазифаҳои ёрирасони системаи фаъолияти маркетингӣ инҳоянд:

- таъмини захираҳое, ки маҷмуи фаъолияти вобаста ба истеҳсолот, тақсим, сиёсати нархгузорӣ ва иҷрои дигар вазифаҳои истеҳсолӣ ва маркетингӣ мебошад;

- таъмини фаъолияти илмию методии инноватсионӣ;
- дастгирии ҳуқуқӣ;
- дастгирии молиявӣ.

Дар сатҳи минтақавӣ фаъолияти маркетингӣ бояд аз ҷониби воҳидҳои сохторӣ бо ҷамъоварии доимии маълумот дар бораи бозор,

рақибон дар он, коркарди он, таҳияи стратегия, қабули қарор ва назорати татбиқи онҳо машғул бошанд [116].

Соҳтори механизми фаъолияти маркетингӣ мафҳуми маъмурларинро ифода мекунад. Ташаккули зерсистемаҳои мушаххаси идоракунӣ барои ҳар як сатҳ ва субъекти бозор масъалаи мураккаб ва мустақил аст.

Интихоби дурусти фаъолияти маркетингӣ танҳо заминаҳои заруриро барои фаъолияти самараноки шӯъбаи маркетинг фароҳам меорад. Яъне, корхона бояд мутахассисони соҳибхисосро таъмин намояд, вазифаҳоро байни онҳо дуруст тақсим намояд ва ба онҳо ҳуқуқҳои зарурӣ диҳад ва шароити кор фароҳам оварад. Ҳамаи ин бояд аз ҷониби сардори шӯъбаи хизматрасонии маркетингӣ дар якҷоягӣ бо роҳбариюти корхона анҷом дода шавад.

Ҳамин тарик, метавон ба хулосае омад, ки корхона бояд ба истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва афзоиши фурӯш, зиёд намудани шумораи муштариён ва нишондодҳои иқтисодӣ тавассути таҳлили зикршуда аҳамияти ҷиддӣ дода, дар натиҷа ба бозор дикқати маҳсус диҳад. Бо саҳми мавҷудаи бозор ва риояи меъёрҳои маҳсуси интихоби мизочон, субъекти соҳибкорӣ фоиди устувор ба даст меорад ва динамикаи нишондиҳандаҳои микроиқтисодӣ дар корхона тамоюли афзоишро нишон медиҳад.

2.2. Баҳодиҳӣ ва таҳлили сифати фаъолияти маркетингии корхонаҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бо мақсади баҳодиҳӣ ва таҳлили сатҳу сифати хизматрасониҳои маркетингӣ ва нишондиҳандаҳои иқтисодии субъектҳои хочагидор як қатор корхонаҳои саноатиро интихоб намуда, таҳдил гузаронидем, ки дар ин қисмати кори илмӣ пешниҳод менамоем.

ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат” 10 июля соли 2007 ба истифода дода шуда, иқтидори пурраи кориаш коркарди 10 тонна шир дар як шабонарӯз мебошад.

Коркунони шуъбаи маркетинги ширкат масъулият ва меҳнатро дуруст дарк намуда, ба сифати ашёи хом ва маҳсулоти тайёр, инчунин ба вазъи молиявии харидорон диққати ҷиддӣ медиҳанд. Аз ҳамин сабаб, комбинат маводи хоми аз ҷиҳати экологӣ тоза ва хушсифатро қабул мекунад. Кормандони маркетингӣ то рӯзи панҷуми ҳар моҳ аз таъминкунандагони ашёи хом маълумоти байторӣ дар бораи бемориҳои сироятӣ ва саломатии сокинонро талаб мекунанд. Тамоми таҳдилҳои физикӣ, химиявӣ ва микробиологии ашёи хом ва маҳсулоти тайёр дар лабораторияи ширкат гузаронида мешаванд. Лаборатория бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҷаз буда, ба талаботи стандартҳои экологӣ ҷавобгӯ мебошад.

Дар фабрика тамоми шароитҳои корӣ барои коргарон муҳайё шудааст. Ҳамагӣ дар фабрика 76 нафар кор мекард, ки соли 2022 ин шумора ба 82 нафар расидааст (ниг. ҷадвали 2.2.1). Дар ҳудуди фабрика нуқтаи тиббӣ фаъолият менамояд, ки дар он кормандон метавонанд ёрии таъчилии тиббии баландихтисосро гиранд. Барои риояи техникии бехатарӣ диққати ҷиддӣ дода мешавад. Ҳӯроки яквақтаи гарм ташкил карда шудааст. Роҳҳат ба осоишгоҳҳои табобатӣ дар ҳудуди ҷумҳурий дода мешавад. Меҳнати кормандон, маҳсусан кормандони шуъбаи маркетингӣ мукофотонида мешавад. Мунтазам музди меҳнати кормандони шуъбаи маркетингӣ зиёд карда мешавад, ки ин иқдом ҳавасмандгардонии кормандонро меафзояд.

Мақсади асосии коргарони фабрика таъмин намудани аҳолии ҷумҳурий бо маҳсулоти ширии баландсифат ва аз ҳама муҳим, пастеризатсияшуда, ки ин гарави саломатии аҳолӣ мебошад. Барои ҳамин доимо дар нуқтаҳои савдо аз тарафи фурӯшандагон ва кормандони

шувъбаи маркетингӣ барои харидорон ҷашидани маҳсулоти гуногун пешниҳод ва ташкил карда мешавад, ки харидорон метавонанд нуқтаи назари худро оид ба ҳар як маҳсулоти пешниҳодшуда баён кунанд. Бояд зикр намуд, ки кормандони шувъбаи маркетингӣ ҳама пешниҳодоти онҳоро дар истеҳсоли маҳсулот барои боз ҳам хубтар намудани сифати маҳсулот ба назар мегиранд.

ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат” яке аз корхонаҳои машҳурест дар шаҳри Душанбе, ки маҳсулоти он дар сар то сари ҷумҳурий муаррифӣ шудааст.

Дар ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат” сифати маҳсулот ҳамеша дар мадди назари мутахассисон ва роҳбарияти корхона қарор дорад. Аз ин рӯ, шире, ки ба ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат” ворид мешавад, аз санчиши ҷиддии мутахассисони он гузашта, баъдан ба истеҳсолот роҳ меёбад.

Ба андешаи мо, яке аз муваффақиятҳои фабрика дар он аст, ки ба туфайли коркунони шувъбаи маркетинг ва умуман, ҳамаи коргарон (шумораи онҳо дар ҷадвали 2.2.1 пешниҳод гардидааст) сифати маҳсулотро дар сатҳи зарурӣ омода намуда, ба мизочон пешниҳод менамоянд.

Ҷадвали 2.2.1. – Ҳисобҳои омории ҳаҷми истеҳсолот дар солҳои 2020-2023

Номгӯ	Ченак	Солҳо				Фарқияти соли 2023 нисбат ба соли 2020 (+,-)	Фарқияти соли 2023 нисбат ба соли 2020 бо (%)
		2020	2021	2022	2023		
Ҳаҷми истеҳсол	млн сомонӣ	3 140, 6	3 540,2	3 680,1	3950,2	809,6	20,5
Шумораи коргарон	нафар	76	82	82	88	12	13,6
Истеҳсоли маҳсулоти ширий	тонна	719,4	725. 2	820	900	180,6	20,1

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф дар асоси ҳисоботи омории корхона дар солҳои 2020-2023 тартиб дода шудааст

Аз таҳлили маълумоти ҷадвали 2.2.1 маълум мегардад, ки дар ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат” ҳаҷми истеҳсолот сол то сол рушд ёфта,

ҳамзамон шумораи коргарон низ зиёд гардидааст. Ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки кормандони фабрика, махсусан шуъбаи маркетингӣ аҳлона заҳмат кашида, саҳми корхонаро дар маҷмуи маҳсулоти дохилӣ меафзоянд ва дар рушди иқтисоди миллӣ таъсири мусбат мерасонанд.

ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат”, инчунин, мақсад дорад, ки бо талошу заҳматҳои зиёд яке аз фабрикаҳои пешсаф, натанҳо дар дохили ҷумҳурӣ, балки дар Осиёи Марказӣ шавад.

Яке аз мақсадҳои асосии роҳбарияти ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат” бо ҷалби технологияҳои замонавӣ афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва ба ин васила, таъсиси ҷойҳои нави корӣ мебошад, ки яке аз масъалаҳои муҳимтарини замони муосир ба шумор меравад. ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат” аз 5 шуъба иборат аст:

1. Шуъбаи муҳосибот;
2. Шуъбаи фурӯш;
3. Шуъбаи маркетинг;
4. Шуъбаи коргоҳҳои истеҳсолӣ;
5. Шуъбаи озмоишгоҳ.


Дар шуъбаи муҳосибӣ ҳамагӣ 5 нафар: 1 нафар сармуҳосиб, 1 нафар хазинадор ва 3 нафар муҳосиб фаъолият менамоянд.

Дар шуъбаи фурӯш бошад, ҳамагӣ 3 нафар: як нафар менечер ва 2 нафар барои хуб ба роҳ мондани тарзи фурӯши маҳсулот кору фаъолият мекунанд.

Дар шуъбаи маркетинг 4 нафар кор мекунад: 1 нафар мудир, 1 нафар масъули таблиғот ва 2 нафар назорати сифати маҳсулот.

Расми 2.2.1. соҳтори идоравии ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат” ном дошта, муайян карда шуд, ки дар корхона шуъбаи маркетинг мавҷуд аст, истеҳсолот барои амалӣ кардани фаъолияти маркетингӣ дар асоси талаботи бозор ва истеъмолот ташкил карда шудааст.

Дар ҶДММ “Фабрикаи шири Саодат” бисёр намуди маҳсулоти ширӣ истеҳсол карда мешавад. Ҳамаи маҳсулоти истеҳсолии фабрика аз ҷиҳати экологӣ тоза ва серғизо мебошанд. Имрӯзҳо таҳти бренди “Шири Саодат” якчанд намуди маҳсулоти ширӣ, аз қабили қефир, биокефир, чурғот, қефири мевагӣ, қаймоқ, ряженка, сирок, фалла, сметана ва дигар намуди маҳсулоти ширӣ истеҳсол карда мешаванд. Барои ороиш ва баставандии навъҳои маҳсулот мутахассисони корхона зиёд кор мебаранд, аз ин ҷост, ки ҳар як маҳсулоти ширӣ бо дизайнни муосир баставандӣ шудааст. Ҳар як маҳсулоте, ки ба бозор бароварда мешавад, аввал аз тарафи ташхисгарон ва истеъмолкунандагон мавриди тамъсанҷӣ қарор мегирад. Сохтори ҶДММ “Фабрикаи шири Саодат” дар расми 2.2.1. оварда шудааст:



Расми 2.2.1. – Сохтори идоравии ҶДММ “Фабрикаи шири Саодат”

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат” нақша дорад, ки дар ояндаи наздик як навоварии дигар ба маҳсулотҳои истеҳсолияш ворид намуда, сокинони кишварро бо йогурти 6% ва шири пастеризатсияшудаи 3,2 % таъмин созад.

Дар хотима, ҳаминро бояд қайд намуд, ки дар ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат” шуъбаи маркетингӣ фаъолиятре хуб ба роҳ монда, вобаста ба талаботи аҳолӣ тавассути фаъолияти маркетингӣ ҳамасола ҳачми истеҳсоли маҳсулотро зиёд карда истодааст. Сабаби дигари зиёд шудани ҳачми маҳсулот, пеш аз ҳама, мақсади корхона — аз ҳисоби ҷорӣ намудани технологияҳои нав афзудани даромаднокӣ ва зиёд кардани навъҳои маҳсулот мебошад. Ба андешаи мо, таҷрибаи шуъбаи маркетингии ЧДММ “Фабрикаи шири Саодат” барои субъектҳои ҳочагидори соҳибкории экологӣ метавонад намунаи ибрат гардида, дар фаъолияти минбаъда истифода шавад.

Яке аз корхонаҳои саноатии маъруфи дигар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Фабрикаи овозадори ҶСК “Ширин” ба ҳисоб меравад, ки дар ҳолати на он қадар хуби техникиву майшӣ ба дасти соҳибмулки феълӣ расида буд. Фабрикаи қаннодии ҶСК “Ширин” соли 1965 ба кор шурӯъ карда, барориши маҳсулоти қаннодиаш дар ҳачми 18 ҳазор тонна буд.

Тадқиқот маълум намуд, ки соли 1999 фабрика аз ҷониби кормандони корхона ҳаридорӣ шуда, соли 2001 аз нав дар шакли Ҷамъияти саҳомии кушода ташкил карда шудааст.

Фабрикаи “Ширин” дар асоси заҳмату талошҳои пайгирана ва тӯлонии роҳбарият ва кормандон тавонист имрӯз ба яке аз корхонаҳои муътадили истеҳсолӣ табдил ёбад. Дар раванди фаъолияти меҳнатӣ аҳамияти бештар барои баланд бардоштани сифати маҳсулот, қувваҳои иқтидории корӣ, ивазкунии техникаву технология дода мешавад.

Таҳдилҳо нишон доданд, ки фабрикаи “Ширин” баъд аз хусусӣ шуданаш натанҳо бо таҷхизоту дастгоҳҳои замонавӣ ва мутахассисони ботаҷриба ниёз дошт, балки вазъияти коргоҳҳои истеҳсолии он низ дар ҳолати ногувору ҳузнангез қарор доштанд, дар ҳоле ки истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ дар он ғайриимкон буд. Ҳамин тариқ, ҶСК “Ширин” бо заҳматҳои чандинсола ба як коргоҳи муосир табдил ёфт. Фаъолият намудани зиёда аз 300 нафар аз ҳамвatanon дар коргоҳ, ки аксарияташон мутахассисони ҷавон мебошанд, барои роҳбарияти он муваффақияти муҳим мебошад. Чунки пешрафти корхона аз мутахассисони соҳа ва соҳтори ташкилӣ вобастагӣ дорад. ҶСК “Ширин” ташкилоти тиҷоратӣ ба шумор рафта, соҳтори идоракуни он дар расми 2.2.2 тасвир карда шудааст:



Расми 2.2.2. - Соҳтори ташкилии ҶСК “Ширин”

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Ҳамаи ин коргарон дар алоқамандӣ бо якдигар фаъолият мебаранд. Бо сабаби он ки рақобат дар бозор ҳеле зиёд аст, мушкилоти истеҳсоли маҳсулот вучуд дорад ва муттаҳидона кор бурдани коргарон дар мадди аввал меистад. Аз натиҷаҳои таҳдил бармеояд, ки дар ҶСК “Ширин” функцияҳои шуъбаи маркетингиро хадамоти тиҷорат ба уҳда дошта,

тавонистааст, ки муносибати чамъиятро бо мизочон хубтар намуда, назоратро аз болои сифати маҳсулот қавитар намояд.

ЧСК “Ширин” дар мамлакат ягона коргоҳест, ки аз рӯйи таъиноти аслии қаннодӣ ва бо риояи меъёрҳои санитарӣ ё гигиени маҳсулот омода мекунад. Мутахассисон мегӯянд, ки омода намудани ин маҳсулот бисёр нозук буда, бояд дар он истеҳсолкунанда ба ҳеч гуна саҳлангорӣ роҳ надиҳад. Ин коргоҳи тавлиdotӣ пайваста зери назорати ниҳодҳои даҳлдори давлатӣ ва мутахассисони ботаҷрибаву технологияҳои нави санчишӣ аст. Дар натиҷаи пурсишҳои сотсиологӣ муайян гардид, ки дар шароити кунунӣ ЧСК “Ширин” бештар аз 140-150 намуди маҳсулот: қанду мармалод ва кулчақанду шириниҳои гуногунро тавассути меваҳои табиӣ омода ва ба бозор ворид месозад, ки аз тамъу сифати хосса бархурдор буда, дар шароити аз лиҳози экологӣ ва гигиени бехавф ва бо технологияҳои ҷадид тавлид мешаванд.

Бо ҷорӣ намудани технологияҳои нави истеҳсолӣ ва фаъол гардонидани ҳатҳои нави истеҳсолӣ ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуда, шумораи бештари шаҳрвандон бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд.

ЧСК “Ширин” бо маҳсулоти хушмаззаву босифаташ ба дастархони ҳар як тоҷикистонӣ ҳусни дигар зам мекунад. Қудрату тавоноии истеҳсолии солонаи он 770-800 ҳазор тоннаро аз рӯйи зиёда аз 117 номгӯй ташкил медиҳанд. То имрӯз дӯстдорони “Пташка”, “Клубника”, “Снежок”, “Золотой ключ” ва ғайраҳо зиёданд.

Дар корхонаи истеҳсолӣ зиёда аз 300 нафар коргар фаъолият доранд. Музди меҳнати миёнаи онҳо 1600-1700 сомониро ташкил медиҳад. Корхона дорои 5 коргоҳ буда, бо иқтидори истеҳсолии 770-800 ҳазор тонна маҳсулот дар як сол фаъол аст. Одатан, вобаста ба талаботи мизочон истеҳсоли маҳсулоти солона муайян мегарданд. Дар ҳар як соли ҳисоботӣ корхона аз рӯйи зиёда аз 30 номгӯй, беш аз 500 тонна маҳсулоти

қаннодӣ истеҳсол мекунад. Бо фарорасии ҷаҳну идҳо истеҳсоли маҳсулот ба 600 тонна мерасад.


Тайи ин солҳо талабот ба шириниҳои шоколадӣ, дорои банду бастӣ стандартӣ “Ассорти”, “Чернослив” ва “Орех” зиёд аст ва инро дар арафаи Соли нави мелодӣ бештар метавон мушоҳида намуд. Ба мизочон қандҳои нави “Олу дар шоколад” ва “Зардолу дар шоколад” пешниҳод мешавад. Кулчақанди “Ҳаловат” ва “Диетическое” низ аз ин гурӯҳанд, ки барои шахсони гирифтори бемории диабети қанд истеҳсол мешаванд.

Аз маълумоти пешниҳодгардидаи кормандони ҳадамоти тиҷорат маълум гардид, ки роҳбарияти корхона бо эътимоди комил фаъолиятро ба роҳ монда, боварӣ доранд, ки иқтидори мавҷудаи коргоҳ метавонад, гарчанде ки то чӣ миқдор будани талаботи бозор маълум нест, аммо тақрибан бо 50–70%-и бозори дохилиро бо маҳсулоти худӣ таъмин созад. Таҷҳизоти ширкат комилан нав карда шуда, тамоми маҳсулоти он мутобикистандартҳои байналмилалӣ, баҳусус стандартҳои саноати экологӣ санҷида шудаанд.

Содироти маҳсулоти истеҳсолшуда ба мамлакатҳои Афғонистону Эрон равона карда шудааст.

Тамоми маҳсулоте, ки дар ЧСК “Ширин” истеҳсол карда мешаванд, ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобғӯ буда, аз тарафи “Тоҷикстандарт” барои истеҳсоли маҳсулот иҷозат дода шудааст.

Баъзе маҳсулотҳое истеҳсол мешаванд, ки ҳамарӯза дар бозорҳо мушоҳида менамоем ва ҳаридори зиёд дошта, ба корхона фоидай баланди иқтисодӣ меоранд (ниг. расми 2.2.5)



Расми 2.2.3. - Маҳsuloti ҶСК “Ширин”, ки фоиди корхонаро меафзоянд

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумотҳои корхона

Дар баробари ин, аз ҳисоботи молиявии корхона маълум гардид, ки аксари маҳsuloti қаннодӣ, ба монанди шоколад - 111,5%; карамел - 2,3 маротиба; печенҳо - 3,6 маротиба; ирис – 1,5 маротиба; зефирҳо – 111,3%; мармелад 143,1% зиёд истеҳсол карда шудааст.

Дар ин замана, бо назардошти кори хуби хизматрасониҳои тиҷоратӣ, мо ба соҳибкорон, баҳусус соҳибкорони баҳши экологӣ пешниҳод менамоем, ки таҷрибаи идоракунии хизматрасониҳои маркетингии ҶСК “Ширин”-ро омӯзанд ва онро дар фаъолияти истеҳсолӣ ва тиҷоратии худ истифода баранд.

Чамъияти саҳомии кушодаи “Тоҷикгидроэлектромонтаж”. Яке аз ҳадафҳо ва самтҳои асосии фаъолияти соҳибкории экологӣ ин истеҳсоли энергияи аз ҷиҳати экологӣ тоза ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, тасмим гирифтем, ки фаъолияти яке аз ҷамъиятҳои бонуфузи мамлакат ҶСК “Тоҷикгидроэлектромонтаж”-ро, ки робитаи қавӣ бо истеҳсолкунандагони неруи барқ доранд, мавриди таҳқиқ қарор дижем.

Соли 1959 дар шаҳри Душанбе идораи насбии тоҷик “Гидроэлектромонтаж” ташкил шуд ва соли 1995 ба ҶСК

“Тоцикгидроэлектромонтаж” табдил ёфт. Фаъолияти ширкат маҷмуи корҳои лоиҳакаши, комплектатсиякунонӣ, молсупорӣ, наслу рӯкашии асбобҳои электронӣ то анҷом додан ва супоридани иншоот ба шумор меравад. Ширкат коргоҳи истеҳсоли электрошитҳоро барои асбобҳои электронии 6-10 кВт (КТП); коргоҳҳои таъмири трансформаторҳо, нигоҳдорӣ ва тозакунии трансформатор, хушкозии нафт, анборҳо ва дигар таҷҳизоти ёрирасон роҳандозӣ намудааст.

Таъмини захираҳои меҳнатии иншоот бо роҳи муқоисаи шумораи воқеии кормандон аз рӯйи дараҷа ва ихтисос муайян карда мешавад, ки дар ҷадвали 2.2.2 пешниҳод гардидааст.

Сатҳи нишондоди маълумотнокии кормандони корхона дар солҳои 2020, 2021, 2022 ва 2023 чунин таснифот карда мешавад:

- миёна;
- ибтидоии касбӣ;
- миёнаи касбӣ;
- олии касбӣ (ниг. ба ҷадвали 2.2.2).

Ҷадвали 2.2.2. - Сатҳи маълумотнокии кормандони корхона

Маълумот	2019	2020	2021	2022	2023	Фарқият 2023/2020 (+,-)
миёна	120	165	180	104	110	-70
ибтидоии касбӣ	260	256	390	425	503	247
миёнаи касбӣ	168	185	198	207	226	41
олӣ	196	208	219	290	320	112
ҳамагӣ	744	814	987	1026	1159	330

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси ҳисботи омории корхона дар соли 2019-2023

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки аз 1159 нафар корманд 110 нафари онҳо маълумоти миёна, 503 нафар маълумоти ибтидоии касбӣ, 226 нафар маълумоти миёнаи касбӣ ва 320 нафар дорои маълумоти олӣ мебошанд.

Чадвали 2.2.3. - Ҳайати кормандон то 1 январи соли 2024

Номгӯи воҳидҳои корӣ	2019	2020	2021	2022	2023	Фарқияти 2021/2020	Фарқияти 2023/2020
Кормандони муҳандисӣ техникиӣ	187	270	287	382	406	17	136
Аз чумла: мардон	185	268	285	378	401	17	133
Занҳо	2	2	2	4	5	2	3
Хизматчиён	125	123	130	115	125	-8	2
Аз чумла: мардон	95	108	100	85	95	-23	-13
Занҳо	30	15	30	30	30	15	15
Воҳидҳои хурди хизматрасонӣ	252	256	390	425	452	134	196
Коргарони одӣ	180	165	180	104	116	-61	-49
Ҳамагӣ	744	814	987	1026	1630	212	423

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси ҳисоботи омории корхона дар соли 2019-2023

Гардиши пул дар ЧСК “Тоҷикгидроэлектромонтаж” хело фаъол буда, тамоми дороиҳои гардон ва ғайригардони корхона ба таври ғайринақдӣ ҳаридорӣ шудаанд, ки дар ҷадвали зерин нишон дода шудааст:

Чадвали 2.2.4. - Дороиҳои гардон ва ғайригардони корхона (сомонӣ)

№	Номгӯи дороиҳо	2019	2020	2021	2022	2023	Фарқияти солҳои 2023/2020 (+,-)
1	Воситаҳои асосӣ	20108220	21305250	24207124	27907958	32547142	11241892
2	Ашёи камнархи тезфарсадашаванда	420185	450235	670293	770377	902345	452110
	Ҳамагӣ дороиҳо	20528405	21755485	24877417	28678335	33449487	11694002

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси ҳисоботи молиявии корхона дар соли 2019-2023

Аз ҷадвал бармеояд, ки дороиҳои корхона дар соли 2020 ба маблағи 21755485 сомонӣ ва дар соли 2023 33449487 сомониро ташкил додааст, ки фарқияти мусбат ба маблағи 11694002 сомонӣ муайян карда шуд.

Яке аз омилҳои ҳавасмандгардонии муомилоти пулӣ ва бо ҳамин роҳ баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат, ин бо музди кор таъмин намудани коргарону мутахассисон мебошад, ки дар ширкат ба таври мусбат ҳал карда шудааст.

**Чадвали 2.2.5. - Музди меҳнат ва ҳарочоти он дар корхона
(ҳаз.сомонӣ)**

№	Сарчашма	2019	2020	2021	2022	2023	Фарқияти солҳои 2022/2021 (+,-)
1	Фонди музди меҳнат	860500	902550	1014500	2040300	2635900	1025800
2	Ҳарочоти музди меҳнати 25%	215125	225637	253625	510075	658975	256450
3	ФҲИА 1%	8605	9026	10145	20403	26359	10258
4	Андоз аз даромад	111865	117331	131885	265239	342667	133354

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси ҳисоботи молиявии корхона дар соли 2019-2023

Натиҷаи ҳисоботи молиявӣ нишон медиҳад, ки соли 2022 даромади корхона аз ҳамаи сарчашмаҳо 53780622 сомониро ташкил медиҳад. Ин нишондод нисбати соли 2021 6674894 сомонӣ зиёд мебошад. Фоидаи тоза барои соли 2022 1360750 сомонӣ мебошад, ки нисбати соли 2021 117450 сомонӣ бештар аст:

Чадвали 2.2.6. - Маҷмуи даромад ва фоидаи соғи корхона дар солҳои 2019-2023 (сомонӣ)

№	Манбаъҳои даромад	2019	2020	2021	2022	2023	Фарқияти солҳои 2023/2021 (+,-)
1	Аз ҳисоби корҳои соҳтмонӣ, васлу насби барқӣ ва лоиҳакашиӣ (дар асоси шартномаҳо)	280105450	365132752	47105728	53780622	60455516	13349788

Идомаи ҷадвали 2.2.6

2	Фоидаи соф	890250	985400	1243300	1360750	1478200	234900
3	Андоз аз фоида 15%	133537	147810	186495	204112	221729	35234

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси ҳисоботи молиявии корхона дар солҳои 2019-2023

Дар давоми соли ҳисоботии 2022 қарзҳои дебитории ҷамъият ба маблағи 21276500 сомонӣ ва қарзҳои кредиторӣ бошад, ба маблағи 31694300 сомониро ташкил медиҳад, ки ин нисбати соли 2021 қарзҳои дебиторӣ 799400 сомонӣ ва қарзҳои кредиторӣ бошад, нисбати соли 2021 1019500 сомонӣ зиёд мебошад (ниг. ба ҷадвали 2.2.7).

Ҷадвали 2.2.7. - Қарзҳои дебиторӣ ва кредитории корхона барои солҳои 2019-2023 (млн сомонӣ)

№	Қарздорӣ	2019	2020	2021	2022	2023	Фарқияти солҳои 2023/2020 (+,-)
1	Қарзҳои дебиторӣ	14560235	20235200	20477100	21276500	22075900	1840700
2	Қарзҳои кредиторӣ	20563450	23565600	30674800	31694300	32713800	9148200

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси ҳисоботи молиявии корхона дар солҳои 2019-2023

Аз таҳлили фаъолияти молиявию ҳоҷагии ҶСК “Тоҷикгидроэлектромонтаж” чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки дар ҷамъияти мазкур фаъолияти хизматрасонии маркетингӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст, вале ба ақидаи мо, агар қуттиҳои истеҳсолнамудаашон, ки барои партовҳо пешбинӣ шудаанд, ба гурӯҳҳои партовҳо таснифот карда мешуданд, ба манфиати корхона ва аҳолӣ мебуд. Мавриди зикр аст, ки субъектҳои соҳибкории экологӣ метавонанд таҷрибаи ҷамъияти мазкурро дар раванди истеҳсолот ва тиҷорат истифода баранд.

Дар идомаи таҳқиқот мо раванди фаъолияти молиявию ҳоҷагӣ ва истеҳсолии ҶСК “Тоҷиксемент”-ро баррасӣ намудем. ҶСК “Тоҷиксемент”

таърихи пуршараф ва ибратомӯз дорад. Бунёди он ҳанӯз соли 1939 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, 16 февраля соли 1942 оташдони 25 метрааш ба кор даромад ва аввалин сementи тоҷик истеҳсол карда шуд. Дар ибтидо, иқтидори истеҳсолии солона 150 000 тонна сement дар як сол буд. Баъдан, корҳои азnavsозӣ баъд аз Ҷанги Бузурги Ватанӣ хеле вусъат гирифт. Солҳои 1955-1960 ҳати дуюми технологӣ ва печи дуюми даврзананда, ки 35 метр дарозӣ дорад, ба истифода дода шуд. Дар замони шуравӣ фаъолияти аксари корхонаҳои истеҳсоли сement бо истифода аз гази табиӣ ба роҳ монда шуда буд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мегӯянд, ки “Солҳои охир бинобар камбудӣ ва қатъ гардидани воридоти газ аз хориҷи кишвар зарурати бунёди роҳҳо, роҳҳои алтернативии таъмини корхонаҳои саноатӣ бо маводи сӯзишворӣ эҳсос гардид, ки дар ин раванд фаъолияти як қатор корхонаҳои хурду калон барои нигоҳ доштани сатҳи истифодаи ангишт дар кишвар кумак хоҳад кард”[3].

ҶСК “Тоҷиксемент”, ки иқтидори лоиҳавиаш беш аз як миллион тонна буд, то қатъ шудани гази табиӣ яке аз бузургтарин корхонаҳои истеҳсоли сement ба шумор мерафт, дар он зиёда аз ҳазор нафар кор мекарданд.

Таърихи корхона нишон медиҳад, ки он соли 1942 бо иқтидори 150 ҳазор тонна сement истеҳсол шудааст. Иқтидори завод ба 1 миллиону 130 ҳазор тонна сement расонида шуд. Зимнан, ҶСК “Тоҷиксемент” ягона корхонаи истеҳсоли сementи ба sulfat тобовар мебошад.

Мамлакат бо истифода аз ин гуна маҳсулот неругоҳҳои барқии обии Норак, Бойғозӣ, Варзоб, нақби оби Данғараю Ёвон, инчунин, дар пойтаҳт ва вилоят ҳазорҳо биноҳои истиқоматӣ соҳтанд” [3].

ҶСК “Тоҷиксемент” барои тайёр намудани масолеҳи соҳтмонии сement аз захираҳои табиии маҳаллӣ истифода мебарад. Аввалан, хокро аз карйерҳои хокканӣ бо ёрии мошинҳои боркаш ворид менамоянд ва

нимфабрикае, ки дар деҳаи Шаршара воқеъ аст ва вазифаи он сангтаминкунӣ мебошад, санкро бо ёрии борҷомаҳои гирдгардиш, ки охири даврзаниаш корхонаи майдакунӣ мебошад, интиқол медиҳанд.

Корхонаи нави сementбарорӣ дар ноҳияи Варзоби деҳоти Харонгони боло ҷойгир мебошад. Лоиҳаи ин корхона дар соли 2008 аз тарафи собиқ директори ЧСК “Тоҷиксемент” пешниҳод шуда буд. Оғози кори ин лоиҳа аз соли 2009 мебошад ва ин корхона дар муддати 2 сол сохта, ба истифода дода шудааст. Маҳсулоти ин корхона масолеҳи соҳтмонӣ буда, ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ мебошад. Маҳсулот бо истифода аз неруи барқ ва ангишт истеҳсол мешавад ва маводи истифодашуда захираҳои табиии маҳаллӣ, аз қабили санг, хок, об ва гач мебошанд.

ЧСК “Тоҷиксемент” аз зумраи корхонаҳои қалонтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, ки он дар низоми иқтисодии кишвар нақши муҳимро мебозад. Ин корхона бо маҳсулоташ 90%-и масолеҳи соҳтмонии иншоотҳои бунёдшавандай кишварро, ки масолеҳи асосиашон сement мебошад, таъмин менамояд.

Таҳлили вазъи молиявии берунӣ, ба монанди дигар таҳқиқотҳо дар асоси хучҷатҳои асосие, ки воқеяятро инъикос мекунанд, сурат мегирад. Дар он вазъият, барои беҳтар кардани вазъи умумии молиявии корхона кӯшиш доранд муносибатҳои иқтисодиро бо дигарон барқарор намоянд. Ин таҳлил сатҳи рейтинги ширкатро ба дигарон маълум мекунад.

Азбаски сирри тиҷоратӣ маҳфӣ аст, рақамҳои суратҳисоби тиҷоратӣ одатан пешниҳод ва аксар вақт ҳамчун фоиз ифода карда мешаванд. Шуъбаҳои маркетинг ва менечменти ширкат сармоягузоронро барои ҳалли мушкилоти бамиёномада ҷалб мекунанд. Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ таҳлили ҳолати молиявиро ташкил медиҳанд, ки баъзеи онҳоро дар мисоли ЧСК “Тоҷиксемент” дида мебароем:

Чадвали 2.2.8. - Нишондиҳандаҳои фаъолияти ЧСК “Тоҷиксемент”
дар соли 2019 – 2023

Нишондиҳандаҳо	в/ч	2019	2020	2021	2022	2023	Фарқияти солҳои 2023/2021 (+,-)
Ҳаҷми фурӯши хизматҳои майшӣ	ҳазор сомонӣ	3920,8	9856,5	1837,4	2445,1	3052,8	1215,4
Шумораи коргарон	нафар	386	446	483	500	535	52
Шумораи нуқтаҳои фурӯши тобеъбуда	адад	22	28	28	29	32	4
Шумораи мизочоне, ки бо ҷамъият шартнома бастаанд	адад	40	45	45	50	51	6
Фоида (млн. сомонӣ)	млн со- монӣ	69	78	90	101,3	113	23

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси нишондиҳандаҳои ҳисботи омории ҷамъият

Маълумотҳои дар тавозуни ҷамъият овардашударо таҳлил намуда, ҳулоса кардан мумкин аст, ки вазъи даромаднокии корхонаи таҳлилшаванд қаноатбахш аст. Бо мақсади нигоҳдории намуди хизматрасониҳои зарурии иҷтимоӣ ва бо дарназардошти болоравии нарҳҳо ва тарофаҳои истеҳсолӣ зарурати таҷдид, азnavsозӣ ва васеъсозии майдонҳои истеҳсолӣ, ҷорӣ кардани намудҳои нави хизматҳои пулакӣ, ба монанди баичорадиҳии майдонҳои озод ба сохторҳои тиҷоратӣ бо мақсади пӯшонидани ҳароҷоти ҷорӣ ба миён омад.

Нишондиҳандай асосии ба рақобат тобовар ин нарҳ ва сифати баланди маҳсулоти корхона мебошад. Дар нарҳи корхона ҳароҷотҳои истеҳсолӣ, умумии коргоҳӣ, андоз аз арзиши иловашуда, андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ дохил мешаванд (ниг. ба ҷадвали 2.2.9):

Чадвали 2.2.9. - Пардохтҳои ҳатмие, ки ҶСК “Тоҷиксемент” ба давлат месупорад

Номгӯи пардохтҳо	соли 2021 ҳазор сомонӣ	соли 2022 ҳазор сомонӣ
1. Пардохт ба буҷа		
а) Андози замин	105971	105971
б) Андоз аз истифодаи роҳи нақлиёт	1318531	1318531
в) ААИ	9336105	9435205
г) Андоз аз фоида	3603514	3806400
д) Амволи ғайриманқул	793418	793418
е) Роялти ва бонус	3379888	3865436
ё) Андози воситаҳои нақлиёт	71538	85160
2. Фонди нафақа	164622	168543
3. Фонди шугӯл	4 000	4 000
4. Музди меҳнат	16462214	16854300
5. Андоз аз даромад	2040187	2101059
6. Заруратҳои хоҷагидорӣ	50 000	50 000
7. ХТН	5 000	10 000
8. Барои истифодаи об	10 000	10 000
9. Қувваи барқ	19095788	19145600
10. Ҳифзи табиат	20 000	25 000
11. Таъмири нақлиёт	35000	65000
12. Таъмири ҷорӣ	650 000	850 000
Ҳамагӣ	57145776	58693623

Сарчашма: Ҳисоботи молиявии солҳои 2021-2022 ва сметаи ҳарочоти корхона

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.2.9 бармеояд, ки пардохтҳои ҳатмии корхона дар соли ҳисботии 2022 58693623 сомониро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли 2021 1547847 сомонӣ зиёд мебошад.

Яке аз ҳарочоти дигари ширкат музди меҳнати коргарону мутахассисон буда, ин омил дар ҶСК “Тоҷиксемент” ҳалли мусбат дорад.

Чадвали 2.2.10. - Музди меҳнат ва ҳарочоти он дар корхона дар солҳои 2019-2023 (сомонӣ)

№	Номгӯи моддаҳои музди меҳнат	2019	2020	2021	2022	2023	Фарқият и солҳои 2023/2021 (+,-)
1	Фонди музди меҳнат	11815430	12912550	16462214	16854300	17246386	784172
2	Ҳарочоти музди меҳнат 25%	2953857	3228137	4115553	4213575	4311597	196044
3	ФҲИА 1%	118154	129125	164622	168543	172464	7842

Идомаи چадвали 2.2.10

4	Андоз аз даромад	1357567	1578631	2040187	2101059	2161931	121744
---	------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Сарчашма: Китоби ҳисобкуни музди меҳнат ва ҳисботи молиявии корхона дар солҳои 2019-2023

Аз таҳлил ва нишондиҳандаҳои چадвали 2.2.10 бармеояд, ки фонди музди меҳнати корхона дар соли 2022 16854300 сомониро ташкил медиҳад, ки нисбати соли 2021 ба маблағи 392086 сомонӣ зиёд мебошад. Харочоти музди меҳнат, яъне андози иҷтимоӣ 20% зиёд гардида, дар соли 2022 нисбат ба соли 2021 ба маблағи 98022 сомонӣ зиёд ҳисоб гардидааст. Харочоти дигаре, ки корхона дар соли ҳисботии 2021 ва соли 2022 анҷом додааст, инҳо мебошанд:

Чадвали 2.2.11. - Харочоти дигари корхона дар солҳои 2021-2023

Номгӯи харочот	Соли 2021	Соли 2022	Соли 2023	Фарқияти солҳои 2023/2021 (+,-)
Қисмҳои эҳтиётӣ	7361468	7852325	8343182	981714
Сӯзишворӣ	30783090	32565400	34347710	3564620
Санади инвен-тарҳо	1078169	1245128	1412087	333918
Хизматрасонии бонкӣ	268567	345436	422305	153738
Фоизи қарзи бонк	3006542	3006500	3006458	-84
Дигар харочот (ашёи хом ва хиз.)	16095317	16285314	16475311	379994
Ҳамагӣ:	58593153	61300103	64007053	5413900

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси ҳисботи молиявии корхона дар солҳои 2021-2023

Таҳлилҳо нишон доданд, ки харочоти дигари корхона дар соли 2022 афзуда, 61300103 сомониро ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2021 ба маблағи 2706950 сомонӣ зиёд мебошад. Вале аз нишондиҳандаҳои иқтисодии корхона бармеояд, ки фаъолияти корхона хуб ба роҳ монда шуда, ҳамаи ин харочотро пӯшонида, сатҳи даромаднокиашро дар соли 2023 хуб намудааст, ки натиҷаи даромаднокиаш дар ҷадвали 2.2.14 нишон дода шудааст (ҷад. 2.2.12):

**Чадвали 2.2.12. - Баҳодиҳии даромаднокии ҶСК “Тоҷиксемент” дар
солҳои 2021-2023**

Нишондиҳандаҳо	2021 %	2022 %	2023 %	Фарқияти солҳои 2023/2021 (+,-)
Даромаднокии истеҳсолот (таносуби фоидаи тавозунӣ ба арзиши миёнасолонаи фондҳои асосии истеҳсолӣ)	35,9	47,6	59,3	23,4
Фоиданокӣ (таносуби фоидаи тавозунӣ ба ҳаҷми фурӯши маҳсулот)	20,2	28,9	37,6	17,4
Даромаднокии маҳсулот, яъне таносуби фоидаи тавозунӣ ба сармояи умумӣ (уҳдадориҳои дарозмуддат ҷамъи сармояи хусусӣ)	18,12	20,13	22,14	4,02
Даромаднокии истеҳсолот (таносуби фоидаи балансӣ ба арзиши асли)	30,56	46,07	61,58	31,02
Даромаднокии сармояи хусусӣ (таносуби фоидаи соф ба сармояи хусусӣ)	28,38	36,09	43,8	15,42
Даромаднокии активҳо (таносуби фоидаи соф ба бузургии умумии активҳо)	34,85	38,94	43,03	8,18

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси ҳисоботи молиявии корхона дар солҳои 2021-2023


Аз ҷадвал чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки ҶСК “Тоҷиксемент” дар ҳолати хуб қарор дошта, айни ҳол роҳҳои дигари самарарабахши истеҳсолотро ҷустуҷӯ намуда, ҳароҷоти иловагии истеҳсолотро кам карда истодааст.

2.3. Арзёбии моҳияти маркетинг ва хавфҳои таъсиррасонанда ба рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ

Маркетинг асоси фаъолияти касбии механизмҳои бозор, раванди савдои чакана, кормандони шуъбаи маркетинг, муҳаққиқони маркетинг, менеҷерони шуъбаи маҳсулоти нав ва молҳои брендӣ мебошад.

Маркетологҳо бояд бозорро ба сегментҳо тақсим кунанд ва ба гуфтаи муҳаққиқон, ба арзёбии талабот ва пешниҳоди бозор, таҳлил ва санчиши талабот бо истифода аз хусусиятҳои дахлдори истеъмолӣ, аз қабили нарҳҳои дастраси маҳсулот, интихоби миёнаравҳои салоҳиятдор барои расонидани он, пешбуруди минбаъдаи фурӯши маҳсулоте, ки онҳо медонанд ва меҳоҳанд ҳаридорӣ кунанд” [19].

Мақсади асосӣ аз омӯзиши маркетинг ин ба кормандони шуъбаи маркетингӣ барои қабули қарорҳои дахлдор дар соҳаи маркетинг кумак расонидан мебошад. Аз раванди тадқиқот маълум шуд, ки иртиботи маркетингӣ бо дигар фанҳо хеле зич аст ва дар маҷмӯъ фаъолияти истеҳсолӣ ва иқтисодии корхонаҳоро танзим мекунад. Алоқамандии фанни маркетинг бо дигар фанҳо дар расми 2.3.1 тасвир ёфтааст:



Расми 2.3.1. - Алоқамандии фаъолияти маркетинг бо дигар баҳшҳо

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Илова бар ин, яке аз омилҳои асосии таъсиррасон ба рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ин хавфҳои экологӣ ба шумор мераванд.

Бо рушди фаъолияти соҳибкорӣ муносибат ба табиат бештар судманд шуда, бо ҳоҳиши ба даст овардани фоидай амалӣ хос аст.

Бинобар ин, роҳи асосии ҳалли ин мушкилот гузаштан ба иқтисодиёти “сабз” ва ҳамоҳангсозии амалиёти ҳамаи иштирокчиёни муносибатҳои иқтисодӣ бо дарназардошти омилҳои экологӣ мебошад.

Хавфи экологӣ – арзёбии эҳтимолияти тағйироти номатлуб дар муҳити табиӣ дар ҳама сатҳҳо; аз маҷаллӣ ба глобалӣ бо сабаби антропогенӣ ё дигар таъсирот ба вуҷуд меояд. Хавфи экологӣ ҳамчун

дараҷаи эҳтимолии хатари зарап ба муҳити табиӣ дар шакли талафоти эҳтимолӣ дар муддати муайян фаҳмида мешавад.

Хавфҳои экологӣ ҳангоми рух додани омилҳои муайян, аз ҷумла ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ ва техногенӣ ба вучуд меоянд. Бинобар ин, хатарҳои экологиро метавон ба ду гурӯҳ тақсим кард: хатарҳои экологии дорои хусусияти табиӣ ва хатарҳои экологии хусусияти инсонидошта.

Хавфҳои табиии экологӣ аз эҳтимолияти зуҳуроти зиёди манфии табиӣ, аз қабили заминларза, сӯхтор ва обхезиҳо ба вучуд меоянд. Хавфи экологияи техногенӣ бошад, метавонад дар корхонаҳои саноатӣ, химиявии хавфнок ва ғайра ба вуқӯъ оянд.

Идоракунии хатарҳои экологӣ раванди қабули қарорҳо барои коҳиш додани оқибатҳои манфии муҳити зист ва саломатии инсон мебошад. Таъсиси системаи идоракунии хавфҳо ба консепсияи хавфи қобили қабул асос ёфтааст.

Ба андешаи мо, намудҳои асосии хавфҳои экологӣ мавҷуд аст, ки дар фаъолияти истеҳсолию тиҷоратии соҳибкории экологӣ монеа эҷод мекунанд ва соҳторҳои шуъбаи хадамоти маркетингии ширкат бояд онҳоро зери назорати қатъӣ қарор диҳад. Яке аз моҳияти асосии фаъолияти идоракунии хизматрасониҳои маркетингӣ, ба ақидаи мо, пешгирий ва бартарафсозии хавфҳои экологӣ ба шумор меравад. Хавфҳои экологӣ дар ҷадвали 2.3.1 нишон дода шудаанд.

Ҷадвали 2.3.1. – Таснифи хавфҳои экологӣ

№	Нишонаҳои тасниф	Намудҳои хавфи экологӣ
1	Вобаста ба сарчашмаҳои таъсиррасонӣ	табиӣ
		техногенӣ
		иҷтимоӣ
		сиёсӣ
		иқтисодӣ
2	Вобаста ба сатҳи паҳншавӣ	чаҳонӣ
		маҳаллӣ
3	Вобаста ба хосияти зоҳиршавӣ	доимӣ
		садамавӣ

Идомаи ҷадвали 2.3.1


4	Вобаста ба таъсири системаҳои техногений ба муҳити зист ва саломатии аҳолӣ	фардӣ дар сатҳи аҳолӣ экологӣ касбӣ
5	Аз рӯйи қабулкунандагони таъсири хавфҳо	барои саломатии инсон барои экосистемаҳо аз даст додани иқтидори табий-захирӣ таназзул ё вайрон шудани манзараи табиат

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Аз таҳлили амалияи соҳибкорӣ маълум мешавад, ки барои кам кардани таъсири манғии омилҳои муҳити зист истифода бурдани механизмҳои мушаххаси даҳлдор лозим аст, аз ҷумла:

- омилҳои хавфи экологӣ;
- баҳодиҳии хусусиятҳои хавф;
- таҳияи усулҳои иқтисодии танзим.

Масалан, истифодаи доираи васеи равишҳо барои арзёбии хатарҳои экологӣ ва иқтисодии марбут ба равандҳои гуногуни истеҳсолӣ, барномаҳое, ки ин хатарҳоро эҷод, коҳиш ва такмил медиҳанд. Дар шароити нисбатан мӯътадили иқтисодӣ аксари кишварҳо ба субъектҳои соҳибкорӣ ва масъалаҳои идоракунии хавфҳо **диққати ҷиддӣ** медиҳанд.



Расми 2.3.2. – Раванди зуҳуроти хавфҳои иқтисодӣ-экологӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Ба фикри мо, можият ва мазмуни хавфҳои экологиро ба таври зайл шарҳ додан мумкин аст:

- хавфи экологӣ хосияти эҳтимолӣ дошта, метавонад рух диҳад ё рух надиҳад, vale ҳадамоти маркетингии ширкат бояд онро ба нақша гирад;
- хавфи экологӣ ҳангоми қабули қарорҳо бо интихоби вариантҳои гуногун алоқаманд аст, бинобар ин, бояд ҳамеша дар ҷараёни қабули қарорҳо ба назар гирифта шаванд.

Пайдо шудани хатари экологӣ метавонад боиси талафоти гуногуни молиявӣ, моддӣ ва дигар гардад ё ба сифрнатиҷаҳо (фоида, зиён) оварда расонад.

Аз ин лиҳоз, идоракуни маркетингии саривақтии хавфҳои экологӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ боиси баланд гардидани натиҷаҳои молиявии ширкат мегардад.



Расми 2.3.3. - Таснифоти хавфҳои умумӣ ва экологӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Намояндагони шуъбай хизматрасонии маркетингий ширкат пеш аз ба вучуд омадани хатархой экологий дар фаъолияти соҳибкории экологий бояд аз усулҳои фаъоли идоракунни хавфҳо ҳамчун омили таъсиргузор ба рушди фаъолияти маркетингий истифода бурда, барои сари вақт расонидани маҳсулоти аз чиҳати экологий тоза ба истеъмолкунанда мусоидат намоянд. Усулҳои идоракунни хавфҳоро ба чор гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст (расми 2.3.4):



Расми 2.3.4. - Усулҳои идоракунни хавфҳо

Сарчашма: Содиқов, Р.Ҳ. Суғурта [Матн]: китоби дарсӣ / Р.Ҳ. Содиқов. – ҶДММ “Хирадмандон”. – 2021. – 165 с.

Дар робита ба ин, муҳаққиқон бар ин назаранд, ки “барои пешгирии хатарҳои экологий фаъолияти маркетингий дар соҳаи соҳибкории экологий бояд хуб инкишоф дода шуда, чораҳои дар боло зикршуда амалӣ карда шаванд” [75].

Омили дигари таъсирбахши идоракунни хадамоти маркетингий ин идеяи эҳтиёҷоти инсонист, ки бо мағҳуми “эҳтиёҷот” ифода ёфтааст.

Эхтиёч эхсоси инсонист, ки дар ҳама мавҷудоти зинда ба вучуд меояд, яъне шахс норасои чизеро ҳис мекунад ва мефаҳмад. Талаботи инсон гуногун ва мураккаб аст. Инҳо ниёзҳои ҷисмонӣ ба ғизо, либос, гармӣ, амният ва ниёзҳои ҷамъиятӣ, дилбастагӣ ва таъсир ба ҷизе, ниёзҳои шахсӣ ба илм ва баён мебошанд. Ҳамаи ин таҷассумгари табииати инсон ба шумор меравад.

Омили таъсиррасони дигари фаъолияти маркетинг зарурат аст: зарурат шакли маҳсуси эхтиёҷотест, ки ба сатҳи маданият ва шахсияти инсон вобасатагӣ дорад.

Барои қонеъ кардани талабот истеҳсолкунанда барои ба даст овардани маҳсулоти зарурӣ ҷораҳои мақсаднок меандешад. Хизматрасонии маркетингӣ эхтиёҷотро пайдо намуда, мафҳуми заруратро низ пешниҳод намудааст. Масалан, истеҳсолкунандаи системаи иттилоотӣ бар он ақида аст, ки корбар истифодабарандай системаи иттилоотӣ аст, аммо ў танҳо ба иттилоот ниёз дорад, яъне дар натиҷа ҷустуҷӯи иттилоот зарурати эҷоди системаи иттилоотиро ба вучуд меорад.

Аз ин лиҳоз, тибқи ақидаи олимони дохирию хориҷӣ, зарурати инсон сарҳад надорад, вале захираҳо барои қонеъ намудани он маҳдуданд.

Талабот як заруратест, ки бо қобилияти ҳаридорӣ дастгири мешавад. Талабот нишондиҳандай боэътимод нест, яъне дар тӯли умри инсон тағийир меёбад. Одам маҳсулотеро интихоб мекунад, ки сифаташ бо нарҳи ҷорӣ қаноатбахш бошад, бо дарназардошти ҳусусиятҳои зарурӣ ва ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ бошад [46].

Соҳибкории экологӣ, маҳсусан кормандони шуъбаи маркетингӣ бояд талаботи мизочонро ба ин ё он маҳсулот омӯхта, ба роҳбарияти ширкат пешниҳод намоянд ва дар асоси ин пешниҳод қарорҳои даҳлдор қабул карда шавад.

Талаботи одамон қонеъ гардонида мешавад. Мафҳуми маҳсулот ҳамаи натиҷаҳои меҳнати инсонро дар бар мегирад, ки бо мақсади қонеъ гардонидани талабот, ҷалб намудани диққат, харид, истифода ва истеъмол ба бозор бароварда мешаванд. Истеҳсолкунандаи мол бояд харидори молашро пайдо кунад, ниёзҳои онҳоро омӯзад ва сипас ашёро барорад, ки ниёзҳои онҳоро қонеъ карда тавонад.

Мубодила мафҳуми дигари илми маркетинг аст. Маркетинг ҷои худро пайдо мекунад, вақте ки одамон барои қонеъ кардани ниёзҳо ва хоҳишҳо ба мубодила муроҷиат мекунанд. Мубодила ин ивази ашё ба ашёи дигар аст.

Барои мубодила 5 шарт бояд иҷро карда шавад:

1. Мавҷудияти ду тараф;
2. Тарафҳо ба тарафи дигар ҳеч арзише пешниҳод намекунанд;
3. Тарафҳо қобилияти иртибот ва расонидани моли худро доранд;
4. Тарафҳо ҳуқуқ доранд пешниҳодҳои тарафи дигарро қабул ва ё рад кунанд;
5. Тарафҳо бояд ҳамдигарро қатъиян дастгирӣ кунанд.

Шартнома мубодилаи тиҷоратии арзишҳоро байни ду тараф пешбинӣ намуда, якчанд шартҳоро талаб менамояд:

1. Мавҷудияти ду ва ё зиёда тарафҳои арзишӣ;
2. Тасдиқи муҳлати амали мол;
3. Тасдиқи вақти амал;
4. Тасдиқи чойи амал; [67]

Бозор маҷмуи харидорони мавҷуда ва эҳтимолии мол мебошад ва дар ҷомеаи пешрафта на танҳо ҷойе, ки фурӯш ба амал меояд, балки ҷойе, ки хариду фурӯш ва рақобат афзоиш меёбад, фаҳмида мешавад [78].

Бо равиши тараққиёти ҳозираи алоқа ва нақлиёт мубодила таҳти таблиғот, телевизион, интернет ва ғ. баргузор мегардад.

Маркетинг мағұмуда охирини давраи бозор буда, дар он мубодила бо мақсади қонеъ намудани әхтиёчот ва талаботи инсон амалй мегардад.

Чараёни мубодила корхой зеринро талаб мекунад: дарёфти харидорон, омұзиши әхтиёчоти онҳо, лоиҳақашин молҳои қулай ва пешниҳоди онҳо ба бозор, кашонидан, нархмаълумкуй, ташкили сервис, реклама ва ғ.

Дар айни замон, ба монанди дигар фаъолиятҳо дар соҳаи маркетинг ва иқтисод, нақши фаъолияти маркетингй дар иқтисодиёт баланд бардоштани самаранокии фурӯш ва амалиёти корхона мебошад. Дар замони муосир, он бо рушди бозор, тағийирёбии мұхити зист, таъмини даромад дар бозор, тавсияи бозор ва таъмини амнияті бозор алоқаманд аст.

Одамон вобаста ба шароит дар фаъолияти бозор намудҳои зерини маркетингро истифода мебаранд:

- 1) маркетинги табдилдиҳй дар сурати набудани талабот ба маҳсулот, новобаста аз сифати он истифода мешавад. Фаъолияти маркетингй бояд ба әчоди талабот равона карда шавад;
- 2) Маркетинги таблиғотй ҳангоми кам ё набудани талабот ба маҳсулот зарур аст. Фаъолияти маркетингй ба әчоди талабот ё фароҳам овардани шароит барои әчоди талабот нигаронида шудааст;
- 3) Маркетинги тараққиунанда ё афзоиш – вақте ки талаботи әхтимолй ва зарурати қонеъ кардани он эътироф карда мешавад. Аз ин рӯ, барои беҳтар кардани сифати мол тамоми құшишқоро ба харҷ додан лозим аст;
- 4) Ремаркетинг дар ҳолате зарур аст, ки агар талабот ба маҳсулоти муайян бо сабаби пур будани бозор кам шавад. Вазифа аз нав барқарор намудани тартибот аст. Ин навоварй, дастрасй ба бозорҳои нав ва ғайраро дар бар мегирад.

5) Маркетинги ҳамзамон, яъне талабот ба молҳои мавсими. Дар ин ҳолат фурӯшро ба талабот мувофиқ кардан лозим аст;

6) Маркетинги рақамий вақте мувофиқ ҳисобида мешавад, ки талабот дар муқоиса бо иқтидори истеҳсолии корхона хеле зиёд аст. Бо баланд бардоштани нарҳ, қатъ кардани таблиғи маҳсулот ва ғайра. Дар ин ҳолат, иҷозатномаи ҳуқуқи истеҳсоли маҳсулот метавонад ба дигар ширкатҳо фурӯхта шавад;

7) Контрмаркетинг - вақте талаб карда мешавад, ки талабот он қадар зиёд аст, ки ба сифр меафтад (масалан, барои нӯшокиҳои спиртӣ, сигор ва ғайра). Дар ин ҳолат истеҳсол ва фурӯши ин молҳо бояд кам карда шавад;

8) Маркетинги мақсаднок - тақсим кардани бозор ба сегментҳо, интихоби як ё якчанд аз онҳо ва таҳияи маҳсулот ва маркетинги мувофиқ барои ҳар як сегменти интихобшуда мебошад [55].

Ҳангоми омӯзиши маркетинг чунин пурсишҳо кардан мумкин, ки омӯзиши фаъолияти маркетинг дар шароити иқтисоди бозорӣ чӣ зарурат дорад?

Аз натиҷаи таҳқиқот гуфтан мумкин аст, ки барои мо омӯхтани тарзи фаъолияти маркетингӣ муҳим аст:

- ба меҳнати сермаҳсул табдил додани ҳамаи намудҳои меҳнат, ки аз рӯйи табиаташон дар ҷамъият зарур ва фоиданоканд;
- дар иқтисодиёти ватаний ҷорӣ намудани шаклҳои навтарини ҳоҷагидорӣ, пасандозҳо ва пешгирий намудани истифодаи усулҳои куҳнаи дар хориҷамонда;
- корхонаҳои ватаниро ҳақиқатан аз усулҳои бюрократӣ озод карда, мустақилияти рӯйкии онҳоро ба воқеият табдил дода, дар истеҳсолот озод ва мустақил будани корхонаҳо бояд таъмин карда шаванд;
- қобилияти иштироки самаранок дар тақсимоти байналмилалии меҳнат;

- қобилияти самаранок истифода бурдани сармоя ва күмакҳои хориҷӣ, ки имрӯз кишварҳои пешрафта ба мо пешниҳод мекунанд;
- таъмини гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ дар дохили мамлакат бо камтарин душворӣ.

Дар айни замон ду усули асосии фаъолияти маркетинг вучуд дорад:

- 1) Маркетинги ба маҳсулот ва хизматрасониҳо нигаронидашуда;
- 2) Нигаронидани маркетинг ба истеъмолкунанда, харидори хусусӣ, гурӯҳи истеъмолкунанда.

Усули дуюм ба шароиту талаботи имрӯзаи бозор мувофиқтар аст, зоро талаботи истеъмолкунандагон пешакӣ ба назар гирифта шуда, мувофиқи талабот ва қобилияти харидориашон маҳсулот ба бозор ҷорӣ карда мешавад. Дар асоси тадқиқоти бозор ва ба назар гирифтани талаботи истеъмолкунандагон ва қобилияти харидорӣ маҳсулот истеҳсол кардан муҳим аст. Дар ин сурат, истеҳсолкунанда пешакӣ медонад, ки харидор чиро, кай, бо қадом маблағ ва дар қадом шароит харида метавонад. Бо дарназардошти ин, истеҳсолкунанда хароҷот ва даромади худро барои истеҳсол ва фурӯши моли худ муайян мекунад, ки дар арзиши бозории мол, яъне нархи фурӯш инъикос карда мешавад.

Мафҳумҳои асосии маркетинг барои фаҳмидани муносибати маркетинг ва бозор ва ошкор кардани моҳияти концепсияҳои маркетинг муҳиманд. Чунин мафҳумҳои маркетинг вучуд доранд: бозор, маҳсулот, талабот, мубодила, ниёз ва дарҳост.

Маҳсулот он чизест, ки талаботро қонеъ карда метавонад ва бо мақсади ҷалби таваҷҷуҳ, харид, истифода ё истеъмол ба бозор пешниҳод карда мешавад.

Ҳама молҳои энергетикие, ки талаботи одамонро қонеъ мегардонанд, молҳои интихобӣ номида мешаванд.

Маҳсулот метавонад талаботи истеъмолкунандаро қисман ё пурра қонеъ гардонад. Дар ин ҳолат, маҳсулоти комилан қаноатбахш

“маҳсулоти воқеӣ” номида мешавад. Зоро ҳамаи онҳое, ки эҳтиёҷотро қонеъ мекунанд ва қобилияти хизматрасонӣ доранд, мол номида мешаванд. Илова ба маҳсулот ва хизматрасониҳо, одамон, ҷойҳо, корхонаҳо, чорабиниҳо, идеяҳо, машваратҳо ва ғайра мавҷуданд. Тадқиқотчиён усулҳои зерини мубодиларо муайян карданд, ки тавассути онҳо одамони гуногун метавонанд объекти хоҳиши худро гиранд:

- худтаъминкунӣ;
- дуздӣ (кашида гирифтан);
- гадоӣ (гадоӣ кардан);
- мубодила, вақте ки ба ҷойи ашёи пешниҳодшуда чизи дигар пешниҳод карда мешавад, ки дар роҳи қонеъ кардани ниёзҳо афзалияти баландтарин дорад.

Додугирифт мубодилаи тиҷоратии ашёи арзишманд байни ду тараф мебошад. Ба гуфтаи А. Рауфӣ додан ва гирифтан ду навъ мешавад:

- 1) пулии классикӣ;
- 2) бартерӣ.

Барои ин як қатор шартҳо заруранд:

- на камтар аз ду ашёи арзишманд бояд бошад;
- шароити мувофиқ барои интиқоли иттилоот;
- вақти мувофиқашудаи омӯзиш;
- ҷойи мувофиқ барои интиқоли иттилоот.

Умуман, шартҳои шуғл тавассути қонун дастгирӣ ва ҳифз карда мешаванд.

Бояд додугирифтро аз чизивазқуни оддӣ фарқ намоем.

Тадқиқотчиён дар ин соҳа се омилро барои қонеъ кардани ниёзҳои худ муайян мекунанд: “омили аввал худтаъминкунӣ буда, ҳар як шахс метавонад мустақилона чизи лозимаро ба даст орад; омили дуюм мубодилаи ғайримутамарказ мебошад, ки дар он ҳама дигаронро ҳамчун харидорони эҳтимолӣ мешиносад ва бозорро ташкил медиҳанд; омили

сейом мубодилаи мутамарказ мебошад, ки дар он муассисаи нав бо номи савдогар ва дар байни дигарҳо бо номи умумии “платформаи савдо” дар марказ пайдо мешавад. Ҳар кас маҳсулоти хоси худро ба бозор меорад ва дар он то ба он чизе, ки лозим аст, иваз мекунад. Шумораи умумии муомилот аз намуди зоҳирӣ тоҷир низ вобаста аст. Ба ибораи дигар, тоҷирон ва бозори марказӣ самаранокии иқтисодии амалиёти савдоро зиёд мекунанд” [66].

Бо баробари зиёд шудани аҳолӣ теъдоди тоҷирон ва бозорҳо низ меафзоянд, ки ин омили таъсиргузор ба рушди хизматрасонии маркетингӣ ва муомилот мебошад. Дар ҷомеаи пешрафта дар бозор фурӯшанд ва ҳаридор на танҳо вомехӯранд, балки савдо мекунанд, аз воситаҳои муосири алоқа ва нақлиёт истифода мебаранд. Тоҷирон метавонанд бо истифода аз телевизион, телефон, почта, интернет ва ғайра муомилоти мукаммалро анҷом диҳанд.

Ҳамин тариқ, аз ақидаҳои болозикр бармеояд, ки дар раванди фаъолияти соҳибкорӣ, маҳсусан соҳибкории экологӣ бояд ҳамаи намудҳо ва усулҳои хизматрасониҳои маркетингӣ истифода бурда шаванд, то ки раванди фаъолияти истеҳсолии он рушд ёфта, омилҳои таъсиррасон ба инобат гирифта шавад ва сатҳи даромаднокиаш баланд гардад. Дар ҷараёни фаъолияти иқтисодию истеҳсолӣ гузаронидани мубодила ва додугирифт бо мизочону муштариён аз манфиат холӣ набуда, сатҳи фоиданокии ширкатро афзоиш медиҳад.

БОБИ З. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ФАҶОЛИЯТИ МАРКЕТИНГӢ ДАР СОҲАИ СОҲИБКОРИИ ЭКОЛОГӢ

3.1. Муқаммалгардонии танзим ва дастгирии давлатии фаҷолияти маркетингӣ дар бахши хусусӣ

Давраи кунунии рушди таърихӣ нишон медиҳад, ки дар системаи идоракунии давлатии аксари кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ идоракунӣ, танзим ва дастгирии давлатии бахши хусусӣ аҳамияти қалон пайдо карда, дар танзими давлатии иқтисодиёт ифода ёфтааст. Объекти асосии ин намуди танзими давлатӣ фаҷолияти соҳибкорӣ ва унсурҳои таркибии он, аз ҷумла фаҷолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкорӣ мебошад.

Танзими давлатии фаҷолияти соҳибкорӣ ин фаҷолияти мақсадноки давлат тавассути соҳторҳои қонунгузор, иҷроия ва назорат мебошад, ки ба воситаи системаҳои шаклу усуљҳои гуногун баҳадафрасӣ ва ҳалли масъалаҳои муҳимми иқтисодию иҷтимоӣ ва рушди иқтисодиро барои як давраи муайян таъмин ва муносибатҳои иқтисодии ҷамъиятиро ба танзим медарорад [50].

Аз сабаби он ки давлат фаҷолият ва рафтори одамон ва соҳтори ҷамъиятиро дар ҳудуди муайян муқаррар мекунад, он дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа нақши муҳим дорад. Таъйиноти асосии он дар ҳифзи соҳтору тартиботи мавҷуда зоҳир мегардад, ки тавассути идораи сиёсӣ, эътибори ҳокимијат, маҷбурсозӣ ва дигар усуљҳо амалий мекунад.

Давлат дар натиҷаи тақсимоти ҷамъиятии меҳнат, пайдошавии моликияти хусусӣ ва муносибатҳои бамиённомадаи ҷамъиятий ба вучуд омада, бо роҳу усуљҳои гуногун фаҷолияти маркетингӣ, ҳамзамон, фаҷолияти соҳибкориро танзим ва дастгирӣ мекунад. Дар давоми давраҳои инкишофи иқтисоди бозорӣ мағҳуми танзим ва дастгирии

давлатии бахши хусусӣ ривоҷ ёфта, тавассути соҳторҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва назоратӣ амалий карда мешавад.

Давлат воситаи асосии ҳокимияти сиёсӣ буда, ҳадафи асосии он танзим ва дастгирии фаъолияти тиҷоратӣ ва механизмҳои асосии бозорӣ мебошад. Барои ноил шудан ба ин мақсад давлат дорои чунин хусусиятҳо, ба монанди мавҷудияти соҳтору муассисаҳои маъмурӣ, ки вазифаҳои ҳокимиятро иҷро мекунанд, системаи санадҳои ҳуқуқӣ ва меъёрҳои ҳуқуқӣ, мавҷудияти ҳудудҳои алоҳида хос аст.

Давлат ба рушди иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногун вобаста буда, ташаккули ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт, аз ҷумла идоракуни фаъолияти маркетингӣ дар бахши хусусӣ ва дастгирии давлатро танзим менамояд. Гузариш аз кишвари агросаноатӣ ба кишвари индустрӣ-аграрӣ пурзӯр намудани раванди ташкил ва рушди корхонаҳои саноатӣ, маҳсусан сектори хусусиро талаб мекунад, ки дар ин заминаи раванди танзим идома ва такмил дода шудааст.

Асоси танзим ва дастгирии давлатӣ дар ҳамаи мамлакатҳо ҳокимияти давлатӣ ба шумор меравад. Ҳокимияти абарқудрат ва қобилиятнок ин шарти аввалини танзим ва дастгирии бомуваффақияти давлатӣ ҳисобида мешавад. Ҳангоми танзим ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ давлат, асосан ба ҳуқуқҳояш тақя карда, қувваи ҳуқуқии худро дар ин ё он шакл истифода бурда, ин равандро бо усулҳои гуногун роҳандозӣ менамояд.

Бояд қайд кард, ки дар шароити кунунӣ ду истилоҳ вуҷуд дорад: идоракуни давлатӣ ва танзими давлатии бахши хусусӣ бо як маъно истифода мешаванд, зоро онҳо як объекти идоракуниро доранд.

Дар баробари ҳалли масъалаҳои тараққиёти иқтисодиёти миллӣ (тараққиёти иқтисодиёт, шуғл, дараҷаи нарҳҳо, тақсимоти даромад, озодии иқтисодии субъектҳои соҳибкорӣ, самаранокии иқтисодиёт ва ғайра) танзими давлатӣ ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, бахусус соҳибкории экологӣ бояд бо дигар давлатҳо мувофиқа карда шавад.

Унсурҳои системаи идоракунии давлатӣ (сиёsat, фарҳанг, риояи қонунҳо, ҳукуқ ва озодиҳои шаҳрвандон ва ғайра) низ бояд бо ҳам алоқаманд бошанд. Мушкилот ва хусусияти танзим ва дастгирии давлатии бахши хусусӣ, бахусус соҳибкории экологӣ истифодаи усулҳо, принсипҳо ва қоидаҳои умумӣ ва мушаҳҳасро тақозо мекунад, ки ба татбиқи чораҳои танзимқунанд мусоидат мекунанд. Аз ин бармеояд, ки такмили санадҳои меъёрӣ ва дастгирии давлатии хизматрасониҳои маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ аҳамияти муҳим дорад ва метавонад дар танзим ва рушди он нақши муҳим бозад. Ба ақидаи олимони ватаний, иқтисодиёти ҳар як кишвар системаи мураккаби иқтисодӣ мебошад, ки дорои хусусиятҳо ва хусусиятҳои фарққунандай зиёд мебошад.

Хусусияти зухури ҳама намуди ҷараёнҳои иқтисодӣ шаклҳои гуногуни низомҳои иқтисодиро ташаккул медиҳанд. Имрӯз дар таҷрибаи ҷаҳонӣ якчанд шакли низоми иқтисодӣ вучуд дорад, ки аз ҳамдигар фарқияти ҷиддӣ дошта, шаклҳои гуногуни зухурот доранд. Яке аз шаклҳои асосии он иқтисоди бозорӣ мебошад, ки дар навбати худ, ба иқтисоди бозории рақобати озод ва иқтисоди бозории муосир ҷудо мешавад.


Низоми дигари иқтисодие, ки солҳои зиёд дар давлатҳои собиқ шуравӣ ҳукмфармо буд, низоми маъмурий-фармонфармой мебошад [210].

Аз ин лиҳоз, мо ҷунин мешуморем, ки дар шароити ташаккули иқтисодиёти бозорӣ мукаммалгардонии раванди танзим ва дастгирии давлатии бахши хусусӣ, ҳосатан механизмҳои бозор ва фаъолияти соҳибкории экологӣ аз манфиат ҳолӣ нестанд.

Таҳдилҳо нишон медиҳанд, ки дар иқтисодиёти Швейцария, Австрия, Олмон ва Ҷопон даҳолати назарраси давлатӣ дида мешавад. Дар иқтисодиёти ин кишварҳо давлат ба ҳочагидории самаранок ва ба эътидол овардани рушди иқтисодӣ талош мекунад, танзими муносибатҳои иҷтимоӣ, инчуни, рушди фаъолияти маркетингӣ

шароитҳои лозимиро таъмин менамояд, ки таҷрибаи онҳоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан манфиатовар маҳсуб меёбад.

Тибқи таҷрибаҳои омӯхта маълум гардид, ки давлат бояд дастгирии мустақим ва ғайримустақими соҳаи саноатро, чӣ аз ҷиҳати истеҳсолот ва ҷиҳаҳи танзими бозор аз ҳисоби воситаҳои буҷети ҷумҳурияйӣ ва буҷетҳои маҷаллӣ амалӣ созад. Мусаллам аст, ки ба дастгирии мустақим инҳо дохил мешаванд: барномаҳои мақсаднок, сармоягузориҳо, субвенсияҳо ва субсидияҳо, ҷуброни хароҷотҳо, дотатсияҳо, ки дар расми 3.1.1 оварда шудаанд:



Расми 3.1.1. - Шаклҳои танзим ва дастгирии давлатии соҳаи иҷтимоию иқтисодӣ

Сарчашма: Қодиров Ш.Ш. Назарияи иқтисодӣ: иқтисоди миллӣ ва иқтисоди ҷаҳонӣ: китоби дарсӣ. –Душанбе: Амри илм, 2001. – 288 с.

Чӣ тавре ки аз маълумоти расми 3.1.1 маълум аст, қарзҳои имтиёznok, андозҳо, нархҳо ва тарофаҳои кафолатнок, пардохтҳои қисми суғуртавӣ дастгирии ғайримустақими давлатии инфрасоҳтори иҷтимоии ҳудудҳои деҳотро ташкил медиҳанд ва ба дастгирии мустақим бошад, барномаҳои мақсаднок, сармоягузориҳо, субвенсияҳо, субсидияҳо, ҷуброни хароҷот ва дотатсияҳо дохил мешаванд.

Бояд эътироф кард, ки маблағҳои буҷетии барои дастгирӣ ва рушди соҳа равонашуда дар буҷети ҷумҳурияйӣ ҳамчун боби алоҳида ва сатрҳои алоҳида дар дигар маблағҳои буҷетӣ ба назар гирифта мешаванд.

Илова бар ин, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади танзими давлатӣ дар соҳаи фаъолияти маркетинг санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд, ки раванди идоракуни хизматрасонии маркетингӣ ва фаъолияти бозорро танзим мекунанд (ниг. ба ҷадвали 3.1.1).

Ҷадвали 3.1.1. - Қонунҳо дар самти идоракуни хизматрасонии маркетингӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қонунҳои амалкунанда	Мақсади қонун
Қонуни ҶТ “Дар бораи савдо ва хизматрасонии майшӣ”, с.2013, №3 мод. 186, с.2004 №3 мод.150; с.2015 №7-9 мод.704	Қонуни мазкур “Муносибати аҳолӣ ба ташкил, танзим ва назорат дар соҳаи савдо ва хизматрасонии майшӣ, инчуни фароҳам овардани шароити зарурӣ барои пешниҳоди савдо ва хизматрасонии майшӣ бо мақсади муайян кардани тағиироти талаботи истеъмолкунандагон ба молҳо, меҳнат ва хизматрасониҳои шаҳсӣ, хизматрасонӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистонро танзим мекунад”.
Қонуни ҶТ “Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ” с.2007, №3, мод.167; с.2012 №7 мод.708.	Қонуни мазкур муносибатҳоеро, ки вобаста ба ҳифзи ҳуқуқӣ ва истифодабарии тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ ба вучуд меоянд, танзим менамояд.
Қонуни ҶТ “Дар бораи бехатарии маҳсулоти ҳӯрокворӣ”, 2002, №4. мод.317; с.2006 №3 мод.166; с.2007 №7 мод.667; с.2011 №3 мод.170; с.2013	Қонуни мазкур “Муносибатҳои чомеаро дар соҳаи бехатарии озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳифзи ҳаёт ва саломатии одамон, манфиатҳои истеъмолкунандагон, олами набутоту ҳайвонот ва муҳити зистро танзим менамояд”.
Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон” 2004, №12 қ.1 мод. 699; с.2008 №10 мод. 805; с.2013 №12 мод. 896; с.2015 №3 мод. 215; с.2018 №1498; с.2021 №1769.	Қонуни мазкур “Муносибати байни истеъмолкунандагон ва истеҳсолкунандагон, ичроқунандагон, фурӯшандагонро ҳангоми фурӯши мол (ичрои кор, хизматрасонӣ), ҳуқуқи истифодаи доруҳои аз ҷиҳати сифат ва бехатарӣ барои ҳаёт ва саломатии инсон мувофиқро ба танзим медарорад”. Истеъмолкунандагон дар бораи мол ва истеҳсолкунандагони он маълумот гирифта, давлат ва ҷамъиятро ҳимоя мекунанд, манфиатҳои онҳо ва тартиби татбиқи ин ҳуқуқҳоро муайян мекунанд.”

Идомаи ҷадвали 3.1.1

<p>Қонуни ҶТ “Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ”, 2006 №3, мод.158; с.2012 №4 мод.265.</p>	<p>Ин қонун “Асоси ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии хариди давлатии молҳо, корҳо ва хизматрасониҳо, расмиёти инфириодии вобаста ба хариди давлатии молҳо, корҳо ва хизматрасониҳоро, ки пурра ё қисман аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ амалӣ карда мешаванд, бо ислоҳот барои эҳтиёҷоти ҶШС Тоҷикистонро муайян менамояд”.</p>
<p>Қонуни ҶТ “Дар бораи рақобат ва маҳдудкуни фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол”, 2006, №7, мод.346; с.2008 №10 м.811; с.2012 №12 қ.1 м.1007; с.2015 №3 м.217.</p>	<p>Қонуни мазкур “Асосҳои ташкиливу ҳуқуқии маҳдудкуни ӣ ва қатъ кардани фаъолияти инҳисорӣ ва рақобати бевиҷдононаро муайян намуда, барои барпо намудан ва самарабахш амал кардани бозорҳои мол шароит муҳайё менамояд”.</p>
<p>Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳимояи рақобат”, 2017. №5. м. 274</p>	<p>Ин қонун “Асосҳои ташкилий ва ҳуқуқии ҳимояи рақобатро муайян намуда, муносибатҳоро оид ба ташкил ва фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои рушди рақобат, фаъолияти самарабахши бозорҳои мол, таъмини фазои ягонаи иқтисодӣ ва фаъолияти озоди иқтисодиро танзим менамояд”.</p>
<p>Қонуни ҶТ “Дар бораи реклама”, 2003. №8, мод.457; с.2007 №6 м.432; с.2008 №10 м.824; с.2011 №12 м.843; с.2012 №4 м.262; с.2014 №11 м.672; с.2015 №3 м.224; с.2017 №1456 с.2018 №1457</p>	<p>Қонуни мазкур “муносибатҳоро дар соҳаи реклама (ба истиснои рекламаи сиёсӣ) танзим намуда, онро аз рақобати беинсофона муҳофизат мекунад, таблиғи номатлубро барои гумроҳ кардани истифодабарандагон ё расонидани зарар ба саломатӣ, моликияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва тарзи ҳаёти онҳо манъ мекунад”.</p>
<p>Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти баҳодиҳӣ (нархгузорӣ)”, 2006с. №7, мод.344; с.2008 №10 м.809</p>	<p>Қонуни мазкур “асосҳои ҳуқуқии муносибатҳоро ҳангоми амалисозии фаъолияти нархгузорӣ (нархгузорӣ) бо мақсади муайян кардани арзиши бозорӣ ё арзиши дигар объектҳои арзёбӣ (нархгузорӣ) ба вучуд меоянд, танзим менамояд”.</p>


Сарчашма: Муаллиф дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии мавҷуда тартиб додааст.

Мавриди зикр аст, ки айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо унсурҳои алоҳидаи низоми комили танзими давлатӣ истифода бурда мешавад. Ошкорост, ки дар ҳаҷми кофӣ набошад ҳам, танзим ва дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ҷорӣ мегардад ва ҷорӣ гардида истодааст ва инчунин, бочҳои гумруқӣ низ тасҳех гардида истодаанд.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ иқдоми азим дар ин самт бояд такмил ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба танзим ва дастгирии давлатӣ, оид ба харид ва таҳвили маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза

гардад, ки муносибатҳои давлат ва субъектҳои хоҷагидори истеҳсолкунандай маҳсулоти экологиро дар раванди ташаккул ва таъмини амнияти озуқаворӣ мустаҳкам мегардонад.

Ғайр аз ин, бояд қайд кард, ки иқтисоди бозорӣ аз камбудиҳо холӣ набуда, ба онҳо метавон дохил кард:



Расми 3.1.2. - Камбудиҳои мавҷуда дар раванди ташаккули иқтисоди бозорӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Ҳалли масъалаҳои зикршуда дар шароити иқтисодиёти бозорӣ даҳолати фаъоли давлатиро талаб мекунад. Давлат барои таъмини фаъолияти иқтисоди бозорӣ чораҳо андешид, барои субъекти соҳибкорӣ шароити мусоид фароҳам меорад; қоидаҳои рафткор ва муносибатҳои иқтисодиро муайян мекунад, манфиатҳои онҳоро ҳимоя мекунад; имкониятҳои самараноки системаи бозорро амалӣ мекунад ва оқибатҳои

манфии онро бартараф мекунад. Умуман, дар шароити иқтисоди бозорӣ давлат ҳифзи манфиатҳои миллӣ, устуворӣ ва таҳкими сохтори иқтисодиро дар дохили давлат ва берун аз он таъмин менамояд.


Аз ин хулосаҳо мақсади танзим ва дастгирии давлатии бахши хусусӣ ва нақши давлат дар иқтисодиёти бозорӣ муайян мегардад.

Барои иқтисодиёти давраи гузариш нақши давлат хело баланд аст, чунки дар ин давра масъалаҳое ба миён меоянд, ки хоси бозор набуда, ҳалли онҳо танҳо ба воситаи даҳолати давлатӣ имконпазир аст. Ин, пеш аз ҳама, ба масъалаҳои ғайридавлатикунонӣ ва хусусигардонии моликияти давлатӣ, ташаккули инфрасохтори бозорӣ, таъмини озодии иқтисодии субъектҳои ҳочагидор даҳл дорад. Инчунин, аз давлат талаб карда мешавад, ки нисбати ҷараёнҳои номатлуби хоси давраи гузариш, ба монанди рақобати носолим, ҷинояткории ҷамъиятӣ ва иқтисодӣ ҷораҳои қатъӣ андешад. Умуман, гузаронидани ислоҳоти бозорӣ ва ҷавобгарӣ нисбати амалисозии он низ ба зиммаи давлат аст, ки воқеан, зарурати танзими давлатии иқтисодиётро асоснок менамояд.

Низоми танзими давлатӣ ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ хусусиятҳои зерин дорад:

- ташкилоте, ки дар муносибатҳои байни унсурҳои система ба вучӯд меояд;
- тартиби системанок ва бисёрзинагӣ (ҳочагии ҳалқ, ҳочагии министақавӣ, саноатӣ, корхонаҳо ва ғайра);
- ягонагӣ бо муҳити беруна, ки алоқамандии муносибати байни онҳоро муайян мекунад.

Умуман, низоми танзим ва дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ аз унсурҳои гуногун таркиб ёфтааст, ки дар расми 3.1.3 нишон дода шудаанд:



Расми 3.1.3. - Унсурҳои танзим ва дастгирии давлатӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Дар баробари ин, давлат на танҳо ҳамчун танзимкунанда, балки чун субъекти бевосита, соҳиби хусусии муносибатҳои иқтисодӣ баромад мекунад. Он на танҳо муқаррар менамояд, балки тавассути амалҳои бевоситай худ дастурҳоро дар санадҳои қабулкардаи худ ичро мекунад.

Тибқи ақидаи муқарраршуда, танзим ва дастгирии давлатии бахши хусусӣ ҳамчун яке аз вазифаҳои давлат фаҳмида мешавад. Мазмуну моҳияти асосии он муқаррарсозӣ ва таъмини қоидаҳои умумии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва мутобиқати онҳо ба шароити тағиیرёбанда мебошад.

Зери шакли танзим ва дастгирии давлатӣ ҳамчун усули мувофиқи ташкили танзими иқтисодиёт маҷмуи воситаҳо ва олатҳои шарти танзимии берун аз иқтисодиёт, яъне меъёрҳо, қонунҳои маъмурӣ, қоидаҳо, шароитҳо ва ғайра фаҳмида мешавад, ки дар расми 3.1.4 тасвир ёфтааст.



Расми 3.1.4. Шаклҳои танзими давлатии иқтисодиёт

Аз ин маблағҳое, ки ба давлат ҷудо карда мешаванд, на танҳо масъалаҳои пур кардани буҷети давлатӣ, бо пул таъмин намудани барномаҳои гуногуни давлатӣ, нигоҳ доштани дастгоҳи давлатӣ, артиш ва дигар муассисаҳои давлатӣ ҳал карда мешаванд, балки масъалаҳои бо пул таъмин намудани аҳолӣ, инчунин, саноат ва ҳоҷагии қишлоқ, ки барои ҷамъият ва давлат низ аҳамияти қалон дорад, ҳал карда мешаванд.

Ҳамчунин, тақсим ва нигоҳ доштани самтҳои афзалиятноки иқтисодиёт, фарқ кардани сармоя аз дигар соҳаи афзалиятноки иқтисодиёт ва ғайра ҳал карда мешаванд.

Чӣ тавре ки аз расми 3.1.4 маълум гардида, шаклҳои танзими давлатиро метавон ба се гурӯҳи зерин ҷудо намуд:

1. Шакли қонунгузорӣ-хуқуқӣ. Ин маҷмуи қонунҳо, механизмҳои таҳия, қабул ва татбиқи онҳо мебошад, ки ба воситаи онҳо принципҳои умумии ҳаракати ин ё он системаи иқтисодӣ, татбиқи муносибатҳои истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва ғайра ҳам дар дохили иқтисодиёти миллӣ ва ҳам берун аз он муқаррар карда мешаванд.

2. Шакли молиявӣ-қарзӣ шаклҳои буҷетӣ-андозӣ ва қарзӣ-пулиро низ фаро мегирад. Ин шакл аз ҷониби Ҳукумат барои танзими (ҳавасмандгардонӣ-ҷилавгирий) фаъолияти макроиқтисодӣ, муқаррар

намудани мувозинати мувофиқ миёни талабот ва пешниҳоди умумӣ истифода бурда мешавад [12].

Тавассути сиёсати мувофиқ давлат бо истифода аз воситаҳои гуногуни молиявӣ ва қарзӣ таъсир мерасонад:

Василаҳои гуногуни молиявию қарзӣ дар танзим ва дастгирии давлатӣ

- ▶ Сиёсати андозӣ – муқаррар намудани меъёрҳои андозӣ, минтақаҳо ва обьектҳои андозбандишаванда, имтиёзҳо ва афзалиятҳои андоз ва ф.;
- ▶ Сиёсати пулӣ – интишори массаи пул аз тарафи ташкилотҳои молиявӣ;
- ▶ Сиёсати қарздиҳӣ – муқаррар кардани меъёри ҳисобии фоизҳо аз рӯйи қарзҳои бонкӣ;
- ▶ Сиёсати асьорӣ – интихоби низоми мубодилаи асьори пули миллӣ;
- ▶ Сиёсати истеълокӣ – муқаррар намудани меъёрҳои истеълок;
- ▶ Сиёсати гумрукӣ – муқаррар намудани содирот-воридоти бочҳои гумрукӣ ва квотаҳо.

Расми 3.1.5. - Василаҳои гуногуни молиявию қарзӣ дар танзим ва дастгирии давлатӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Муҳаққиқ Ю.Н. Казаков чунин ақида дорад, ки “Танзими давлатӣ бояд унсури органикӣ раванди такрористехсолкуни минтақавӣ гардад. Мақсади асосии танзими давлатӣ дар самти иҷтимоӣ – фароҳам овардани шароити мусоиди иҷтимоӣ барои ҳаёти мардум ва соҳибкорон тавассути истифодаи тадбирҳои гуногуни марбут ба сиёсати молиявӣ ва пулию қарзӣ ба ҳисоб меравад”.

Ҷӣ тавре ки дар расми 3.1.6 нишон дода шудааст, дастгирии молиявӣ аз буҷаи давлат одатан дар шакли дотатсияҳо, субвенсияҳо, субсидияҳо амалӣ карда мешаванд, ки дар расми 3.1.6 таҷассум ёфтааст:



Расми 3.1.6. - Шаклҳои дастгирии молиявӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Дотатсияҳо маблағҳои пулие мебошанд, ки аз ҷониби давлат бебозгашт дода мешаванд. Дотатсияҳо аз буҷет ба корхонаҳои давлатӣ, ташкилотҳо, муассисаҳо барои тавозуни натиҷаҳои фаъолияти иқтисодӣ дода мешаванд. Ба ибораи дигар, агар маҳсулот субсидия шавад, ин маъни онро дорад, ки як қисми нархи воқеиро истеъмолқунанда ва қисми дигарашро давлат мепардозад. Ҳамин тариқ, нархи истеъмолӣ коҳиш меёбад.

Субвенсия – маблағи муайяни давлатӣ, ки ба субъектҳои маъмурӣ-худудӣ барои маблағузории харочоти мушаххас аз ҳисоби буҷет ҷудо карда мешавад.

Субсидия як шакли маҳсуси алоқа – молиявӣ ва иқтисодӣ мебошад, миёни звеноҳои алоҳидай низоми буҷет ва асосан барои ҳиссагузорӣ дар бахшҳои алоҳидай мақсади рушд равона мегардад.

Танзими давлатӣ маҷмуи хусусиятҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ ва ғайра мебошад, ки ба истифодаи самараноки захираҳо ва фароҳам овардани шароити ба самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ такондиҳанда мусоидат мекунанд. Мантиқан метавон гуфт, ки як қатор тадбирҳои мушаххаси ин хусусият вуҷуд доранд. Ҳадафи он фароҳам овардани шароити мувофиқи ҳуқуқӣ барои фаъолияти тиҷоратӣ, бахусус муҳити зист ва даҳолати фаврӣ ба хатарҳои экологӣ мебошад. Маҳз

танзими давлатӣ дар соҳаи маркетинг ва фаъолияти соҳибкории экологӣ дар кишвар барои истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва баланд бардоштани сифати зиндагии сокинони кишвар масъул аст.

Бо дарназардоши ин, соҳибкории экологӣ тавассути хизматрасониҳои маркетингӣ метавонад дар ташкили ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар намудани нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишвар саҳми бебаҳо гузорад.

3.2. Самтҳои асосии такмили фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ


Яке аз тамоюлҳои афзалиятноке, ки барои пешрафт ва рушди бозори хизматрасонии маркетингӣ имрӯз ниҳоят муҳим аст, эътиимида муштариён ба созмонҳои тиҷоратӣ мебошад.

Ба гуфтаи аксари олимони ин соҳа, ин нишондиҳандаи бениҳоят муҳим ва зарурӣ мебошад. Зоро дар шароити муосири иқтисодӣ мизоҷон омили асосии ҳавасмандгардонии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ мебошанд ва даромаднокии корхона аз онҳо вобаста аст.

Ҷӣ қадаре ки фаъолияти маркетингӣ дар ширкат фаъолтар ва муташаккилтар бошад, муштариён ба маҳсулоти пешниҳодшуда таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунанд.

Дар робита ба ин, барои ҷалби бештари муштариён, бояд корҳои амиқ дар самтҳои асосии фаъолияти маркетингӣ анҷом дода шаванд. Аз ин рӯ, мо баъзе самтҳои асосии хизматрасониҳои маркетингии соҳаи соҳибкории экологиро дар расми 3.2.1 овардем:

Самтҳои асосии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ



Расми 3.2.1. - Самтҳои асосии идоракуни хизматрасониҳои маркетингӣ дар бахши соҳибкории экологӣ

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Боварӣ ба фаъолияти субъекти хочагидор тавассути рушди инфрасохтор ва заминай фаъолияти устувор дар самтҳои идоракуни хизматрасонии маркетингӣ, инчунин, тавассути хизматрасонии самараноки маркетингӣ ба даст оварда мешавад. Дар ин ҷо якчанд нишондиҳандаҳои мусоидаткунанда ҷиҳати баланд бардоштани эътиимоднокӣ нисбати корхонаҳоро меорем:

- сатҳи ошкорбаёнӣ ва дастрасии маълумот ба муштариён дар бораи фаъолияти корхона;
- дараҷаи танзими давлатӣ ва шарикӣ давлат бо бахши хусусӣ (ШДБХ);
- қобилияти ҳалли мушкилоте, ки дар ҷараёни ҳамкории ширкат ва муштарӣ ба миён меоянд;
- маълумоти боэътиимод дар бораи натиҷаҳои молиявии фаъолияти корхона ва раванди истеҳсолот;
- дараҷаи шаффофияти фаъолияти истеҳсолӣ ва молиявии корхона.

Мусаллам аст, ки ҳадафҳои асосии фаъолияти маркетингии корхона бо содиқона адо намудани функцияҳои хизматрасонии маркетингӣ амалӣ мегарданд. Фаъолияти маркетингӣ ба ташкили раванди аз ҳама

назоратшавандай хизматрасонй нигаронида шудааст. Аз ин рӯ, муҳаққиқон чунин баён менамоянд, ки “Вазифаи асосии маркетинг ташкили фаъолияти ҳамаҷонибаи хизматрасонй, инчунин, пешбурди хизматрасониҳои инноватсионй ба бозор мебошад. Ин хусусияти асосӣ маҷмуи хусусиятҳои зерини муҳимро дар доираи вазифаи асосии худ дар бар мегирад:

- омӯзиши раванди фаъолияти маркетингӣ бо истифода аз усулҳои таҳқиқот ва таҳлили натиҷаҳои таҳқиқот;
- муайян намудани талаботи мавҷуда ва эҳтимолии истеъмолкунандагон ба хизматрасонй, инчунин интихоби дурнамои рушд ва мувофиқан таҳияи дурнамои хизматрасонии маркетингӣ;
- инкишоф додани сиёсати молиявӣ. Ташкили таҳқиқоти илмии марбут ба эҷод ва истеҳсоли хизматрасониҳои инноватсионй, ҳамоҳангозии тарроҳӣ ва истеҳсоли хизматрасониҳо, оптимизатсияи доираи хизматрасониҳо, банақшагирии истеҳсолот ва ҷустуҷӯи манбаъҳои маблағузорӣ;
- омода намудани сиёсати нархгузорӣ;
- банақшагирии хизматрасонии маркетингӣ, оптимизатсияи системаи паҳнкунии он;
- эҷоди талабот ба маҳсулоти корхона ва ҳавасмандгардонии фурӯш бо истифода аз воситаҳои муассири таблиғот, ташаккули нуфузи корхона ва афкори ҷомеа дар бораи фаъолияти он;
- назорати хизматрасониҳои маркетингӣ ва бозорҳои мавҷуда тавассути аудити ҷузъҳои функционалий ва таҳлили самаранокии хизматрасониҳои маркетингии ширкат” [75].

Ин вазифаҳо моҳияти фаъолияти идоракуниро инъикос мекунанд ва барои амалий намудани фаъолият, инчунин таъсис, пешбурд ва дастгирии мубодилаи судманд бо мизочони мақсаднок барои ноил шудан ба ҳадафҳои муайяни корхона пешбинӣ шудаанд. Маълум аст, ки фаъолияти

маркетингий маңмӯи амалҳоест, ки ба омӯзиши масъалаҳои зерин нигаронида шудааст: таҳлили муҳити беруна (нисбат ба корхона), таҳлили истеъмолкунандагон, таҳқиқи маҳсулоти мавҷуда ва банақшагирии маҳсулоти оянда, паҳн ва фурӯши маҳсулот, таъмини рушд, нархгузории миллӣ ва дастгирии техникий, риояи стандартҳои иҷтимоӣ ва идоракунӣ.

Бо дарназардошти ин, функцияҳои асосии фаъолияти маркетингии зерин низ муайян карда шудаанд:

1. Функцияи таҳлилий;
2. Функцияи истеҳсолӣ;
3. Функцияҳои тақсимот ва фурӯш;
4. Функцияҳои назорат ва идоракунӣ.

Раванди маркетинг аз омӯзиши харидор ва муайян кардани ниёзҳои ў оғоз шуда, бо харидории маҳсулот ва қонеъ кардани ниёзҳои муайянкардаи ў анҷом мебад.

Нақши маркетинг таъсир расонидан ба сатҳ ва хусусияти талабот мебошад, то ин ки ба корхона дар ноил шудан ба ҳадафҳои худ қўмак расонад. Яъне, бояд қайд намуд, ки фаъолияти маркетингий ин идоракунии талабот дар бозорҳои мавҷуда ба шумор меравад.

Вазифаҳои фаъолияти маркетингий аз инҳо иборатанд (ниг. расми 3.2.2.):

Вазифаҳои фаъолияти маркетингӣ дар раванди кории корхона

- Бурдани тадқиқот, таҳлил ва баҳои эҳтиёҷоти ҳақиқӣ ва потенсиалии ис-теъмолкунандагони маҳсулоти корхона дар кишвар
- Идоракунии мунтазам ва таъминоти бозор бо коркарди молу маҳсулоти нави корхона
- Таҳлил ва баҳогузории вазъияти бозоре, ки маҳсулоти корхона ба фурӯш бароварда мешавад. Инчунин, тадқиқоти фаъолияти рақибон
- Ташкил ва идоракунии сиёсати иқтисодию истеҳсолии корхона
- Идоракунӣ ва коркарди сиёсати нарҳ дар корхона
- Идоракунӣ ва иштирок дар ташкили дурнамои рафттори бозории корхона
- Идоракунӣ ва таъмини робитаи зичи корхона бо бозор
- Идора ва таъмини рақобатпазирии корхона дар бозорҳои дохила ва беруна
- Баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маркетингӣ дар корхона

Расми 3.2.2. - Вазифаҳои фаъолияти маркетингӣ дар раванди кории корхона

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Муҳаққиқ Ғ. Ғаюров чунин ақида дорад, ки “Рушди фаъолияти маркетингӣ ва баланд бардоштани сифати он на танҳо ба ширкат, балки ба сатҳи саводнокии муштариён низ вобаста аст. Донишмандони ватанӣ бар ин назаранд, ки дар шароити имрӯзаи иқтисодӣ бо таваҷҷӯҳ ба тамоюлҳои ҷаҳонӣ ва таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёт аҳолӣ бояд маълумоти молиявӣ, экологӣ ва тиҷоратӣ дошта бошанд. Зоро сатҳи пасти огоҳии бозор рушди бозорҳо ва корхонаҳои истеҳсолии мавҷударо бозмедорад, эътимоди мардумро ба фаъолияти соҳибкорӣ ва сиёсати иқтисодии давлат коҳиш медиҳад. Огоҳии баланди молиявӣ, экологӣ ва маркетингии аҳолӣ боиси ворид шудани маблағҳои аҳолӣ ба иқтисодиёт, инкишофи шаклҳои гуногуни идоракунии маркетинг ва фурӯш гардид, ки

ба бозори идоракуни хизматрасонии маркетингӣ асос мегузорад. Омодагии молиявӣ, экологӣ ва маркетингии аҳолӣ барои ҳамаи қиширҳои ҷомеа зарур буда, ташаккули он яке аз шартҳои асосии татбиқи принципҳои иқтисоди бозорӣ мебошад.

Мавриди зикр аст, ки имрӯз саводнокии молиявӣ, маркетингӣ ва экологии аҳолии қишивар хеле паст аст. Аз ин рӯ, талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза низ дар сатҳи поён аст. Бо мақсади баланд бардоштани саводнокии молиявӣ, экологӣ ва маркетингии аҳолӣ зарур аст, ки дар бораи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза тавассути хизматрасонии маркетингӣ ва пешниҳоди воситаҳои зарурӣ огоҳ бошанд [36].

Таҳдилҳо нишон медиҳанд, ки тамоюлҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва демографӣ дар қишивар ба таври гуногун рушд меқунанд. Дар робита ба ин, ҷойгиркуни ширкатҳои ҳусусӣ ва инфрасохтори онҳо низ бояд ба нақша гирифта шавад, зоро аксари субъектҳои ҳочагидорӣ фаъол ва аз ҷиҳати молиявӣ устувор буда, дар шаҳрҳои калон, аз қабили Душанбе, Боҳтар, Кӯлоб, Ҳуҷанд филиалҳо доранд ва ин омил метавонад ба рушди фаъолияти маркетингии корхонаҳо мусоидат намояд. Яъне, соҳибони корхонаҳо ва дигар корхонаҳои истеҳсолӣ бояд дар тамоми манотики қишивар яксон корхонаҳои худро боз кунанд. Дар ин ҷо нақш ва дастгирии давлат низ муҳим ҳоҳад буд, то талабот ба таъсиси марказҳои хизматрасонӣ суст нашавад. Мувофиқи талаботе, ки имрӯз мавҷуд аст, аксарияти корхонаҳои истеҳсолӣ марказҳои хизмати майшию истеҳсолии худро дар маҳалҳои нисбатан камаҳолӣ ташкил карда наметавонанд. Вобаста ба ин, субъектҳои соҳибкорӣ бояд ҳамкориро бо мақомоти ваколатдори давлатӣ дар ин самт густариш диҳанд.

Соҳаи дигари аҳамияти бесобиқадошта дар беҳбуд ва баланд бардоштани сифати фаъолияти маркетингӣ ин инфрасохтори тиҷорат мебошад. Зоро фаъолияти мутақобилаи субъекти ҳочагидорӣ ба

зерсохтори он вобаста аст. Дар асоси адабиёти иқтисодӣ инфрасохтори соҳибкориро ҳамчун маҷмуи унсурҳое арзёбӣ кардан мумкин аст, ки са-маранокии фаъолияти иштирокчиёни бозор ва хадамоти экологиро таъмин мекунанд. Ғ. Ғаюров дар таҳқиқоти худ чунин овардааст: “Ду намуди муҳити тиҷорат мавҷуданд: муҳити доҳилӣ ва муҳити беруна. Муҳити доҳилии тиҷорат ҷанбаҳои доҳилии фаъолияти ширкат, ба монанди устуворӣ, маоши баланд, вазъияти молиявӣ ва дигар нишондиҳандаҳои муҳимро дар бар мегирад. Муҳити беруна муносибатҳои байни субъектҳо, яъне ҳамкории ширкатро бо дигар субъектҳои хочагидорӣ, бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ дар бар мегирад” [214].

Дар робита ба ин, метавон қайд кард, ки фароҳам овардани фазои мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ ҳам дар доҳили корхона ва ҳам берун аз он метавонад фаъолияти корхонаро боз ҳам беҳтар созад. Таъминоти иттилоотӣ, методӣ, илмӣ, кадрӣ, алоқа ва ғайра бояд ба таври зарурӣ дар самти муҳити ғайритиҷоратӣ таъмин карда шавад. Сатҳи рушди муҳити доҳилӣ ва берунии ширкат самаранокии фаъолияти онро таъмин месозад.

Рушди муҳити доҳилӣ ва берунии фаъолияти соҳибкорӣ бо дигар омилҳо зич алоқаманд аст. Аз ин рӯ, рушди технологияҳои иттилоотӣ омили дигарест, ки имрӯз барои фаъолияти соҳибкорӣ ногузир ва зарур аст. Раванди рушди технологияҳои муосир дар соҳаи соҳибкорӣ нишон медиҳад, ки яке аз ҷанбаҳои муҳимми ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ дастрасии муштариён ба технологияҳои нав мебошад. Имрӯз, барои таъмини рақобатпазирӣ ва нигоҳ доштани фаъолияти устувор, корхонаҳо бояд ба технологияҳои навтарин дастрасӣ дошта бошанд. Зоро раванди рушди технологияҳои иттилоотӣ ва инноватсионӣ нишон медиҳанд, ки бидуни истифодаи онҳо фаъолияти муассир ғайриимкон аст.

Дар замони ҳозира кулли фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси технологияҳои муайяни иттилоотӣ амалӣ карда мешавад, аз ин рӯ,

суръати истеҳсоли соҳибкорӣ тезтар шуда, даромади субъектҳои соҳибкорӣ меафзояд. Аз ин лиҳоз, имрӯз яке аз омилҳои асосии рушди бозори хизматрасонии маркетингии кишвар ва пешниҳоди хизматрасониҳои маркетингӣ ба технологияҳои иттилоотӣ тавассути интернет вобаста мебошад.


Доираи хизматрасониҳои маркетингии электронӣ бо принципи дастрасии хизматрасониҳо дар масофаи дур дар мавриди истифодаи муштариён аз телефон ё компьютер бо мақсади истифодаи идоракунии хизматрасониҳои маркетингӣ роҳандозӣ мегардад. Аз нуқтаи назари рушди татбиқи технологияҳои муосир, корхонаҳо бояд стратегияи мушаххаси худро дошта бошанд ва барои татбиқи он саъӣ кунанд.

Дар маҷмуъ, метавон гуфт, ки фаъолияти соҳибкории экологӣ дар шароити муосири иқтисодӣ бояд бо назардошти омилҳои дар боло зикршуда амалӣ карда шавад. Дар ниҳоят, фаъолияти муассирро танҳо дар асоси риояи қонунҳои бозор ва қонеъ кардани ниёзҳои муштариён ба даст овардан мумкин аст.

Тибқи ақидаи F. Faюров, “Барои баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои маркетингӣ ва соҳибкории экологӣ шуъбаи мониторинг ва идоракунии хизматрасонии маркетингӣ ташкил кардан лозим аст. Албатта, чунин шуъбаро дар баъзе корхонаҳои истеҳсолии кишварамон дидан мумкин аст, вале аз фаъолияти онҳо то ҳол шикояте ба миён наомадааст” [36].

Низоми фаъолияти маркетингӣ дар даврони имрӯза бояд ба талаботи зерин посухгӯ бошад (расми 3.2.3).


Вобаста ба тараққиёти иқтисодиёти бозоргонӣ рӯйхати робитаҳои истеҳсолӣ ва бозории корхона метавонад пурратар шавад.



Расми 3.2.3. - Робитаҳои истеҳсолӣ ва бозории корхона

Сарчашма: Фаюров F.X. Идоракуни хизматрасониҳои маркетингӣ: ҷанбаҳои назариявӣ, дурнамои рушд ва баландбардории сифати онҳо // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2015. - №2/4 (169). – С. 223-229.

Мувофиқи мазмуни расми 3.2.4 идоракуни сифати хизматрасониҳои маркетингӣ бояд бо низоми муайян амалӣ карда шавад. Пеш аз ҳама, рафти хизматрасонӣ бояд ба таври қатъӣ назорат карда шавад. Системаи идоракуни сифати хизматрасонии маркетингӣ бояд бенуқсон бошад ва мувофиқи талаботи замон татбиқ карда шавад.



Расми 3.2.4. - Баҳогузории сифати хизматрасонии маркетингӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ

Сарчашма: Муаллиф дар асоси мақолаи илмии Фаюров F.X. Идоракуни хизматрасониҳои маркетингӣ: ҷанбаҳои назариявӣ, дурнамои рушд ва баландбардории сифати онҳо // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2015. - № 2/4 (169). – С. 223-229. тартиб додааст [181].

Ба ҳамин монанд, субъектҳои соҳибкорӣ бояд системаи идоракуни хизматрасониҳои маркетингиро ҳамчун маҷмуи абзорҳои методологӣ, техникӣ, иттилоотӣ ва ташкилий донанд, идоракуни сифат низ ба назар гирифта шавад.

Ба ақидаи олими бахши иқтисодиёт И.Х. Давлатов, “Баланд бардоштани сифати идоракунии хизматрасониҳои маркетингӣ ва ҷалби бештари муштариён ба бонк, бинои бонк ва таҳияи ороиши он таъсири амиқ мерасонад. Таҳдилҳо нишон медиҳанд, ки бинои бонк бояд бо услуги муосир тарҳрезӣ карда шавад, то таваҷҷӯҳи муштариёнро ҷалб қунад. Дар асоси омӯзиши адабиёти соҳавӣ, мо якчанд талаботро оид ба тарҳрезӣ ва ташкили бинои бонк омӯхтем, ки барои баланд бардоштани сифати хизматрасониҳо заминаи муҳим фароҳам меоранд” [185] (расми 3.2.5).



Расми 3.2.5. - Талабот вобаста ба таҳияи бинои бонк дар шароити муосир

Сарчашма: Давлатов И.Х. Реформирование банковской системы Таджикистана - основа развития национальной экономики / И.Х. Давлатов // Труды ФИБиМ, ТТУ им. академика М.С. Осими. – 2017. – Выпуск 3. – С. 43-47.

Мо низ бар ақидаи мазкур розӣ буда, зикр менамоем, ки барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ ташкили бинои истеҳсолӣ, истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва муносибати хуби кормандони шуъбаи маркетингӣ ва умуман, кормандон нақши калидӣ дорад.

Дар маҷмуъ, бояд гуфт, ки фаъолияти соҳибкорӣ, баҳусус СЭ дар шароити нав бидуни омӯзиши пурраи бозорҳои фаъол ва таҳлили ҳамаҷонибаи ниёзҳои муштариён наметавонад ба эътимоднокии комил ноил шавад. Ба андешаи F. Ғаюров, “лозим аст, ки дар раванди фаъолияти соҳибкорӣ идоракунии хизматрасониҳои маркетингӣ хуб ба роҳ монда шуда, дар ҳайати соҳтори ҳар як субъекти хоҷагидор шуъбаи боэътимоди маркетингӣ ташкил карда шаванд, то дар асоси таҳлили ҳамаҷонибаи фаъолияти бозорҳои мавҷуда хулосаи худро бароранд. Маҳз ҳамин омил метавонад мавқеи фаъолияти соҳибкориро дар ҷомеа ва эътимоди муштариёнро ба раванди истеҳсолот ва маҳсулоти ширкатҳо беҳтар созад. Инчунин, дар рушди самараноки фаъолият ва баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои маркетингӣ дар СЭ бояд ба зинаҳои зерин аҳамияти ҷиддӣ дода шавад:

- таҳлили ҳамарӯзai пешниҳоди хизматрасониҳои маркетингӣ;
- такмили сиёсати кадрӣ дар шуъбаи маркетинг;
- такмили малакаи касбии кормандони шуъбаи маркетинг тавассути омӯзиш;
- такмили чораҳои пешгирикунанда ва идоракунии онҳо бо мақсади пешгирии ҳолатҳое, ки ба талаботи истифодабарандагони маҳсулоти корхона ҷавобгӯ нестанд;
- пайгирии зарурӣ ва босифати шикоятҳои муштариён, таҳлили сабабҳои аслии шикоятҳо ва татбиқи равандҳои мукаммалгардонии онҳо;
- кормандони шуъбаи ҳадамоти маркетингии корхона масъулиятро муайян намуда, барои иҷрои вазифаҳои аз ҷониби роҳбарият ба онҳо гузошташуда шароит фароҳам меоранд;
- мунтазам гузаронидани аудити дохилӣ барои таъмини самаранокии сифати хизматрасониҳои маркетингӣ;
- баланд бардоштани маданияти хизматрасонии маркетинг дар раванди фаъолияти кормандон;

- супоридани имтиҳони саводнокии кормандони шульбаи хадамоти маркетингии корхона вобаста ба вазифаҳое, ки онҳо масъуланд” [181].

Ҳамин тариқ, метавон хулоса кард, ки идоракуни хизматрасониҳои маркетингӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ амри зарурӣ маҳсуб ёфта, метавонад дар рушди ҳамаҷонибаи истеҳсолию иқтисодии ширкат саҳми арзанда гузорад. Тавассути ичрои ҳамаҷонибаи самтҳои афзалиятноки фаъолияти маркетингии ширкат нуғузи он дар кишвар ва байни мизочон баланд гардида, фаъолияти минбаъдаи истеҳсолию иқтисодияш афзоиш меёбад ва бо ин васила, сатҳи даромаднокӣ баланд гардида, натиҷаҳои ниҳоии молиявию хочагии ширкат афзоиш меёбанд.

3.3. Муқаммалгардонии самтҳои афзалиятноки фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкорӣ

Дар замони ҳозира муқаммалгардонии идоракуни хизматрасонии маркетингӣ ҷузъи ҷудонашавандай фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад. Бо мақсади беҳтарсозии фаъолияти маркетингии соҳаи соҳибкорӣ дар асоси таҳлили назариявӣ ва амалӣ тадбирҳои зеринро таҳия намудем. Пеш аз ҳама, соҳтори фаъолияти маркетологҳо тавассути ташкили системаи дохилии ҷамъоварӣ ва мубодилаи иттилоот барои бартарафсозии камбудиҳои системаи иттилоотии корхона зарур аст. Маълум аст, ки доштани системаи хуби маркетинг ба фаъолияти корхона таъсири калон мерасонад. Агар дар корхона як системаи маркетинги дохилӣ таъсис дода шуда бошад, ки барои таҳлили иттилооти гирифташуда мусоидат кунад, саволи дигар ин аст, ки оё кормандони корхона уҳдадориҳои маркетингии худро самаранок ичро кардаанд? Яъне, мутахассисони хадамоти маркетингӣ бояд дониш, малака ва истеъдоди баланди касбӣ дошта бошанд.

Мо чунин мешуморем, ки барои ташкили системаи устувири фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ва ҳалли мушкилоти марбут ба фаъолияти номатлуби маркетингӣ, инчунин, ичро нашудани вазифаҳои муайян тавсия медиҳем, ки шумораи кормандон, вазифаҳои мутахассисон зиёд карда шавад.

Мутахассиси хадамоти маркетинг дар соҳтори ташкилии корхона бевосита ба директори корхона итоат мекунад ё бо роҳбарии директори техникӣ ин корро кормандони шуъбаи лоиҳакаши анҷом медиҳанд; дар соҳтори ташкилии корхона ҷой додани ин шуъба имкон медиҳад, ки на фақат вазифаҳои маркетинги берунӣ ва дохилӣ, балки камбудиҳои мавҷуда низ ҳаматарафа таҳлил карда шавад. Гумон меравад, ки ин раванд дар такмили самтҳои афзалиятноки фаъолияти маркетингии корхона нақши муҳим дорад. Бо дарназардошти шароити дуруст идоракуни маркетинг метавонад маълумоти зарурро ба даст орад, ки воқеан асоси пешрафти тиҷорат мегардад. Ба ғайр аз он ки ҷорӣ намудани супориши нав як қатор вазифаҳои иловагиро бартараф мекунад, ба сифати кори икрошуда низ таъсири калон мерасонад. Бо вуҷуди ин, муҳаққиқон иддао доранд, ки “Асосан фаъолияти корманди ҷалбшуда аз икрои маҷмуи фаъолияте иборат ҳоҷад буд, ки самаранокии кори корхона ва мавқеи онро дар бозори зудтағириёбанда афзоиш медиҳанд” [75].

Фаъолияти маркетингӣ дар корхона мушкилотро вобаста ба фурӯши маҳсулоти истеҳсолкарда омӯхта, барои ҳалли ҳамаҷонибаи ин мушкилот чораандешӣ менамояд. Дар натиҷа, корхона тавассути хизматрасониҳои маркетингӣ на танҳо маблағро самаранок, балки аз имкониятҳои муҳити берунӣ низ пурра истифода мебарад. Бо ҷорӣ шудани вазифаи маркетологҳо раванди фаъолияти иқтисодию истеҳсолии корхона фаъол гардида, нишондиҳандаҳои иқтисодии он баланд мегардад. Бо муттаҳид кардани тамоми вазифаҳои хизматрасониҳои маркетингӣ, унсурҳои ба ҳам алоқаманд, ки дар онҳо ҳар як элемент

аҳамияти хоси худро дорад, инчунин, пайдарпайи ичрои кор боиси баланд шудани самаранокии тамоми фаъолияти корхона мегардад.

Дар ниҳояти кор, соҳибкории экологиро лозим аст, ки дар муддати кӯтоҳтарин савияи дониши назариявӣ ва амалии мутахассисони шуъбаи маркетингро баланд бардошта, фаъолияти маркетингиро тақвият бахшад. Маълум аст, ки барои тайёр намудани мутахассисони шуъбаи маркетингӣ маблағҳои зиёд лозим аст, аммо барои ҳалли ин мушкилот имконияти гирифтани қарзҳои дарозмуддат низ мавҷуданд. Бо ин васила, метавонад раванди фаъолияти мутахассисони шуъбаи маркетингиро ҷоннок намуда, фаъолияти маркетингиро баҳри ба даст овардани натиҷаҳои дилҳоҳ рушд дихад.

Суръати тағйирёбии нишондиҳандаҳо, ки ҳангоми арзёбии вазъи молиявии соҳибкории экологӣ муайян карда мешавад, ба мо имкон медиҳад, ки вазъи иқтисодии корхона ва дурнамои рушди онро баҳо дихем. Некуаҳволии молиявии корхонаи экологӣ дар шароити буҳрон тавассути марҳилаҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- барҳам додани муфлисшавӣ;
- барқарорсозии устувории молиявӣ;
- тағйир додани стратегияи молиявӣ бо мақсади тезонидани суръати рушди иқтисодӣ.

Дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда чунин роҳҳои таъмини беҳдошти молиявии соҳибкории экологиро пешниҳод кардан мумкин аст:

- бо суръати хело баланд истифода бурдани воситаҳои асосии мавҷуда барои ноил шудан ба натиҷаҳои баланди фаъолият;
- мукаммалгардонии стратегияи маркетингии корхона бо мақсади беҳтарсозии таъминоти истеъмолкунандагон бо маҳсулоти худ ва маҳсулоти корхонаҳои дигар;
- таҳияи стратегияи зиддибуҳронии таъмини устуворӣ ва эътиомнокии нишондиҳандаҳои асосии техникий ва иқтисодии корхона;

- таҳияи усулҳои боъзтимод ва ҳамаҷонибаи ташхиси вазъи мураккаби молиявӣ ва таъмини он, ки корхона ба вазъияти зудтағийребандай муҳити беруна вокуниш нишон диҳад.

Таҳлилҳо нишон доданд, ки мутахассисони шуъбаи маркетинг дар давоми фаъолияти корхона метавонанд тадбирҳои зеринро оид ба мукаммалагардонии идоракунии хизматрасонии маркетингӣ амалӣ намоянд:

Чадвали 3.3.1. – Тадбирҳое, ки мутахассисони шуъбаи маркетинг дар раванди идоракунии хизматрасониҳои маркетингии корхона амалӣ менамоянд

№	Мазмун ва муҳтавои тадбирҳо
1.	Тадбирҳо оид ба истеҳсоли маҳсулот ва хизматҳое, ки ба талаботи рӯзафзуни бозор мувофиқанд, татбиқ карда шаванд.
2.	Ба инкишофи истеҳсолот ва хизматрасонӣ, тайёр кардани таклифҳо оид ба интихоб ва тағиیر додани навъҳои маҳсулот, фаъолияти истеҳсолӣ, хоҷагидорӣ ва тиҷоратӣ ва ғайра, фурӯҳтан, иштирок кардан дар нархгузорӣ, фароҳам овардани шароит барои мунтазам фурӯҳтани мол, васеъ намудани доираи хизматрасонӣ ва қонеъ гардонидани талаботи харидорон (фармоишгарон) ба молҳо ва хизматрасониҳо аҳамият додан
3.	Омӯзиши бозори молҳо ва хизматрасониҳои монанд, тағиирот, фаъолияти рақобатпазирӣ ва тамоюлҳои он
4.	Пешгӯй ва идоракунии ҳачми фурӯш, инчунин, иҷрои талаботи истеъмолқунандагон бо молҳо ва хизматрасониҳо, муайян кардани бозорҳои самараноки фурӯш, талабот барои таъмини хусусиятҳои сифатӣ (усули истеҳсол, муҳлати хизматрасонӣ, қоидаҳои истифода) ва хизматрасониҳои пешниҳодшуда
5.	Омӯзиш ва идоракунии омилҳое, ки ба фурӯши мол таъсир мерасонанд ва барои иҷрои бомуваффақияти хизматрасонӣ муҳиманд, намудҳои талабот (муътадил, кӯтоҳмуддат, дарозмуддат ва хушсифат) ва инчунин норасони он ҳамчун фарқият ва нуқсон
6.	Беҳтарсозӣ ва идоракунии дастгирии иттилоотӣ барои таҳқиқоти қунунии бозор
7.	Таҳия, танзим ва оптимизатсияи барномаҳои ташаккули талабот ва ҳавасмандгардонии фурӯш, тавсияҳо оид ба интихоби бозор бо назардошти захираҳои мавҷуда ва таҳияи барномаи умумии фаъолияти маркетингӣ
8.	Муайян кардани тадбирҳо, таҳияи пешниҳодҳо ва тавсияҳо оид ба баланд бардоштани сифат ва беҳтар намудани фаъолияти маркетингӣ, стратегияи таҳияи маҳсулот ва бозорҳои нав бо дарназардошти хусусиятҳои иҷтимоию демографии гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ, ҳолат ва динамикаи даромади онҳо, инчунин ҳарочоти ҳамаи намудҳои захираҳо барои ин мақсад, аз ҷумла ашёи хом, масолеҳ, қувваи барқ, кадрҳо ва ғайра
9.	Идора ва таҳлили муҳити рақобат бо мақсади тағиир додани сиёсати андоз, нарҳ ва пардоҳти гумrukӣ, муомилот, фоида аз фурӯш, рақобат, суръати татбиқ, омилҳои ба фурӯш таъсиркунанда

Идомаи ҷадвали 3.3.1

10.	Идора ва назорати фурӯш, муқоисаи маълумоти банақшагирифта бо натиҷаҳои бадастомада аз рӯйи ҳаҷм, даромад, давраи фурӯш (хизматрасонӣ) ва муайян намудани ҳудуди тақсимоти онҳо ҳангоми тағйирёбии шароити бозор
11.	Таъмини афзоиши самараноки фаъолияти соҳибкорӣ, фоида ва даромад, баланд бардоштани рақобатпазирии молҳо ва идоракуни хизматрасониҳои маркетингӣ
12.	Иштирок дар таълим, тарбия ва такмили ихтисоси кадрҳои шуъбаи маркетинг бо дарназардошти талаботи иқтисодии бозор
13.	Идоракуни самаранок ва таъмини кори мураттаби сомона, сари вақт ворид намудани тағйироти зарурӣ, пешниҳодҳои чорӣ ва ғайра

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст

Илова бар ин, муҳаққиқ А.С. Гороховой чунин иброз менамояд, ки “Бо мақсади рушди фаъолияти истеҳсолӣ-иқтисодии корхона ва такмили самтҳои афзалиятноки фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ пешниҳод менамоем, ки бренд корхона бо мақсади баланд бардоштани нуфуз ва эътибори он, инчунин, таблиғ дар нашрияҳои маҳсуси чопӣ истифода шавад. Бренд як дорои бениҳоят муҳимми ғайримоддӣ барои корхонаҳо гардад, ки тавассути он истеъмолкунандагон аз устуворӣ, эътимод ва доираи мушаххаси фаъолияти корхона огоҳ мешаванд. Бренд корхона эътимоди истеъмолкунандагонро баланд мебардорад, он на танҳо ба истеҳсолкунандагон кӯмак мекунад, ки истеъмолкунандагонро дар бораи арзишҳои асосии маҳсулот ва хизматрасониҳои худ огоҳ кунанд, балки устувории тиҷоратро тавассути дастгирии муштариёни доимӣ баланд бардоранд” [38].

Ҳамин тавр, таҳлил, банақшагирӣ, татбиқ ва назорати фаъолиятҳое, ки ба барқароркунӣ ва дастгирии бирҷа нигаронида шудаанд, дар доираи фаъолияти маркетингӣ, ки уҳдадориҳои иқтисодиро иҷро мекунанд, сурат мегирад. Вазъияти фаъолияти маркетингӣ таъсиррасонӣ ба сатҳ, вақт ва характеристи талабот аст, ки барои мақсадҳои корхона пешбинӣ мегардад. Фаъолияти маркетингӣ идоракуни талабот аст.

Фаъолияти маркетингӣ маҷмӯи вазифаҳо оид ба беҳтар кардани фаъолияти хизматрасонии маркетингӣ, таҳияи стратегия, таҳлили самаранокӣ ва тақсимоти буҷет мебошад. Ҳадафи асосии фаъолияти маркетингӣ назорати ҳаҷми талабот мебошад, то ки корхона ба ҳадафҳои стратегии худ ноил шавад. Ба ин гурӯҳ менечерони фурӯш, менечерони таблиғ, муҳаққиқони маркетинг, менечерони маҳсулот ва мутахассисони нархгузорӣ дохил мешаванд. Муносибатҳои маркетингӣ ба ҳама аъзоёни чомеа таъсир мерасонанд. Дар доираи системаи маркетинг онҳоро ба се гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст:

- 1) Харидорон;
- 2) Фурӯшандা;
- 3) Шаҳрвандон.

Мардуми ин гурӯҳ ҳадафҳои худро доранд, ки ба ҳамдигар муқобиланд.

Мақсади фаъолияти маркетингӣ ба даст овардани имкониятҳои ҳадди аксар барои афзоиши истеъмол, ба даст овардани қаноатмандии ҳадди аксар аз истеъмол, таъмини интихоби ҳадди аксар ва баланд бардоштани сифати зиндагӣ мебошад.

Инҳо марҳилаҳо ва нақши маркетинг дар раванди истеҳсолот мебошанд, ки иборатанд аз: тадқиқоти маркетингӣ, синтези маркетингӣ, банақшагирии стратегӣ, банақшагирӣ, назорат ва дастгирии иттилоотӣ.

Ҳар як корхона ба идоракунии самараноки хизматрасониҳои маркетингии худ манфиатдор аст. Корхона бояд имкониятҳои бозорро таҳлил ва фаъолияти маркетингиро самаранок идора намояд, бозорҳои мақсаднокро интихоб кунад ва ба ҳадафҳои маркетинг ноил шавад. Ҳамаи ин раванди идоракунии хизматрасониҳои маркетингиро дар ҷадвали 3.3.2 нишон додем.

Чадвали 3.3.2. - Ҷараёни тадқиқот ва идоракуни хизматрасониҳои маркетингии корхона

1	Идоракунӣ ва таҳлили имкониятҳои бозор
	Идоракуни низоми тадқиқот ва маълумоти маркетинг
	Идоракуни мӯҳити маркетингӣ
	Идоракунӣ ва таҳлили вазъи бозорҳои истеъмолӣ
2	Идоракунӣ ва таҳлили бозорҳо, ки корхонаҳо интихоб намудаанд
	Идоракунӣ ва интихоби бозорҳои мақсаднок
	Идоракунӣ ва чен кардани ҳаҷми талабот
3	Идоракуни сегментатсияи бозор, интихоби сегментҳои бомақсад ва ҷорӣ кардани маҳсулот
	Таҳияи маҷмуи хизматрасониҳои маркетингӣ
	Такмили мол
	Арзиши маҳсулот
4	Тартиби тақсими мол
	Ҳавасмандгардонии фурӯши молҳо
	Татбиқи чорабиниҳо оид ба идоракуни хизматрасониҳои маржа
Дурнамо, банақшагирӣ, идоракунӣ ва назорат	

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

На ҳамаи корхонаҳо аз системаҳои банақшагирии расмии эътироғгашта истифода мебаранд ва онҳое, ки истифода мекунанд, на ҳама вақт онро ба хубӣ ба сомон мерасонанд. Ҳол он ки банақшагирии расмӣ як қатор манфиатҳои худро дорад. Дарки системаноки вазъият, координатсияи нисбатан аниқи қӯшишҳои корхона, гузориши нисбатан дақиқи вазифаҳо, методҳои нисбатан такмилёфтаи андозаҳои бадастоварда ва ғайра аз қабили ин манфиатҳо мебошанд. Ҳамаи ин бояд ба афзоиши фурӯш ва фоида бурда расонад.

Муҳаққиқони соҳавӣ чунин назар доранд, ки “барои ҳама гуна банақшагириҳои дигар дар доираи корхона банақшагирии стратегӣ замина ба ҳисоб меравад. Ҷараёни банақшагирии дурнамо аз инҳо таркиб ёфтааст:

- а) фаъолият ва баровардани нармафзори корхона;
- б) ташаккули вазифа ва мақсадҳои он;
- в) таҳлили маҷмуи фаъолияти иқтисодӣ;

г) банақшагирии эчодӣ дар оянда” [19].

Тартиб додани барномаи стратегии мушаххас кори хеле масъулиятнок ба шумор рафта, корхона бояд ба самти бозор аз ҷиҳати моҳияти худ воқеӣ, асоснокшуда ва мушаххас бошад. Ба ин маънӣ, ки он корхонаро ба истифода бурдани имкониятҳои нисбатан имконпазир мерасонад.

Бо мақсади таъмини тараққиёти корхона воҳидҳои асосии ҳоҷагиҳои он бояд дар ҳамаи соҳаҳо ҳамвор кор қунанд, то битавонанд ба ҳадафҳои худ дар сиёсати маблағгузорӣ, баҳисобгирии бухгалтерӣ, фурӯш, истеҳсолот, интихоби қадрҳо ва ба монанди инҳо бирасад.

Стратегияи умумии корхона ба стратегияи маркетингӣ аз бисёр ҷиҳат мувофиқат мекунанд. Маркетинг ба ниёзҳои муштариён ва қобилияти корхона барои қонеъ кардани онҳо нигаронида шудааст. Ҳамин омилҳо график ва вазифаҳои корхонаро муайян мекунанд. Корхонаҳо дар банақшагирии стратегӣ консепсияҳои зиёди маркетингро истифода мебаранд. Дар амал мо мебинем, ки корхонаҳо банақшагирии стратегии худро “банақшагирии стратегии маркетинг” меноманд.

Нақшай маркетингӣ барои ҳар самти фаъолияти корхона зарур аст. Вай аз қисматҳои зерин иборат аст:

- 1) Шарҳи нақшай чорабиниҳои маркетингӣ;
- 2) Ҳолати ҷории бозор;
- 3) Ҳавфҳо ва имкониятҳо;
- 4) Вазифаҳо ва проблемаҳо;
- 5) Стратегияи маркетингӣ;
- 6) Барномаи амалиётҳо;
- 7) Буҷет;
- 8) Тартиби назорат.

Дар ҷараёни амалисозии нақшай маркетингӣ бисёр тасодуфҳо пайдо мешаванд. Бинобар ин, ба шуъбаи маркетинг зарур аст, ки аз рафти ин

амалиётҳо доимо назорат барад. Корхона ё муассиса се намуди назорати маркетингии фаъолияти бозории худро амалӣ менамояд:

- 1) Назорати ичрои нақшаҳои солона;
- 2) Назорати даромаднокӣ;
- 3) Назорати стратегӣ.

Назорати ичрои нақшай солона ҳангоми муқоисаи нишондиҳандаҳои мавҷуда бо ҳаҷми назорати солонаи нақша аён мегардад ва дар ҳолати зарурӣ барои ислоҳи вазъ ҷораҳо андешидан мешаванд. Мақсади мониторинг аз он иборат аст, ки рақамҳои пешбинишудаи фурӯши маҳсулот, фоида ва дигар нишондиҳандаҳои мақсадноки сол, дар ҳақиқат, ичро карда шаванд. Воситаҳои асосии назорат таҳлили потенсиали фурӯш, ҳиссаи бозор, таҳлили муносибати байни маркетинг ва ҳарочоти фурӯш, инчуни, назорати муносибатҳои муштариён мебошанд.

Мониторинги даромаднокӣ нишон додани тамоми ҳарочоти воқеӣ ва даромаднокии амалиёти корхонаро аз рӯйи хосиятҳои гуногун, фурӯши минтақавӣ, сегментҳои бозор, самтҳои тиҷорат ва ҳаҷми фармоиш талаб мекунад.

Муҳаққиқон О.Полева ва П.Олена чунин назар доранд, ки “назорати стратегӣ фаъолиятест, ки барои муайян кардани ҳадафҳо, стратегияву барномаҳои маркетингии корхона ва нишон додани мутобиқати онҳо ба талаботи ҷорӣ ва муҳити бозор нигаронида шудааст. Аз ин сабаб, корхона усулҳои муқарраршудаи аудити маркетингиро барои муқаррар кардани мушкилот ва имкониятҳо истифода мебарад ва нақшаҳои беҳтар кардани фаъолияти аудиторӣ, аз ҷумла стратегияҳо, ҳадафҳо, муҳити маркетинг ва амалиёти корхонаро тавсия медиҳад. Мақсади аудити маркетингӣ муайян кардани имкониятҳои кушода ва масъалаҳои бамиёномада, пешниҳоди тавсияҳо оид ба барномаҳои оянда

ва равандҳои ҷорӣ мебошад, ки ба мукаммалгардонии ҳамаҷонибаи фаъолияти маркетингии корхона нигаронида шудаанд” [19].

Дар рафти тадқиқот ба мо маълум шуд, ки фаъолияти маркетингии корхонаҳои мавҷуда дар қадом сатҳ қарор доранд. Аз рӯйи маълумоте, ки мо аз шуъбаи умумии корхонаҳо ба даст овардем, дар баъзе корхонаҳо айни ҳол шуъбаи маркетингӣ алоҳида набуда, вазифаи шуъбаи маркетингиро шуъбаи муҳосибот иҷро мекунад. Инчунин, дар рафти тадқиқот ба мо маълум шуд, ки молҳои баъзе соҳибкорон бинобар сабаби зиёд будани арзиши аслии маҳсулот ва сифати баланд доштан, дар бозор на он қадар дастраси мизочон мегарданд.

Муаммои асосӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ ин аст, ки дар вақти банақшагирӣ ва истеҳсоли маҳсулот вазъи иқтисодии истеъмолкунандагонро ба назар намегиранд. Агарчи дар таҳлилҳои боло нишондиҳандаҳои фурӯш ва истеҳсоли маҳсулот сол то сол зиёд шуда бошад ҳам, ин ба имкониятҳои мавҷудаи корхонаҳо ҷавобгӯ нест. Корхонаҳои истеҳсолӣ метавонанд аз имкониятҳои мавҷуда истифода баранд ва барои қонеъ кардани ниёзҳои ҷомеаҳои камдаромад дар бозор рақобат кунанд.

Бояд зикр намуд, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ муносибат бо муштариён бояд самимӣ сурат гирифта, диққати онҳоро ба фаъолияти истеҳсолии ширкат ҷалб кунанд ва ҳавасмандии доимиро таъмин кунанд, ки ин вазифаи асосии кормандони шуъбаи маркетинг мебошад.

Аз ин рӯ, мо пешниҳод менамоем, ки барои мукаммалгардонӣ ва самаранокии фаъолияти маркетингӣ робитаҳои мутақобилан судманд ва самараноки байни шуъбаи маркетинг ва мизочон бояд ташкил карда шавад.

Аз натиҷаи таҳқиқот хулоса бароварда, пешниҳод менамоем, ки шуъбаи маркетингии корхона бояд бо муштариёни худ робитай муассир барқарор намуда, эҳтимолияти муносибати манғии онҳоро дар бораи

корхона коҳиш диҳад. Барои ин пешниҳод карда мешавад, ки маркази тамоси пурсишгузаронанде ихтисор карда шуда, низоми нави арзёбии қаноатмандии муштариён, ки барои онҳо қулайтар аст ва вақти зиёдро намегирад, ташкил карда шавад.

Корхона метавонад фаъолияти маркетингиро дар асоси мафҳумҳои гуногуни молиявӣ, ҳисоб кардани самтҳои оптималии харочот ва маблағгузориҳо роҳандозӣ намояд. Инчунин, фаъолияти босамари маркетингӣ метавонад тавассути беҳтарсозии нишондиҳандаҳои сифатии маҳсулот корхонаро дар бозорҳои дохила ва хориҷи кишвар рақобатпазир гардонад.

Ба андешаи мо, вазъи имрӯзai иқтисодӣ корхонаҳои кишварро водор месозад, ки ҳангоми таҳияи нақшаҳои истеҳсолӣ ба истифодаи иттилооти маркетингӣ аҳамияти маҳсус диҳанд. Татбиқи пайвастаи методологияи пешѓӯи маркетинг барои мукаммалгардонии принципҳои фаъолияти маркетингӣ шароит фароҳам меорад.

Мусаллам аст, ки вазифаи фаъолияти маркетингӣ аз он иборат мебошад, ки ба сатҳ, муҳлат ва хусусияти талабот тавре таъсир расонад, ки ба корхона дар расидан ба ҳадафҳои гузошташуда қӯмак карда тавонад. Аз ин лиҳоз, роҳбарияти корхонаро зурур аст, ки баҳри мукаммалгардонии вазифаҳои фаъолияти маркетингӣ чораҳои зарурӣ андешида, шароити кормандони хадамоти маркетингиро беҳтар намояд.

Маълум аст, ки мақсади асосии фаъолияти маркетингӣ дар корхона таъмини самаранокии максималии идоракуни маркетинг ва ба ин васила баланд бардоштани самаранокии тамоми фаъолият мебошад.

Нақши фаъолияти маркетингӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ дар рушди самаранокии тиҷорат ва амалиёти фурӯш зоҳир мешавад. Дар натиҷа, оптимизатсияи фаъолияти самараноки хизматрасониҳои маркетингӣ метавонад на танҳо ба рушди муҳити бозор воқуниш нишон диҳад, балки параметрҳои худи муҳитро низ тағйир диҳад, воридшавии

маҳсулотро ба бозор таъмин қунад, бозорро васеъ қунад ва амнияти онро таъмин қунад.

Аз таҳлилҳо ва мушоҳидаҳо бармеояд, ки корхона дар фаъолияти хоҷагиу тиҷоратӣ танҳо ҳамон вақт муваффақият ба даст оварда метавонад, ки мақсадаш қонеъ гардондани талаботи истеъмолкунанд бошад.

Аз ин рӯ, дар шароити рақобатпазир ва зудтағийирёбандай муҳити беруна истеҳсолкунандагон маҷбур мешаванд, ки нақшай истеҳсолиро дар асоси шароити бозор барои беҳтарсозии фаъолияти маркетингӣ таҳия қунанд. Яъне, яке аз омилҳои асосии беҳтарсозии фаъолияти маркетингӣ дар корхона сари вақт мувофиқи талаботи истеъмолкунандагон тартиб додани нақшай истеҳсолӣ мебошад.

Ба ақидаи мо, системаи фаъолияти маркетингӣ дар корхона ба монанди ҳама гуна раванди идоракунӣ ҷузъҳое дорад, ки тамоми марҳилаҳои раванди идоракуниро огоҳ мекунад, омӯзиши муфассали муҳити дохилӣ ва берунии корхона, ҷиҳатҳои қавӣ ва заифи он бояд муайян карда шавад. Усулҳои асосии фаъолияти маркетингӣ таҳлилҳои зеринро дар бар мегиранд, ки ба мукаммалгардонии он мусоидат мекунанд:

- таҳлили техникий-иқтисодии корхона;
- таҳлили макро ва микромуҳити корхона;
- таҳлили SWOT;
- тадқиқоти бозор.

Танҳо интихоби дурусти системаи фаъолияти маркетингӣ барои фаъолияти самараноки шӯъбаи маркетинг заминаҳои заруриро фароҳам меорад. Ғайр аз ин, роҳи дигари мукаммалгардонии фаъолияти маркетингӣ бо мутахассисони соҳибиҳтисос таъмин намудани корхона, дар байни онҳо дуруст тақсим намудани супоришҳо, ба онҳо додани ҳуқуқҳои зарурӣ ва фароҳам овардани шароити меҳнат мебошад. Ҳамаи

инро бояд роҳбари хадамоти маркетингӣ якҷоя бо роҳбарияти корхона анҷом диҳанд. Инчунин, натиҷаҳои аз хизматрасониҳои маркетингӣ бадастомада аз ҷониби сардори хадамоти маркетингӣ ва роҳбарияти корхона бояд ҷамъоварӣ ва таҳлил карда шуда, раванди доимии муқоисаи натиҷаҳои бадастомада ва пешбинишуда таъмин карда шаванд. Бо дарназардошти ақидаҳои зикргардида дар асоси таҳлилҳои гузаронидашуда раванди идоракуни хизматрасониҳои маркетингӣ беҳтар карда мешавад.

Дар раванди мукаммалгардонии фаъолияти маркетингӣ дар корхона вазифаи муҳимтарини стратегии шӯъбаи хизматрасониҳои маркетингӣ бояд на мубориза бо рақибон, балки табдил додани муштариён ба иттифоқчиёни онҳо ҳисобида шавад. Аз ин рӯ, роҳбари хадамоти маркетинг дар якҷоягӣ бо роҳбарияти корхона бояд пайваста барои мукаммалгардонии он саъӣ кунад.

Таҳлилҳо собит намуданд, ки дар соҳибкории экологӣ ва хизматрасонии маркетингӣ системаи ягонаи идоракуни хизматрасонии маркетингӣ, аз ҷумла интишори намунаҳои гуногуни таблиғу иттилоот, инчунин, дар нашрияҳои маҳсус таъсис дода шудааст. Барои самаранокии дурнамои фаъолияти маркетингӣ маълумот дар бораи иҷрои ҷорабиниҳои дурнамо на аз рӯйи натиҷаҳои давраи гузашта, балки барои қабули қарорҳо оид ба вазъи иҷрои ҷорабиниҳои ҷорӣ истифода бояд шавад. Барои ин ба корхонаҳо лозим аст, ки барномаи маҳсусгардонидашударо оид ба рушди фаъолияти маркетингӣ қабул намоянд, зоро ин ба онҳо имкон медиҳад, ки маълумот ҷамъоварӣ карда, нақшай стратегӣ қабул намоянд ва то охири давраи ҳисботӣ таҳлили воқеӣ гузаронанд. Дар акси ҳол, самаранокии фаъолияти маркетингӣ аён намегардад ва ҳама гуна пешѓӯӣ моҳияти худро гум карда, тамоми имкониятҳои татбиқи он аз даст хоҳанд рафт.

Ба андешаи мо, барои мукаммалгардонии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ низоми идоракуни корхонаро бо роҳи пурзӯр намудани нақши шуъбаи маркетинг ва васеъ кардани шумораи вазифаҳои он таҷдиdi назар кардан лозим аст.

Хулоса, бо дарназардошти ақидаҳои мазкур ба корхонаҳо, маҳсусан ба соҳибкорони дар бахши экология фаъолияткунанда тавсия дода мешавад, ки ҳатто пеш аз оғози фаъолияти маркетингӣ хусусиятҳои мушаҳҳасро амиқтар муайян намуда, масъалаҳо ва вазифаҳои идоракуниро, ки бо роҳи маркетинг ҳал кардан мумкин аст, равшан ташкил ва афзалияти онҳоро муайян карда, усулҳои мувофиқ ва камхарҷро интихоб кунанд.

Таҳлил ва таҷрибаи ширкатҳои бонуфуз ба мо имкон медиҳад, ки ба хулосае оем, ки имрӯз бидуни фаъолияти маркетингӣ фаъолияти ягон корхона ғайриимкон аст, зеро нодида гирифтани он дер ё зуд боиси нокомӣ ва муфлишшавӣ мегардад.

Истифодаи моҳирона ва салоҳиятдори менечероне, ки тамоми воситаҳои маркетингии дастрас доранд, ба ҳар як корхона имкон медиҳад, ки бартариҳои рақобатии худро пурра истифода барад ва дар соҳаи худ мавқеи пешсафро ишғол кунад. Дар баробари ин, ба ин нукта диққат додан лозим аст, ки истифодаи маркетинг кафили мутлақи қобилияти фаъолияти корхона нест, вале идоракунӣ ва истифодаи бесамари он дар баробари хатоиҳо дар технологияҳои истеҳсолот ва идоракуни захираҳои меҳнатӣ метавонад боиси аз даст рафтани бозори фурӯш ва баъдан муфлишшавии корхона гардад. Яъне, қоиди калидии идоракунӣ аз он иборат аст, ки ҳама чиз бояд бо истифодаи равиши чандир ҳамаҷониба истифода шавад.

ХУЛОСА ВА ПЕШНИХОДХО

Дар ҷаҳони муосир ва шароити зудтағийрёбандай фазои иқтисодӣ фаъолияти маркетингӣ қисми асосии фаъолияти муваффақонаи ҳар як ширкат маҳсуб меёбад. Хизматрасонии маркетингӣ фаъолиятест, ки гурӯҳи истеъмолкунандагон ва вазъи бозорҳоро мавриди таҳқиқ қарор медиҳад. Тадқиқот нишон дод, ки дар баробари тағийр ёфтани муоширати субъектони бозорӣ таъсири фаъолияти маркетингӣ меафзояд.

Аз ин лиҳоз, фаъолияти маркетингӣ ҷузъи муҳимтарини фаъолияти ҳар як корхона ва ташкилот, баҳусус дар фаъолияти субъектҳои соҳибкории экологӣ ба ҳисоб меравад. Яке аз вазифаҳои асосии роҳбарияти ширкат мунтазам баланд бардоштани сатҳ ва сифати хизматрасонии маркетингӣ аст, зеро яке аз нақшҳои муҳим дар ин раванд ба даст овардани натиҷаҳои молиявию иқтисодӣ мебошад.

Дар раванди таҳқиқоти илмӣ самаранокии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, баҳри беҳтарсозӣ ва баландбардории сатҳи хизматрасониҳои маркетингӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ чорабиниҳои мушаххас пешниҳод карда шудаанд.

Ҳамин тариқ, дар доираи кори илмии мазкур мағҳум ва моҳияти хизматрасониҳои маркетингӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ кушода шуда, хусусиятҳои фаъолияти маркетингии як қатор корхонаҳои саноатӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. Инчунин, таҳлили самараноки фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ гузаронида шуда, тадбирҳои беҳтарсозии хизматрасонии маркетингӣ баррасӣ ва пешниҳодҳо карда шуданд.

Дар ҷараёни таҳлили самаранокии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ мушкилоти марбут ба ҳавасмандкунӣ, назорат ва ҳамоҳангсозӣ муайян карда шуданд. Аз ин рӯ, барои самаранокии

фаъолияти маркетингӣ роҳандозии тадбирҳои зеринро мувофиқи мақсад мешуморем:

- кам кардани харочоти марказӣ ва хидматрасонии маркетинг;
- ҷорӣ намудани низоми нави арзёбии фаъолияти кормандон дар асоси пурсишҳои иҷтимоии муштариён;
- ба кормандон омӯзонидани усулҳои самараноки фурӯш;
- гузаронидани пурсишҳои ошкоро бо кормандон оид ба фаъолияти ҳадамоти маркетинг.

Дар шароити ҳозира масъалаи идоракунии корхонаҳо хеле афзуда, бо сабаби мураккаб будани шароити фаъолияти ҳоҷагӣ ва тартиби даромаднокӣ талаботи банақшагирӣ ва таҳлили фаъолияти истеҳсол ва фурӯши маҳсулот зиёд мегардад. Корхонаҳои мустақил бояд дар бораи қоҳиш додани харочоти истеҳсолоти ҳар як намуди маҳсулоти тайёр, самаранокии ҳар як қарори қабулшуда ва таъсири онро ба натиҷаҳои молиявӣ муайян намуда, ҳамчунин, дар бораи андозаи харочот тасаввуроти кофӣ дошта бошанд.

Дар шароити гузаштан ба иқтисоди бозоргонӣ суръати барқароршавӣ ва тараққиёти иқтисодиёти мамлакат бештар ба ҳаҷм ва соҳтори оқилона истифода бурдани захираҳои мавҷудаи иқтисодиёт вобаста аст. Ин вазифаи муҳимтарини танзими давлатии иқтисодиётро ташкил намуда, ҳамчун воситаи таъсиррасонӣ ба он хизмат меқунад.

Инкишофи муносибатҳои бозоргонӣ дар ҷумҳурии мо ривоҷи мунтазами корхонаҳоро талаб меқунад.

Ҳамин тавр, дар таҳқиқи худ мо раванди асосии таҷрибаи ҷаҳонии идоракунии корхонаҳои истеҳсолиро омӯхта, ба ин восита ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии онро равшан намудем:

1. Дар сурати муайян намудани самаранокии системаи хизматрасонии маркетингӣ дар фаъолияти экологӣ механизмҳои экологӣ ҳамчун маҷмуи усулҳо ва воситаҳое муайян карда мешаванд, ки имкони

омӯзиши таъсири омилу шароитро дар сатҳи зерсистемаҳои идоракунӣ доранд; барои ноил шудан ба ҳолати дилҳоҳи рушд параметрҳои муҳити беруна бо дарназардошти динамикаи тағийирёбии шароити бозор муайян карда мешаванд. Ташаккули бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳамоҳанг карда шуда, барои рушди кишоварзии экологӣ таҳдил ва мониторинги муентазами бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ ташкил карда мешавад [1-М, 2-М, 4-М, 5-М].

2. Унсурҳои маҳсуси механизми фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ низомҳои мавҷудаи нишондиҳандаҳое мебошанд, ки имкон медиҳанд сатҳи ноил шудан ба мақсаду вазифаҳои гузошташудаи ширкатро оид ба фаъолияти маркетингӣ барои ноил шудан ба нишондиҳандаҳо муайян созанд. Маҷмуи ин нишондиҳандаҳо имкон медиҳад, ки барои фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ дар ҳама сатҳҳо ҷораандешӣ карда шавад [1-М, 3-М, 4-М, 5-М, 6-М, 7-М].

3. Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бойи табиӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, соҳибкории экологӣ барои истифодаи самараноки захираҳои табиӣ, рушд ва рақобатпазирӣ онҳо дар бозорҳои ҷаҳонӣ, минтақавӣ ва миллӣ муҳим аст вадар он маркетинг нақши калон мебозад. Истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза яке аз унсурҳои зарурии рушди иқтисодиёти давлат ва баланд бардоштани сифати зиндагии аҳолӣ мебошад. Сатҳи рушди соҳибкории экологӣ имкон медиҳад, ки таъсири манғии омилҳои табиӣ ва партовҳои майшӣ ба иқтисодиёти мамлакатҳо кам карда шуда, бо ин васила, рушди иқтисодию иҷтимоии аҳолӣ афзояд.

Соҳибкории экологӣ дар беҳбуди вазъи экологӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза нақши муассир дошта, ба хизматрасониҳои маркетингӣ ниёз дорад [1-М, 2-М, 4-М, 5-М, 6-М, 8-М].

4. Фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ҳангоми инкишофёбӣ ва афзоиши доираи таъсири он ҳанӯз ҳам як масъалаи хеле

мураккаб боқӣ мемонад, ки омӯзиши доимиро талаб мекунад, зеро хизматрасониҳо хусусияти муайяне доранд, ки ҳангоми таҳияи нақшай маркетинг сарфи назар кардани онҳо мумкин нест. Дар айни замон бозорҳои мавҷуда инкишоф меёбанд, мушкилот дар ин масъала амиқтар мешавад, бинобар ин, омӯзиши ташкили намуди хидмати муайяни қаноатмандкунандай истеъмолкунанда, ки аз истифодаи маҳсулоти аз чиҳати экологӣ тоза мунтазам истифода барад, зарур аст.

Барои кормандони шуъбаҳои маркетингии ширкатҳои истеҳсолӣ хеле муҳим аст, ки ба афзоиши устувири рақобатҳои пайдошуда аҳамият дода, фаъолияти истеҳсолиро дар асоси талаботи мизочон ба роҳ монанд. Ин равиш истеҳсоли маҳсулоти аз чиҳати экологӣ тозаро дар бар мегирад [1-М, 2-М, 4-М, 5-М].

5. Айни ҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз се ҳазор корхонаи истеҳсолӣ мавҷуд аст, вале на дар ҳамаи онҳо фаъолияти маркетингӣ инкишоф ёфтааст. Вобаста ба ин, барои баланд бардоштани дараҷаи даромади корхонаҳои истеҳсолӣ раванди фаъолияти маркетингро пурзӯр намуда, фарҳанги маркетингии кормандони шуъбаи маркетингро баланд бардоштан зарур аст.

Ғайр аз ин, дар самти фаъолияти маркетингии соҳаи соҳибкории экологӣ истифода аз таҷрибаи давлатҳои пешрафта, ки дар фаъолияти маркетингии корхонаҳои истеҳсолӣ пешсафанд, мувоғиқи мақсад аст [1-М, 2-М, 4-М, 5-М, 8-М, 9-М, 10-М].

6. Дар марҳалаи гузаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ислоҳоти иқтисодии бозорӣ инкишофи ҳамаи корхонаҳои истеҳсолӣ ташкили хизмати идоракуниро талаб мекунад. Маркетинг дар фаъолияти соҳибкорӣ, маҳсусан дар тиҷорати экологӣ нақши муҳим дорад [1-М, 2-М, 4-М, 5-М, 7-М, 8-М, 9-М].

Дар замони соҳибистиқлолӣ пайваста шумораи корхонаҳои саноатӣ афзуданд ва аксари онҳо дар ҳолати ташаккул ва рушд қарор доранд.

Таҳдилҳо нишон медиҳанд, ки онҳо дар рушди иқтисоди миллӣ нақши муассир дошта, дар баланд бардоштани афзоиши маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ва истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда ва басодиротнигаронидашуда саҳми арзандаи худро мегузоранд.

Ба андешаи мо, рушди устувори иқтисодию иҷтимоии кишвар дар доираи равандҳои болозикр ин такмил додани фаъолияти маркетингӣ дар ҳамаи корхонаҳои истеҳсолӣ, маҳсусан фаъолияти соҳибкории экологӣ, ҳамкории мутақобилан судманди давлат ва баҳши ҳусусӣ ба шумор меравад.

7. Барои ҳалли мақсадҳои муайяншуда тадбирҳои такмил додани низоми фаъолияти маркетингии ҳамаи корхонаҳои истеҳсолӣ зарур дониста шуда, рушди иқтисодиву иҷтимоии аҳолӣ бо истифодаи дурусти фаъолияти маркетингии ширкатҳо, ҳамкории судманди давлат ва баҳши ҳусусӣ бояд ба назар гирифта шавад [1-М, 2-М, 4-М, 5-М, 6-М, 7-М, 9-М].

8. Ҳангоми таҳияи равандҳои истеҳсолӣ оид ба муайян намудани сметаҳои даромаднокии фаъолияти соҳибкорӣ баландбардории дараҷа ва сатҳи фоиданокии ширқат, муайян намудани фарҳанги бозоршиносии кормандони шуъбаи маркетинг ва мизочон дар рафти фаъолияти истеҳсолӣ муаммоҳои гуногун ба миён меоянд. Айни замон зарурати фаъолияти маркетингӣ дар корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби давлат баррасӣ мешавад [1-М, 2-М, 4-М, 5-М, 6-М, 7-М, 9-М, 10-М].

Барои муваффақ шудан дар соҳибкории экологӣ, бояд ба ҳалли мушкилот, аз қабили маркетинг, навоварӣ, оптимизатсияи равандҳои ташкилий ва таҳлили тамоюлҳои бозор ҳамаҷониба муносибат кард. Зоро дар шароити муосир он маҳсусан муҳим ҳисобида мешавад.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ
Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ

1. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 аз 16 июни соли 2021, №441. – Душанбе, 2021. – 127 с.

2. Барномаи мутобиқгардонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар узвият дар Созмони умумиҷаҳонии савдо (аз 31 октябри соли 2014, №691).

3. Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар маросими эҳёи фаъолияти корхонаи “Тоҷиксемент” 2-юми октябри соли 2013.

4. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо назардошти тағириу иловаҳо ба санаи 01.01.2017). – Душанбе, 2016. 335 с.

5. Қонуни ҔТ “Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ”, аз 26 июля соли 2014, №1107.

6. Қонуни ҔТ “Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ”, Душанбе, 26 июля соли 2014, №1107.

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи буҷети давлатӣ барои солҳои 2022-2023”.

8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ” Қонуни амалкунанда. - Душанбе. Санаси қабул 05.01.2008, № 347.

9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии ҔТ” аз 28.06.2011, №723, 17.05.2018, №1535 бо тағириу иловаҳо.

10. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маҷмӯаи оморӣ – Душанбе: Агентии омори назди НҔТ, 2021. – 479 с.

11. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маҷмӯаи оморӣ – Душанбе: Агентии омори назди НҔТ, 2022. – 415 с.

12. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.12.2021. – Душанбе, 2020. – 21 с.

13. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.01.2021. – Душанбе, 2021. – 21 с.

14. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.12.2022. – Душанбе, 2022. [манбаи электронӣ]. – URL: <http://president.tj/node/29823> (санаи муроҷиат: 14.10.2023)

15. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2023. – Душанбе, 2023. [манбаи электронӣ]. – URL: <http://president.tj/node> (санаи муроҷиат: 20.06.2024)

16. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (аз 1 октябри соли 2016, №392). – 114 с.

Захираҳои электронӣ

17. Marketing. [Электронный ресурс]. – URL:
<https://stud.wiki/marketing/html> (дата обращения: 22.08.2022).

18. Dmitrii P. Gavra; Liudmila V. Balakhonskaya; Vitaly V. Balakhon-sky. communication strategies for the competition of the show business actors in the digital environment. [Электронный ресурс]. - URL: [Communication Strategies for the Competition of the Show Business Actors in the Digital Environment | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore](#) (дата обращения: 10.08.2024).

19. Olena Polova, Olena Podolianchuk, Current issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition. – Košice – 2022. [Электронный ресурс]. - URL: URL: [POLCIO \(philarchive.org\)](http://POLCIO.philarchive.org) (дата обращения: 10.08.2024).

20. ABC-анализ. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
<https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-takoe-abc-analiz-i-kak-ego-provesti/> (дата обращения: 25.10.2023).

21. Актуальные управленческие решения [Электронный ресурс]. – URL: <http://actually.pro/Report-samples/actually.pro-calculation-market-size.pdf> (дата обращения: 09.05.2023).
22. Аналитический журнал Росинвест [Электронный ресурс]. – URL: <http://rosinvest.com/page/kajsincju-ilikak-smeshariki-dobilis-uspeha> (дата обращения: 01.05.2023).
23. Аналитическое интернет-издание об ИТ: Крупнейшие ИТ-компании в России 2016 [Электронный ресурс]. – URL: <http://tadviser.ru/a/316849> (дата обращения: 16.04.2023).
24. Ассоциация предприятий компьютерных технологий [Электронный ресурс]. – URL: http://www.apkit.ru-files/Strategy_APKIT_2015_vr.pdf (дата обращения: 16.04.2023).
25. Ассоциация саморегулируемая организация “Белгородское сообщество проектных организаций” [Электронный ресурс]. - URL: <http://belgorod.reestr-sro.ru/sro-vproektirovani/sro-id-248> (дата обращения: 20.10.2020).
26. База данных Контрагент [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.k-agent.ru/catalog/1655045406-1021602855262> (дата обращения: 09.05.2023).
27. База знаний о компаниях и ИТ-решениях. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tadviser.ru/index.php> (дата обращения: 05.02.2023).
28. Беспрозванная Л.Г Зяблицкая Н.В. Манина Е.А Анализ современного состояния и тенденция развития мировой интернет-торговли. URL: <https://vaael.ru/ru/article/view?id=1861> (дата обращения 10.09.2022)
29. Библиофонд [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20188> (дата обращения: 19.08.2023).
30. Бизнес-журнал: обзор рынка ИТ [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-rynka-informatsionnykh> (дата обращения: 16.04.2023).
31. Бика Н. Наиболее распространенные проблемы электронной коммерции для онлайн-бизнеса и их решения // URL:

<https://acquire.io/blog/ecommerce-challenges/> 14.01.2022 (дата обращения: 17.04.2023).

32. Божук, С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. – СПб: Вектор, 2011. – 288 с. Маркетинговые исследования // Энциклопедия экономиста. [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.grandars.ru> (дата обращения: 20.10.2020).

33. Бондаренко К. Как оценить эффективность интернет-маркетинга. URL: <https://smmplanner.com/blog/kak-otsienit-effektivnost-interniet-marketingha> (дата обращения 24.09.2022).

34. Венчурный фонд РТ: Программа инновационного развития “Идея 1000” [Электронный ресурс]. – URL: <http://ivf.tatarstan.ru/file.pdf> (дата обращения: 09.05.2023).

35. Время электроники: Исследование РАН о конкурентоспособности российских ИТ-компаний URL: <http://www.russianelectronics.ru/developer/news/-russianmarket/doc/37984> (дата обращения: 01.05.2023).

36. Гаюров, Г. Хизматрасониҳои бонкӣ: ҷанбаҳои назариявӣ, дурнамои рушд ва баландбардории сифати онҳо С. 39-40. [Манобеи электронӣ]. – URL: [Gayurov G.Kh..pdf \(vestnik.tj\)](Gayurov G.Kh..pdf (vestnik.tj)) (санаси муроҷиат: 10.08.2024).

37. Горан Ю. Зарубежный опыт организации маркетинга. [Электронный ресурс]. - URL: <https://rs.linkedin.com/in/goranzivanovic> (дата обращения: 23.02.2023).

38. Гороховой А.С. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия (на примере ООО «Мобиком»). [Электронный ресурс]. - URL: <http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/23419/1/GorokhovaSovershenstvoanie16.pdf> (дата обращения: 10.08.2024).

39. Журнал о бизнесе и технологиях: Индонезия – новый Сан-Франциско [Электронный ресурс]. – URL: <https://vc.ru/p/indonesia-work> (дата обращения: 01.05.2023).

40. ЗАО “Такснет” [Электронный ресурс]. – URL: <http://taksnets.dk.ru/about> (дата обращения: 09.05.2023).

41. Записки маркетолога // Электронный журнал [Электронный ресурс]. – URL: http://www.marketch.ru/-marketing_dictionary/b/b2b (дата обращения: 09.03.2023).

42. Зарубежный опыт стратегического управления маркетинговой деятельностью [Электронный ресурс]. - URL: <https://studentopedia.ru/marketing/zarubezhnij-opit-strategicheskogo-upravleniya-marketingovoj-deyatelnostiу-sovershenstvovanie.html> (Дата обращения: 22.11.2023).

43. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – URL: https://isek.hse.ru/data/2016/11/09/-1109680675/NTI_N_27_09112016.pdf (дата обращения: 20.04.2023).

44. Интернет-издание о высоких технологиях Cnews: “Итоги года на ИТ - рынке в мире и в России”. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cnews.ru/reviews/2015/articles/itogi_goda_na_itrynke_v_mire_i_rossii_raznitsa_na_poryadokstrasti/#import (дата обращения: 9.03.2023).

45. Интернет-портал об ИТ: 10 крупнейших ИТ-компаний мира [Электронный ресурс]. – URL: <https://dev.by/lenta/main/top-10-krupneyshih-itkompaniykolichestvo> (дата обращения: 17.03.2023).

46. Исследование подходов к определению понятия «спрос». [Электронный ресурс]. - URL: <https://economics.mgpu.ru/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/315.pdf> (Санаи муроциат 25.10.2023).

47. История развития японского маркетинга. https://spravochnick.ru/marketing/yaponskiy_marketing/ (Санаи муроциат: 17.06.2023).

48. Калинина, Т.В. Расчет показателей финансового состояния организаций с учетом новых форм финансовой отчетности // Вестник РГАЗУ: электронный журн. [Электронный ресурс]. - URL:

[http://www.rgazu.ru/db/vestnic/2012\(3\)/econom/010](http://www.rgazu.ru/db/vestnic/2012(3)/econom/010) (дата обращения: 22.08.2023).

49. Костюкевич Е.А., Швед И.В., Костюшко Н. Зарубежный опыт организации маркетинговой деятельности фирмы. [Электронный ресурс]. -URL: [Зарубежный опыт организации маркетинговой деятельности фирмы \(elibrary.ru\)](#) (дата обращения: 10.08.2024).

50. Костюкевич, Е.А. Зарубежный опыт организации маркетинговой деятельности фирмы / Е.А. Костюкевич, И.В. Швед, Н. Костюшко // Вопросы экономики и управления. - 2016. - № 5.1 (7.1). - С. 40-42. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://moluch.ru/th/5/archive/44/1567/> (дата обращения: 22.08.2023).

51. Лаборатория Касперского. [Электронный ресурс]. – URL: <https://kasperskyclub.ru/-index.phpshowtopic> (дата обращения: 16.04.2023).

52. Латеральный маркетинг: основные принципы применения и примеры использования в продажах. [Электронный ресурс]. - URL: <https://zaochnik.com/spravochnik/marketing/osnovy-reklamy/lateralnyj-marketing-s-primerami/> (дата обращения: 17.06.2023).

53. Малые предприятия (без микропредприятий, по данным выборочных исследований). URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/instituteconomics>. Электронный ресурс. Дата доступа 31.03.2023.

54. Малыхин М. Каких российских специалистов ценят за рубежом // Ведомости [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vedomosti.ru/management.articles> (дата обращения: 16.04.2023).

55. Маркетинг. [Электронный ресурс]. - URL: <https://zaochnik.com/spravochnik/marketing/> (дата обращения: 15.06.2023).

56. Маркетинг: сущность, категории, цели, задачи, принципы, виды. [Электронный ресурс]. - URL: <https://marketing.wikireading.ru/57322?ysclid=m3lq06qdrw457238265> (дата обращения: 13.04.2023).

57. Маркетинговая деятельность и ее основные виды: учебное пособие [Электронный ресурс]. – URL: <http://studme.org/13761106/ekonomika>. (дата обращения: 23.08.2023).
58. Маркетинговая деятельность предприятия: учеб. пособие. [Электронный ресурс]. – URL: <http://kak-bog.ru/marketingovaya-deyatelnostpredpriyatiya>. (дата обращения: 03.07.2023).
59. Международная информационная группа “Интерфакс”: негативное влияние санкций на ИТ-системы. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.interfax.ru/russia/504731> (дата обращения: 01.05.2023).
60. Менеджмент в России и за рубежом [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.mevriz.ru/articles/2003/2/1071.html> (Дата обращения: 20.08.2023).
61. Минин А. Маркетинг для практиков. Развитие интернет маркетинга в России 2010 — 2021- исследование Нетологии. URL: <https://marketing-course.ru/razvitiye-internet-marketinga/> (дата обращения 23.09.2022).
62. Минкомсвязь России. [Электронный ресурс]. – URL: <http://minsvyaz.ru/ru/events/35788> (дата обращения: 20.04.2023).
63. Навигатор рекламного рынка Adindex: “Лаборатория Касперского” спасает мир и меняет историю? [Электронный ресурс]. – URL: <https://adindex.ru/news/creative/2009/07/28/23820.phtml> (дата обращения: 01.05.2023).
64. Новостной сайт об интернет-бизнесе: о партнерстве крупнейших ИТ компаний. [Электронный ресурс]. – URL: <https://roem.ru/29-09-2016/233777/partnershiponai/> (дата обращения: 25.04.2023).
65. НП РУССОФТ: отчет о географии деятельности и основных рынках российских ИТ-компаний. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.russoft.ru/tops/1765> (дата обращения: 20.04.2023).
66. Обмен как основное понятие маркетинга. [Электронный ресурс]. - URL: <https://infopedia.su/10xa87.html> (Санаи муроциат 25.06.2023).

67. Обмен. [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.livelib.ru/book/267643/readpart-osnovy-marketinga-kratkij-kurs-filip-kotler/~4> (Санаи муроциат 05.11.2023).

68. Опыт ЕС, США и Индии в сфере государственной поддержки инноваций // Российский юридический журнал №1(76) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.russianlaw.net/-files/law/doc/a59.pdf> (дата обращения: 20.04.2023).

69. Организация маркетинговой службы в организации // Экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]. – URL: https://archiveoursework.mmu.ru/files/upload/Diplomas/2020/publish/p_2032_965.pdf?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения: 13.02.2023).

70. Основные концепции маркетинга: 7 концепций для бизнеса. [Электронный ресурс]. - URL: https://synergy.ru/akademiya/management/7_konczepcii_marketinga_dlya_biznesa (дата обращения: 20.03.2023)

71. Палитра: официальный сайт компании [Электронный ресурс]. – URL: <http://reklama-smuk.ru> (дата обращения: 03.07.2023).

72. Принципы маркетинг. [Электронный ресурс]. - URL: <https://tojikon.net/articles/539-prinsiphoi-marketing.html?ysclid=m3lqtr174i606492617> (Санаи муроциат 17.11.2023).

73. Philip Kotler: Marketing Essentials, 1984 / Филипп Котлер. Основы маркетинга. Перевод на русский язык: В.Б. Бобров. - М., 1990. [Электронный ресурс]. https://ponauke.com/files/book_marketing_kotler/www.ponauke.com.pdf (Дата обращение: 22.07.2023).

74. Рейтинг развития электронного правительства [Электронный ресурс]. – URL: <http://gtmarket.ru/ratings/egovernment-survey/info> (дата обращения: 09.05.2023).

75. Роль сферы услуг в рыночной экономике. [Электронный ресурс]. - URL: [Тема 1. Роль сферы услуг в рыночной экономике \(studfile.net\)](https://studfile.net/doc/1133337/1133337) (дата обращения: 10.08.2024).

76. Российский внешнеэкономический вестник. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rfej.ru/rvv/id/20-0398F8F/%24file/3-6.pdf> (дата обращения: 03.03.2023).

77. Руссофт: Манифест о поддержке высокотехнологичного экспорта [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.russoft.ru/node/1068> (дата обращения: 20.04.2023).

78. Рынок. [Электронный ресурс]. - URL:
<https://www.calltouch.ru/blog/glossary/rynok/?ysclid=m3mhf57axm292600185> (Санаи мурочиат 25.06.2023).

80. Сетевая газета Infsecurity: “Лаборатория Касперского” - один из первых участников международной организации по борьбе с кибертерроризмом IMPACT [Электронный ресурс]. – URL: http://www.infosecurity.ru/_gazeta.shtml (дата обращения: 01.05.2023).

81. Специфика онлайн-маркетинга в США. [Электронный ресурс]. - URL: <https://scriptcoding.ru/online-marketing-usa/?ysclid=m3lraoty7e803613736> (дата обращения: 17.11.2023).

82. Сулейманова М.С. Методические принципы и методы формирования маркетинг-менеджмента в туристической фирме.[Электронный ресурс]. - URL: [Методические Принципы И Методы Формирования Маркетинг-Менеджмента В Туристической Фирме \(Elibrary.Ru\)](#) (дата обращения: 10.08.2024).

83. Сущность международного маркетинга. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://spravochnick.ru/marketing/mezhdunarodnyy_marketing/ (дата обращения: 17.06.2023).

84. Форбс: рейтинг самых дорогих компаний мира. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.forbes.ru/-kompanii-photogallery/288451-samye-dorogie-brendy-mira-2015-reiting-forbes> (дата обращения: 17.03.2023).

85. Харьковский Национальный Университет им. В.Н. Каразина, предмет: [Несортированное] / Файл: маркетинг услуг, Т 1-4.doc URL: <https://studfile.net/preview/9763781> (дата обращения: 10.03.2023).

86. Централизованный маркетинг. [Электронный ресурс]. - URL: <https://fastercapital.com/ru/content/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BA%D0%BA> (дата обращения: 13.04.2023).

87. Что такое маркетинговая карта и для чего она нужна? [Электронный ресурс]. - URL: <https://leadstartup.ru/marketing-strategy-sample-map?ysclid=m3lorenvsr980909793> (Санаи муроциат 20.03.2023).

88. Экспертный центр электронного государства: зафиксировано снижение объема российских ИТ [Электронный ресурс]. – URL: <http://drussia.ru/minekonomrazvitiya-zafiksirovalosnizhenie-obema-rossijskogo-it-rynka.html> (дата обращения: 20.04.2023).

89. Электромонтажные работы: развитие отрасли URL: <http://biznes-idei.net/page/biznes-plan-elekromontazhnoj-organizaci>. (дата обращения: 05.07.2023).

90. Электронный аналитический журнал в сфере ИКТ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cnews.ru/articles/2016/0707_po_dannym_cnewsik-trashody_regionov_v_2_razavyshechem (дата обращения: 06.04.2023).

91. Электронный журнал об информационных технологиях [Электронный ресурс]. – URL: <http://4pda.ru/-2017/03/24/338615> (дата обращения: 30.03.2023).

92. Электронный научный журнал “Гуманитарные научные исследования” [Электронный ресурс]. – URL: <http://human.s nauka.ru/2016/11/17628> (дата обращения: 11.04.2023).

Монографияҳо, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ

93. Philip Kotler: Marketing Essentials, 1984. / Филип Котлер: Основы маркетинга. Перевод на русский язык: В. Б. Бобров. - М., 1990. – 384 с.
94. Абаев, Л.С. Международный маркетинг [Текст]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л.С. Абаев, В.А. Алексунин. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 368 с.
95. Агеева, Н.А. Экономический анализ маркетинговой деятельности предприятия [Текст]: учеб. пособие / Н.А. Агеева, Н.Ю. Лопаткина. - Изд-во: СПбГУЭФ, 2010. – 276 с.
96. Акулич, И.Л. Маркетинг [Текст]: учебник / И.Л. Акулич. 6-е изд., испр. – Минск: Высшая школа, 2009. – 368 с.
97. Акулич, И.Л. Международный маркетинг [Текст] / И.Л. Акулич. – М, 2006. – 384 с.
98. Алексеев, А.А. Маркетинговые исследования рынка услуг [Текст]: учеб. пособие / А.А. Алексеева. – СПб. Изд-во СПб УЭФ, 2010. – 192 с.
99. Алексунин, В.А. Маркетинг [Текст]: учебник / В.А. Алексунин. – М. Дашков и К, 2010. – 288 с.
100. Алексунин, В.А. Маркетинг [Текст]: учебник / В.А. Алексунин. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”. - 6-е изд. - М., 2019. – 432 с.
101. Алексунин, В.А. Маркетинговые коммуникации: практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности “Маркетинг” / В.А. Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. Скляр. – М.: “Дашков и К”, 2014. – 272 с.
102. Алешина, И.В. Маркетинг для менеджера [Текст]: учеб. пособие / И. В. Алешина. – М. ФАИР-ПРЕСС, 2011. – 288 с.
103. Алиев, А.Б. Асосҳои маркетинг [Матн]: китоби дарсӣ / А.Б. Алиев. – Душанбе: Империал Групп, 2016. – 260 с.

104. Амблер, Т. Маркетинг и финансовый результат: Новые метрики богатства корпорации [Текст] / Т. Амблер. - Пер. с англ. – М., 2013. – 352 с.
105. Амблер, Т. Практический маркетинг. - Пер. с англ. [Текст] / Т. Амблер. - Под общей ред. Ю.Н. Каптуревского. – Питер: Издательство СПб. – 2003. – 400 с.
106. Аникеев, С.Н. Методика разработки плана маркетинга [Текст]: практическое руководство / С.Н. Аникеев. – М.: Фолиум, 1996. – 192 с.
107. Аренков, И.А. Маркетинг предприятия [Текст]: учебник / И.А. Аренков, М.М. Глазов, И.Г. Фирова. – СПб.: Изд-во РГГМУ, 2009. – 240 с.
108. Армстронг, Г. Введение в маркетинг [Текст]: учебник / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – 8-е изд. - Пер. с англ. – М.: ООО Издательский дом Вильямс, 2010. – 544 с.
109. Ассель Генри. Маркетинг: принципы и стратегия [Текст]: учебник для вузов / Г. Ассель. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 480 с.
110. Багиев, Г.Л. Маркетинг [Текст]: учебник для студентов вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн. - под общ. ред. Г.Л. Багиева. – 4-е изд. – СПб: Питер, 2015. – 496 с.
111. Багиев, Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии [Текст] / Г.Л. Багиев. - СПб.: ВНТОЭ, 2010. - 224 с.
112. Баринов, В.А. Организационное проектирование: учебник для слушателей образовательных учреждений, обучающихся по программе МВА и другим программам подготовки управляющих кадров / В.А. Баринов. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 288 с.
113. Басовский, Л.Е. Маркетинг [Текст]: учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 336 с.
114. Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики [Текст]: учебник / В.И. Беляев. – М.: КНОРУС, 2010. – 352 с.
115. Беляевский, И.К. Маркетинговые исследования [Текст] / И.К. Беляевский. – М., 2012. – 272 с.

116. Березин И. Маркетинговый анализ. Рынок, Фирма, Товар, Продвижение. - М.: Вершина, 2008. – 224 с.
117. Березин, И.С. Маркетинг и исследования рынков – русская деловая литература [Текст] / И.С. Березин. – М, 2003. – 320 с.
118. Березин, И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение [Текст]: учебник для вузов / И.С. Березин – 3-е изд., испр. и доп. – М. Вершина, 2010. – 368 с.
119. Божук С. и другие. Маркетинг [Текст]: учебник для вузов / С. Божук и другие. – Питер: издательство СПб., 2011. – 400 с.
120. Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 192 с.
121. Бронникова, Т.С. Маркетинг [Текст]: учеб. пособие для студентов экономических вузов / Т.С. Бронникова, А.Г. Чернявский. – М.: ПРИОР, 2011. – 368 с.
122. Веснин, В.Р. Стратегическое управление: учебник / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2014. – 496 с.
123. Вествуд, Дж. Маркетинговый план [Текст] / Дж. Вествуд. – СПб.: Питер, 2010. – 224 с.
124. Воронкова, О.В. Маркетинг [Текст]: учеб. пособие / О.В. Воронкова, К.В. Завражина Р.Р. Толстяков и др. – Тамбов: Изд-во Тамбов, 2009. – 224 с.
125. Гилберта, Д. Управление розничным маркетингом / Д. Гилберта. – М, 2005. – 288 с.
126. Годин, А.М. Маркетинг [Текст]: учебник для вузов / А.М. Годин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 432 с.
127. Голубков, Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения / Е.П. Голубков. – М. Экономика, 2013. – 288 с.
128. Голубков, Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура [Текст] / Е.П. Голубков. – М.: Дело, 2011. – 288 с.

129. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика [Текст] / Е.П. Голубков. - М.: Издательство “Финпресс”, 1998. – 320 с.
130. Голубков, Е.П. Основы маркетинга [Текст]: учебник // Е.П. Голубков. – М. Финпресс, 2013. – 320 с.
131. Гольдштейн, Г.Я. Маркетинг [Текст]: учеб. пособие / Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2009. – 224 с.
132. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. Экономическая стратегия фирмы. СПб., Специальная литература, 2003. - 272 с.
133. Дорошев, В.И. Введение в теорию маркетинга [Текст]: учеб. пособие / В.И. Дорошев. – М. ИНФРА-М, 2009. – 240 с.
134. Досиев М.Н. Идоракуни молияи давлатӣ [Матн]: китоби дарсӣ / М.Н. Досиев, Р.Х. Содиков – Душанбе: нашриёти АИДНП҃Т, 2024. – 271 с.
135. Досиев М.Н. Танзим ва рушди соҳибкории экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: монография / М.Н. Досиев. – Душанбе: Шарқи озод, 2023. – 172 с.
136. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Текст]: учебное пособие / Л.А. Дробышева. – М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 336 с.
137. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. М., ФАИР-ПРЕСС, 1998. — 320 с.
138. Душкина, М.Р. PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и воздействие, технологии и психология [Текст]: учебное пособие / М.Р. Душкина. – СПб.: Питер, 2010. – 256 с.
139. Егоров, Ю.Н. Основы маркетинга [Текст]: учебник / Ю.Н. Егоров. - М.: ИНФРА-М, 2019. – 384 с.
140. Еремин, В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации [Текст]: учебник / В.Н. Еремин. – М.: КНОРУС, 2013. – 320 с.

141. Жариков, Г.А. Маркетинг и его особенности в России [Текст]: учебное пособие / Г.А. Жариков, С.К. Становкин. – М.: Издательство “Прометей”, 2014. – 224 с.
142. Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. М., ИНФРА-М, 2001. - 208 с.
143. Захаров, С.В. Маркетинг [Текст]: учебник для вузов / С.В. Захаров, Б.Ю. Сербиновский, В.И. Павленко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов на Дону: Феникс, 2009. – 432 с.
144. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия. К.: Центр учебной литературы, 2010. - 304 с.
145. Иванов, Л.А. Книга директора по маркетингу [Текст] / Л.А. Иванов. – СПб: Питер, 2010. – 208 с.
146. Ильичева, И.В. Маркетинг [Текст]: учебно-методическое пособие / И.В. Ильичева. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 229 с.
147. Каменева, Н.Г. Маркетинговые исследования: учебное пособие по специальности "Маркетинг" / Н.Г. Каменева, В. А. Поляков. – 2-е изд., доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 368 с.
148. Классика маркетинга: сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг [Текст] / Составитель: Б.М. Энис, К.Т. Кокс, М.П. Моква. Пер. с англ. Т. Виноградова и др. – СПб.: Питер, 2011. – 746 с.
149. Когденко, В.Г. Экономический анализ [Текст]: учебник / В.Г. Когденко. – 2 изд. – М.: Юнити, 2011. – 368 с.
150. Колюжновой, Н.Я. Маркетинг [Текст]: общий курс учеб. пособие для студентов вузов / Н.Я. Колюжновой, А.Я. Якобсона. – М.: Омега-Л., 2012. – 312 с.
151. Комилов С.Ч. Соҳибкорӣ ва менечменти рушди фаъолияти навчорисозӣ (инноватсионӣ) [Текст] / С.Ч. Комилов, Г.Ш. Алиева. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 220 с.
152. Кондратьева, М.Н. Экономика и маркетинг [Текст]: учебное пособие / М.Н. Кондратьева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 143 с.

153. Королькова, Е.М. Организация маркетинга на предприятии [Текст]: учебное пособие / Е.М. Королькова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2011. – 148 с.
154. Короткова, А.В. Управление маркетингом [Текст]: учебное пособие / А.В. Короткова. - Под ред. И.М. Синяевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2012. – 463 с.
155. Котлер Ф., Сетиаван А., Картаджайя Х. Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. Технологии продвижения в интернете. М., Бомбора, 2019. - 224 с.
156. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст]: учебное пособие / Ф. Котлер – М.: Книга по Требованию, 2012 – 480 с.
157. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст]: Экспресс-курс / Ф. Котлер. - под ред. С.Г. Божук. – 2-е изд. Пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2010. – 464 с.
158. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер [Текст]: учебник / Ф. Котлер. - Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 211 с.
159. Котлер, Ф. Маркетинг: от продуктов к потребителям и далее к человеческой душе [Текст] / Ф. Котлер. – М.: Эксмо, 2011. – 240 с.
160. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер. - М.: Ростингер, 2011. – 704 с.
161. Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. Перевод с английского В.Б. Боброва. Под ред. Е.М. Пеньковой. – М.: Издательство «Прогресс», 1991. – 657 с.
162. Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст]: учебник для вузов / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – 9-е изд. Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2013. – 624 с.
163. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс [Текст] / Ф. Котлер. Перевод с английского издательства «Прогресс». – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 384 с.

164. Қодиров, Ш.Ш. Назарияи иқтисодӣ: иқтисоди миллӣ ва иқтисоди ҷаҳонӣ [Матн]: китоби дарсӣ / Ш.Ш. Қодиров. – Душанбе: Амри илм, 2001. – 288 с.
165. Ландреви Ж. Меркатор. Теория и практика маркетинга [Текст]: в 2 т. / Ж. Ландреви, Ж. Леви, Д. Линдон. - Перевод с французского. – М.: МЦФЭР, 2006. – 664 с.
166. Левинсон, Дж. Партизанский маркетинг [Текст] / Дж. Левинсон, П. Хенли. - Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 192 с.
167. Лидовская, О.П. Оценка эффективности маркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения [Текст]: учебник / О.П. Лидовская. – СПб.: Питер, 2008. – 141 с.
168. Литл Джон, Ф. Основы маркетинга. Чего же хотят ваши потребители. Надежный способ это выяснить [Текст]: учебник / Джон Ф. Литл. Перевод М.П. Смирновой. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 385 с.
169. Маркетинг [Текст]: энциклопедия. - Под ред. М. Бейкера. - Пер. с англ. – СПБ. Питер. 2012, – 1200 с.
170. Михалина, Л.М. Практика маркетинговых решений: учебное пособие для магистров / Л.М. Михалина. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ – кафедра ЭБ, 2016 – 101 с.
171. Моисеева, Н.К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии [Текст]: учебное пособие / Н.К. Моисеева, М.В. Конышева. - Под ред. Н.К. Моисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 304 с.
172. Моисеева, Н.К. Международный маркетинг и бизнес [Текст]: учебное пособие / Н.К. Моисеева. – М.: Инфра –М, 2019. – 272 с.
173. Моргунов, В.И. Международный маркетинг [Текст]: учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки “Экономика”, “Менеджмент”, “Торговое дело” (квалификация (степень) "бакалавр") / В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. – М.: Дашков и К°, 2014. - 181 с.

174. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга [Текст]: учебное пособие / Ю.В. Морозов. – М.: Дашков и К, 2013. – 148 с.
175. Мусиенко, Д.О. Сущность маркетинговой деятельности на предприятиях [Текст] / Д.О. Мусиенко // Молодой ученый. - 2013. – С. 383-386.
176. Нагапельянц, Н.А. Международный маркетинг: учебное пособие для бакалавров направления “Менеджмент” и студентов специальности “Маркетинг” / Н.А. Нагапельянц [и др.]; ред. Н.А. Нагапельянц. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 292 с.
177. Низомова, Т.Д. Истилоҳномаи иқтисоди хурд [Матн] /Т.Д. Низомова, А. Ҳоҷиев. – Душанбе: Диловар, 2019. – 172 с.
178. Осташков, А.В. Маркетинг [Текст]: учебной пособие / А.В. Осташков. – Пенза: ФАО ПГУ, 2010. – 170 с.
179. Панкрухин, А.П. Маркетинг [Текст]: учебное пособие / А.П. Панкрухин. – М.: Омега-Л, 2011. – 656 с.
180. Панкрухин, А.П. Маркетинг. Гильдия маркетологов. – М.: Омега-Л, 2009. – 341с.
181. Перцовский, Н.И. Международный маркетинг [Текст]: Учебное пособие для студентов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям / [Перцовский Н.И. и др.]; Под ред. Н.И. Перцовского. – Москва: Высшая школа, 2001. – 238 с.
182. Перцовский, Н.И. Международный маркетинг [Текст]: учебное пособие / Н.И. Перцовский, И.А. Спиридовон, С.В. Барсукова. - Под ред. Н.И. Перцовского. - М.: Высшая школа, 2001. – 328 с.
183. Плаксова, Н.С. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник / Н.С. Плаксова. – М.: Эксмо, 2010. – 304 с.
184. Попов Е.В. Продвижение товара и услуг. - М.: Финансы и статистика, 2008. С. 144.
185. Портер, М. Конкуренция [Текст] / М. Портер. - Пер. с англ. – М.: Издательский дом Вильямс, 2005. – 464 с.

186. Поршнев, А.Г., Кабинов, А.Я., Гунин, В.Н. Управление организацией: энциклопедический словарь / Министерство образования Российской Федерации, Государственный университет управления; ред.: А.Г. Поршнев, А.Я. Кибанов, В. Н. Гунин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 576 с.
187. Разумовская А.Л. PRO движение. Технологии эффективного продвижения услуг. – М.: Питер, 2009. – С. 137.
188. Романов, А.Н. и др. Маркетинг [Текст]: Маркетинг. Учеб. для вузов по спец. “Маркетинг” и “Менеджмент” / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др. Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, 1995. – 288 с.
189. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учебник / Г.В. Савицкая. – М. РИГТО, 2012. – 496 с.
190. Саидмуродов Л.Х. Қандиёрова Д.О., Сафаров Б.Г «Республика Таджикистан пути к открытой экономике; очерки институционального анализа» Душанбе, «Ирфон», 2008. – 264 с.
191. Синяева И.М. Управление маркетингом: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / ред. И.М. Синяева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2014. – 304 с.
192. Скляр, Е.Н. Маркетинговые исследования: Практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Маркетинг" / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. – М.: Дашков и К*, 2014. – 272 с.
193. Содиқов, Р.Ҳ. Суғурта [Матн]: китоби дарсӣ / Р.Ҳ. Содиқов. – ҶДММ “Хирадмандон”. – 2021. – 165 с.
194. Соловьев, Б.А. Маркетинг [Текст]: учебник для вузов / Б.А. Соловьев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 344 с.
195. Сребник, Б.В. Маркетинг [Текст]: учебное пособие для вузов / Б.В. Сребник. – М.: Высшая школа, 2011. – 336 с.
196. Теория маркетинга [Текст]: учебное пособие. - Под ред. М. Бейкера. - Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 432 с.

197. Терещенко, В. Маркетинг: новые технологии в России [Текст]: учебное пособие / В. Терещенко. – СПб.: Питер, 2014. – 256 с.
198. Тимофеев, М.И. Маркетинг [Текст]: учебное пособие / М.И. Тимофеев. - 3-е изд. – Москва: РИОР, 2009. – 352 с.
199. Токарев, Б.Е. Маркетинговые исследования: учебник / Б.Е. Токарев. -- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. – 368 с.
200. Улуғхочаева X. Р. Молия [Матн] / X.R. Улуғхочаева, Ф.С. Обидов, З.А. Раҳимов; Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. — Душанбе: ЭР-граф, 2012. — 250 с. ISBN 978-99947-897-9-5.
201. Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка [Текст]: учебное пособие / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 400 с.
202. Ҳасанов, А.Р. Молия ва қарз [Матн]: китоби дарсӣ / А.Р. Ҳасанов, А.Ҳ. Миразизов, Р.Ҳ. Содиков. - Душанбе: Ирфон, 2010. – 340 с.
203. Цахаев, Р.К. Маркетинг [Текст]: учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2020. – 368 с.
204. Цахаев, Р.К. Основы маркетинга [Текст]: учебник для вузов / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева, С.А. Алиев. – М.: Экзамен, 2005. – 304 с.
205. Черенков, В.И. Международный маркетинг [Текст]: учебное пособие / В.И.Черенков. – СПб.: ИВЭСЭП. Знание, 2016. – 272 с.
206. Эванс, Дж.Р. Маркетинг [Текст] / Дж.Р. Эванс, Б.Берман. – пер с анг. – М.: Сирин, 2002. – 672 с.
207. Эриашвили, Н.Д. Маркетинг: принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе [Текст]: учебник для вузов Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 с.
208. Эриашвили, Н.Д., Ховард, К., Цыпкин, Ю.А., Маркетинг [Текст]: учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др. - Под ред. Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 623 с.

209. Яндыганов, Я.Я. Экологическое предпринимательство в регионе (проблемы, перспективы, эффективность) [Текст] / Я.Я. Яндыганов. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1998. – 312 с.

Мақола ва маърузаҳо

210. Ашурев, И.С. Управление социальными процессами – основа роста эффективной деятельности трудовых ресурсов [Текст] / И.С. Ашурев // Актуальные проблемы инновационного развития учета, анализа и аудита: материалы республиканской научно-практической конференции. - Душанбе: РТСУ, 2018. – С. 447-453.

211. Байматов А.А. Инновационный маркетинг: стратегия создания новой потребительской ценности [Текст] / А.А. // Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук. – Худжанд, 2018.- №1(74). – С. 13-21

212. Басовский, Л.Е. Маркетинг [Текст]: курс лекций / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 219 с.

213. Брежнева В. М. Исследование стратегических направлений развития-продаж в современной экономике // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2020. № 1. С. 74-84.

214. Фаюров, F.X. Идоракуни хизматрасониҳои маркетингӣ: ҷанбаҳои назариявӣ, дурнамои рушд ва баландбардории сифати онҳо [Матн] / F.X. Фаюров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2015 - №2/4 (169) – С. 223-229.

215. Герасикова Е.Н., Власова А.А. Современные тенденции развития интернет-маркетинга и электронной торговли // Universum: Экономика и юриспруденция. 2019. № 1 (58). С. 4-8.

216. Герасименко, О.Н. Алгоритм комплексной оценки эффективности маркетинговой деятельности предприятия [Текст] / О.Н. Герасименко // Современные аспекты экономики. - 2009. - №5 (18). – С.23-27.

217. Грудинова, И.П. Управление рисками финансово-бюджетного развития региона (муниципального образования) [Текст] / И.П. Грудинова, Н.В. Перко // Вестник МГТУ. – 2019. - №1.– Т15. – С. 161-170.

218. Давлятов, И.Х. Реформирование банковской системы Таджикистана - основа развития национальной экономики / И.Х. Давлятов // Труды ФИБиМ, ТГУ им. академика М.С. Осими. – 2017. - Выпуск 3. – С. 43-47.

219. Досиев М.Н. Истехсоли технологияи мусир яке аз самтҳои асосии фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши муҳити зист [Матн] / М.Н. Досиев // Идоракуни давлатӣ. – 2022. - № 4/2 (59). – С. 43-50. ISSN 2664-0651 (Print) ISSN 2709-8567 (Online)

220. Досиев М.Н. Мафҳуми фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи идоракуни муҳити зист [Матн] / Молия ва иқтисод. – 2020. - № 1(21). – С. 115-121.

221. Досиев М.Н. Муқаммалгардонии ташкил ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши экология [Матн] / М.Н. Досиев // Паёми донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 2020. - № 3(32). – С. 53-57.

222. Досиев М.Н. Мушкилот, танзим, рушд ва моҳияти соҳибкории экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.Н. Досиев // Паёми донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 2021. - № 1(35). – С. 140-145.

223. Досиев М.Н. Нақши мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар рушди босуботи соҳибкории экологӣ [Матн] / М.Н. Досиев // Паёми донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 2022. - № 4/1(43). – С. 79 – 85. ISSN 2308-054X

224. Досиев М.Н. Развитие форм государственного регулирования и поддержки экологического предпринимательства. [Матн] / М.Н. Досиев // Идоракуни давлатӣ. – 2023. - № 2(61). – С. 32 – 40. ISSN 2664-0651 (Print) ISSN 2709-8567 (Online)

225. Досиев М.Н. Такмили идоракуни давлатӣ оид ба рушди соҳибкории экологӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.Н. Досиев // Экономика Таджикистан. – 2021. - № 1. – С. 226-231.

226. Досиев М.Н. Ташкил ва рушди соҳибкории экологӣ дар заминаи принсипи иқтисоди “сабз” [Матн] / М.Н. Досиев // Идоракуни

давлатӣ. – 2022. - № 1(55). – С. 51-58. ISSN 2664-0651 (Print) ISSN 2709-8567 (Online).

227. Досиев М.Н. Ташкили соҳибкории экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар рушди саноат [Матн] / М.Н. Досиев // Паёми донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 2021. - № 4/1(38). – С. 171-177.

228. Досиев М.Н. Фаъолияти соҳибкории экологӣ ҳамчун омили рушди иқтисодиёти инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.Н. Досиев // Идоракуни давлатӣ. – 2021. - № 4/1(53). – С. 45-51. ISSN 2664-0651 (Print) ISSN 2709-8567 (Online)

229. Досиев М.Н., Шаропов Ф.Р. Нақш ва моҳияти соҳибкории экологӣ дар шароити ташаккули иқтисоди “сабз”: назария ва амалия [Матн] / М.Н. Досиев, Ф. Р. Шаропов, // Идоракуни давлатӣ. – 2023. - № 4/1(63). – С. 27-34. ISSN 2664-0651 (Print) ISSN 2709-8567 (Online)

230. Досиев М.Н., Шаропов Ф.Р. Саҳми соҳибкорӣ дар бахши муҳити зист ҳамчун омили татбиқунандаи принсипҳои иқтисоди “сабз” [Матн] / М.Н. Досиев, Ф.Р. Шаропов // Идоракуни давлатӣ. – 2022. - № 4/3 (58). – С. 17-23. ISSN 2664-0651 (Print) ISSN 2709-8567 (Online)

231. Иванова Л.В. Разработка плана маркетинговых действий для предприятия малого бизнеса // Директор по маркетингу и сбыту. 2019. № 2. – С. 26-35.

232. Изакова Н.Б., Капустина Л.М. Концептуальная модель управления маркетингом малого промышленного предприятия // Журнал экономической теории. 2019. Т. 16. № 4. С. 796-809.

233. Канаева П.А., Пельмская И.С., Бабенко М.Г. Анализ влияния маркетинговых инструментов на результаты деятельности малого предприятия // В сборнике: Весенние дни науки. Сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых. Екатеринбург, 2020. – С. 247-252.

234. Комилов С.Дж. Цифровизация социальных услуг в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка / С.Дж. Комилов, Р.Р. Ахмадов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2022. - №10. С. 163-169 ISSN: 2413-5151

235. Кузин А. В. Проблемы и перспективы интернет-маркетинга компаний // Маркетинг. 2020. № 1. С. 25-28.

236. Лаврова Ю.С., Бунеско Е.С. Цифровой маркетинг интеллектуального продукта // В сборнике «Экономические, политico-правовые, социологические дискуссии». Материалы XI всероссийской научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, РИНХ, 2022. С. 182-184.

237. Назарова Е.В. Цифровой менеджмент и цифровой маркетинг: современные аспекты управления организацией // Интеллектуальные ресурсы -региональному развитию. 2022. № 1. С. 350-353.

238. Сайдмурадов Л.Х., Мукаддасзода Ф.М. Концептуальные подходы и теоретические основы государственно-частного партнёрства в сфере рыночных // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики №1(70). – Худжанд: Дабир, 2017. – С. 16-25

239. Ҷабборов Ф.А. Самтҳои асосии мӯкаммалсозии механизми дастгирии давлатии рушди инфрасоҳтори соҳибкории истеҳсолӣ. [Матн] / Ф.А. Ҷабборов, Р.Ш. Тағаев // Паёми Дошишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав, 2019. - №1-4-2(68). – С. 86-90.

Диссертатсия ва авторефератҳо

240. Абдуллоева Ш.Б. Формирование и развитие рынка экологических услуг: на материалах Республики Таджикистан: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.05 / Ш.Б. Абдуллоева [Место защиты: Тадж. гос. ун-т коммерции]. — Душанбе, 2017. — 204 с.

241. Абдусамадов, Г.С. Становление и развитие рыночных отношений в Республике Таджикистан: автореферат дис. ... доктора экономических наук: 08.00.01 / Таджикский ун-т. - Душанбе, 1996. – 34 с.

242. Арабов, Ф.М. Механизм управления инвестициями в эколого-экономическом использовании земельно-водных ресурсов. Автореферат на соис. уч. степени к.э.н. – Душанбе, 2020. – 30 с.

243. Архипов, А.Е. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями в сфере услуг: теория и методология: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05 / А.Е. Архипов; [Место защиты: ГОУВПО «Омский государственный университет»]. - Омск, 2012. - 347 с.

244. Досиев, М.Н. Особенности формирования и развития экологического предпринимательства: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.05 [Текст] / М.Н. Досиев. - Душанбе, 2019. – 168 с.

245. Исмоилов, А.А. Особенности использования инвестиции в АПК в условиях остановления рыночных отношений. Автореф. на соис. уч. степени к.э.н. – Душанбе, 2004. – 23 с.

246. Махмадалиев, Б.Н. Государственное регулирование эколого-экономических отношений в Республике Таджикистан: на примере экологического предпринимательства: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.01 / Б.Н. Махмадалиев; [Место защиты: Тадж. гос. ун-т права, бизнеса и политики]. - Худжанд, 2015. - 21 с.

247. Насриддинов Ш. Такмил ва таъмини рушди устувори соҳибкории истеҳсолӣ дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Автореферати дисс. барои дарёftи унвони илмии н.и.и: Душанбе, 2021. – 27 с.

248. Нидоев, Н.Ф. Обоснование развития безопасного сельского хозяйства в Таджикистане: теория, методология, практика: диссертация доктора экономических наук: 08.00.05 / Нидоев Нозимжон Фозилович; [Место защиты: Ин-т экономики сел. хоз-ва Тадж. акад. с.-х. наук]. - Душанбе, 2011. – 349 с.

249. Одинаев, Х.А. Эколого-экономический механизм регулирования природопользования в сельском хозяйстве: диссертация доктора экономических наук: 08.00.05, 08.00.14. - Москва, 2004. – 330 с.

250. Попова, О.В. Управление маркетинговой деятельностью в процессе создания нового товара на рынке информационных технологий: диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Попова Ольга Вячеславовна; [Место защиты: Гос. ун-т - учебно-науч.-произв. комплекс]. - Орел, 2012. - 165 с.

251. Рауфи А. Региональные проблемы развития транспорта в системе рыночной экономики Таджикистана: диссертация доктора экономических наук: 08.00.05 / Рауфи Абдураффор; [Место защиты: Ин-т регион. эконом. исслед.]. - Душанбе, 2008. – 283 с.

252. Чечунова, Е.В. Эффективность экологического предпринимательства в условиях реализации экологических программ: На примере г. Н. Тагил: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Урал. гос. эконом. ун-т. - Екатеринбург, 2000. – 31 с.

253. Шаропов, Ф.Р. Управление социально-экономическим развитием розничной торговли: теория, методология, стратегия: дисс....док. экон. Наук: 08.00.05 [Текст] / Ф.Р. Шаропов. – Душанбе, ТГУК, 2018. – 305 с.

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия

Дар маҷаллаҳои тақризшаванд:

[1-М]. Зоҳидов, К.С. Асосҳои назариявии фаъолияти маркетингӣ дар корхона [Матн] / К.С. Зоҳидов, М.Н. Досиев // Идоракуни давлатӣ. Бахши илмҳои иқтисодӣ. – 2022. – № 4/1(58) – С. 69-74. ISSN 2664-0651 (Print) ISSN 2709-8567 (Online).

[2-М]. Зоҳидов, К.С. Идоракуни маркетингӣ ҳамчун омили асосии рушди ташкилот [Матн] / К.С. Зоҳидов, М.Н. Досиев // Паёми Донишгоҳи технологији Тоҷикистон. Бахши илмҳои иқтисодӣ. – 2022. – № 4/2(51) – С. 165-169. ISSN 2707-8000 ББК 22.3+22.1+24. П-14.

[3-М]. Зоҳидов, К.С. Таҳдили муосири соҳаи идоракуни хизматрасониҳои маркетингӣ ва усуљҳои он дар шароити иқтисоди

бозорӣ [Матн] / К.С. Зоҳидов // Идоракунии давлатӣ. – 2023. – № 3(62) – С. 137-145. ISSN 2664-0651 (Print). ISSN 2709-8567 (Online).

[4-М]. Зоҳидов, К.С. Принсипҳои асосии рушди хизматрасониҳои маркетингӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ [Матн] / К.С. Зоҳидов // Идоракунии давлатӣ. – 2023. – № 4/1(63) – С. 151-157. ISSN 2664-0651 (Print). ISSN 2709-8567 (Online).

[5-М]. Зоҳидов, К.С. Муқаммалгардонии раванди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ [Матн] / К.С. Зоҳидов // Идоракунии давлатӣ. – 2023. – № 4/2(64). – С. 203-210. ISSN 2664-0651 (Print) ISSN 2709-8567 (Online).

[6-М]. Зоҳидов, К.С. Ҷанбаҳои назариявии рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ [Матн] / К.С. Зоҳидов // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 2023. – № 4/1(49). – С. 43-48. ISSN 2308 – 054X.

[7-М]. Зоҳидов, К.С. Хусусиятҳои ташкил ва рушди хизматрасониҳои маркетингӣ дар фаъолияти соҳибкории экологӣ ҳамчун омили татбиқунандаи принсипҳои иқтисоди “сабз” [Матн] / К.С. Зоҳидов, М.Н. Досиев // Паёми молия ва иқтисод. – 2023. – № 3(37) – С. 131-142.

В) Мақолаҳо дар дигар маҷаллаҳо ва маҷмуи маводҳои конференсия:

[8-М]. Зоҳидов, К.С. Принсипҳои асосии рушди идоракунии хизматрасониҳои маркетингӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ [Матн] / К.С. Зоҳидов // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ баҳшида ба 75-умин солгарди қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон ва Рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия. – Душанбе: АИДНПҖТ. – 2023. – С. 504-511.

[9-М]. Зоҳидов, К.С. Фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ ҳамчун омили татбиқунандаи принсипҳои иқтисоди “сабз” [Матн] / К.С. Зоҳидов, М.Н. Досиев. Н.И. Шоҳзода // Маводи

конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи “Заминаҳои илмӣ-техникӣ ва иқтисодии саноатиқунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон”. – Душанбе: ДТТ. – 2023. – С. 45-49.

[10-М]. Зоҳидов, К.С. Ҷанбаҳои назариявӣ ва рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ [Матн] / К.С. Зоҳидов, М.Н. Досиев // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи “Рушди низоми бонкӣ ва рақамиқунонии бахши молиявӣ” (ДДК ба номи А.Рӯдакӣ). – Кӯлоб. – 2023. – С. 699-705.

[11-М]. Зоҳидов, К.С. Такмили рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ [Матн] / К.С. Зоҳидов, М.Н. Досиев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ бахшида ба соли 2025 “Соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо” ва “Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, солҳои 2020-2040” (АИДНПЧТ, Душанбе 14 марта соли 2024). – Душанбе. – 2024.- С. 240-248.